

НАСИРУДДИНИ ТУСИ

نصیرالدین طوسی

МЕ҃Р-УЛ-АШЬОР

معیارالاشعار



Душанбе — 1992

НАСИРУДДИНИ ТҮСЙ

نصيرالدين طوسى

МЕЪР-УЛ-АШЬОР

معيارالأشعار

Душанбе
«Ориёно»
1992

Меъёр-ул-ашъор (Меъёри шеърҳо),— Душанбе, «Ориёно», 1992. 152 саҳ.

Рисолаи «Меъёр-ул-ашъор» («Меъёри шеърҳо»)-и Насируддини Тўсий аз шархи илмҳон арӯз ва кофиян шеъри арабу ачам иборат мебошад.

Тахияи Урватуллои ТОИР,
Мирзо АБДУЛЛОЕВ,
Раҳмуддини ҶАЛОЛ.
Муҳаррири масъул Сайдбеги
МАҲМАДУЛЛОХ
Муҳаррир Мӯҳтарами ҲОТАМ

«Китоб аз ҳисоби таҳиягарон чоп мешавад»

ISBN 5-7012-0086-8
0403000000-213
022(01)-92 Ҷе ғълон

ББК 84(0)9
© У. Тоиров, 1992

НАСИРУДДИНИ ТЎСИЙ
ВА «МЕЪЁР-УЛ-АШЬОР»-И У.

Ба аҳли фазлу дониш маълум аст, ки ҳалқи тоҷик адабиёти бою гани дошта, афкори илми фалсафии он низ ривочу равнақ ёфтааст. Таҳқиқи таърихи адабиётшиносии тоҷик сабит месозад, ки дар асрҳои гузашта оиди илмҳои ъарӯз, кофия ва санъатҳои шеърӣ асарҳои зиёде таълиф шудаанд.

Муҳаққиқони вазни шеъри арабию тоҷики дар бештари маврид кӯшидаанд, ки ду мавзӯро — яке моҳият ва сабки шеърнависии шоирон ва шарху тавзехи илми арӯзро дар якчоягӣ ҳал намоянд. Чунин гузориши масъала дуруст аст, зеро онҳо байни ҳам қаробати ногусастаний доранд ва омӯзиши ин ду мавзӯъ бояд дар якчоягӣ сурат бигирад. Аммо агар чуқуртар назар биандозем, мебинем, ки дар ин маврид, пеш аз ҳама, ҳалли масъалаи аз ин ҳам муҳимтар пеш меояд. Ба гумони мо, ҳангоми омӯзиши системai ҳар гуна вазн, аз он ҷумла, арӯзи арабу ачам муҳаққиқон бояд онҳоро аз таълимоти забоншиносӣ чудо накунанд. Пӯшида нест, ки арӯзи арабӣ ва арӯзи тоҷики ҳам, пеш аз ҳама, маҳсули эҷоди забоншиносон аст. Агар илми нахв ба соҳти ҷумла, яъне ба наср сарукор дошта бошад, илми арӯз низ айнан ҳамин вазифаро дар шеър, яъне дар назм иҷро менамояд. Ба таври дигар гӯем, нахв мизони насрӯ арӯз мизоин шеър аст.

Забоншиноси машҳури араб, яке аз намояндагони барҷастаи мактаби забоншиносии Басра — Халил ибни Аҳмад (719—791) асосгузори системаи вазни шеъри арабӣ — арӯз мебошад. Мутаассифона, аз осори илмии Халил ибни Аҳмад то рӯзгори мубаҷуз «Китоб-ул-айн», ки нахустин фарҳанги тафсирии забони арабист, ҷизе бокӣ намондааст. Рисолаҳое, ки оиди илми арӯзи арабӣ таълиф шудаанду то замони мо бокӣ мондаанд, ба қалам арӯзиёни баъдинаи араб тааллук доранд. Аксари онҳо дар таълифоти худ таъқид намудаанд, ки рисолаҳои онҳо аз гузориш ва шархи арӯзи Халил ибни Аҳмад иборат мебошад. Дар

сарчашмаҳои илмию таърихӣ аз арӯздонони қадими араб Абӯ-иҳсҳои Зачҷоч (ваф. 923, муаллифи «Ал-арӯз»), Абӯумари Ҷарамӣ (ваф. 839), Абулаббоси Мубаррад (826—898), Соҳиб ибни Аббод (936—995), Абуалӣ ибни Рашиди Қайрувонӣ (995—1064), Абӯзакариё Ҳатиби Табрезӣ (1030—1108), Абулқосими Замахшарӣ (1075—1144; муаллифи «Ал-қустос-ул-мустанқим фӣ илм-ил-арӯз») («Тарозуи рост дар илми арӯз») номбар карда шудаанд. Аксари муаллифони ин рисолаҳои моҳияти арӯзи Ҳалил ибни Аҳмадро ба таври хеле муҳтасар баён карда, бо шарҳи бâъзе истилоҳоти арӯз, монандии руҳи, зихоҳои нав иктифо намудаанд. Ба қавли донишманди араб — Баҳиҷа Бақир Ал-Ҳасани, ки рисолаи «Ал-қустос-ул-мустанқим фӣ илм-ил-арӯз»-и Абулқосими Замахшариро тадқиқ намуда, матни интиқоди онро соли 1969 дар Бағдод чоп намудааст, дар байни рисолаҳои қадимие, ки оиди арӯзи арабӣ таълиф шудаанд, ду рисола: «Ал-қустос-ул-мустанқим фӢ илм-ил-арӯз»-и Абулқосими Замахшарӣ ва «Ал-қофӣ фӢ-л-арӯз ва-л-қавоғӣ»-и Ҳатиби Табрезӣ (асри 11) роҷеъ ба таълимоти системаи Ҳалил маълумоти зиёд медиҳанд. Рисолаи дигаре, ки мушкилии моро дар омӯзиши системаи арӯзи Ҳалил ибни Аҳмад осон мекунад, «Меъёр-ул-ашъор»-и Насируддини Тӯсӣ мебошад. «Гузориши мавзӯй дар «Меъёр-ул-ашъор» аз он ҷиҳат ҷолиби дикқат аст, ки дар он ҳусусиятҳои арӯзӣ ва луғавии шеъри арабӣ ва форсӣ-тоҷикиӣ ба таври мутавозӣ дар заминай ихтилоғи вазнҳои мустаъмали шеъри дар ин ду забон мавриди баён карор гирифтаанд». (Зухуриддинов А., Умаров М. Сарчашмаи илми сегона) (Адабиёт ва санъат. — 1990. — 27 сентябрь). Бояд қайд кард, ки дар байни «Ал-қустос-ул-мустанқим фӢ илм-ил-арӯз» ва «Меъёр-ул-ашъор» умумияти бисёр мушоҳида мешавад. Чунин умумиятҳоро, пеш аз ҳама, ҳангоми ҳалли бâъзе масъалаҳои арӯзӣ арабӣ дидан мумкин аст. Бештари мисолҳои шеърие, ки Насируддини Тӯсӣ барон навъҳои баҳро аз ашъори шоирони араб овардааст, дар «Ал-қустос-ул-мустанқим фӢ илм-ил-арӯз» дода мешаванд. Ҳам Абулқосими Замахшарӣ ва ҳам Насируддини Тӯсӣ дар рисолаҳои хеш таъкид кардаанд, ки ҳамаи мисолҳои шеъриро ҳуди Ҳалил ибни Аҳмад аз ашъори шоирони араб чудо карда гирифтааст. Аз ин гуфтаҳо чунин ҳулоса бармеояд, ки рисолаи асосгузори арӯзи арабӣ — Ҳалил ибни Аҳмад роҷеъ ба ин илм дар замони Абулқосими Замахшарӣ (асри 11) ва Насируддини Тӯсӣ (асри 13) дастраси мардум будааст. Чи тавре ки гуфтем, мутаассифона, рисолаи арӯзи Ҳалил ибни Аҳмад то замони мо нарасидааст ва мо оиди системае, ки ў дар асоси шеъри арабӣ ихтироъ карда буду минбаъд дар

байни муҳаққикону шоирон бо номи илми арӯз машҳур гардид, аз рӯи «Ал-қустос-ул-мустанқим фӢ илм-ил-арӯз»-и Абулқосими Замахшарӣ, «Ал-муъҷам фӢ маъбӯри ашъор-ил-Аҷам»-и Шамен Қайси Розӣ, «Меъёр-ул-ашъор»-и Насируддини Тӯсӣ ва рисолаҳои зиёде, ки дар ҳусуси ин илм баҳс мекунанд, маълумот дода метавонему ҳалос.

Дар ибтиди асри 20 дар адабиётшиносии Шарқ, алалхусус Шарқи араб бо номи назҳат ҳаракате ба вучуд омад, ки тарафдорони он дар таназзули адабиёт, махсусан шеър, илми арӯзро гунаҳкор менамуданд. Ба қавли онҳо, гӯё арӯзи Ҳалил ибни Аҳмад бо мурури замон ба садде табдил ёфт ва пеши роҳи шеъри баландпарвози шарқиёнро гирифт. Роҷеъ ба ин мавзӯй гуфтаниҳо бисёр аст ва як микдор маколаю рисолаҳо таълиф шудаанд, ки дар онҳо ақида ва назарияҳои гуногун мушоҳида мешаванд ва бояд таъкид кард, ки чунин баҳсу мунозираҳо то имрӯз давом дорад.

Пӯшида нест, ки арӯз чун илми авзони шеър тарафдорони зиёд дорад ва онҳо далел меоранд, ки ин илм аз ибтиди пайдоши худ вазифаҳояшро иҷро кардааст. Ҳам муҳаққикони шеъри арабӣ, ки назарияи Ҳалил ибни Аҳмадро ҳамчун авзони шеърии қасида меномиданд ва ҳам назариётчиёни шеъри форс-тоҷикиӣ бо як овоз таъкид менамоянд, ки арӯз дар ҳама давраҳо арӯз буд ва шоирони адабиёти классикии форс-тоҷик таҷонистаанд, ки ашъори ҷаҳоншумули ҳудро дар колаби ҳамин вазн эҷод намоянд. Саволе ба вучуд меояд, ки ҷаро арӯз барои шоирони классик имкониятҳои зиёд доду дар назари шоирони баъдина мисли ҷорҷӯба аст? Барои ба ин савол ҷавоб додан ва фахмидани ҳақиқати ҳол бояд ба маъхазҳо муроҷиат на-моем, то бидонем, ки возехи ин илм — Ҳалил ибни Аҳмад онро дар асоси оҳангӯ авзони шеъри гузаштагону мусиронаш чун системаи муназзами илмӣ ихтироъ кард ё ин ки барои дар ҷорҷӯбай муайян даровардани шоирони баъдина? Гуфтаҳои Абулқосими Замахшарӣ ва Насируддини Тӯсӣ оид ба таълимоти Ҳалил ибни Аҳмад як навъ ҷавобест ба саволҳои болой. Насируддини Тӯсӣ дар «Меъёр-ул-ашъор» навиштааст: «Ва авзон тамомии он бошад, ки дар понздаҳ баҳр, ки мустаъмали (истеъмоли) араб аст... Ва бибояд донист, ки ин баҳро муаллаф (таркибёфта) аз усули мазкур аст. Ва шояд, ки аслҳои дигар ғайр аз он чи гуфтаанд, таркиб кунанд ва аз он баҳро муаллаф шавад, ки дар луғоти (забони) дигар мустаъмал бошад ё ба рӯзгоре дигар мустаъмал шавад. Чунонки ба нодир дар луғати порсӣ рукнє сумонӣ (ҳаштҳарфа) ёфта мешавад аз ду ватад ва сабабе бар вазни мағоилотун ва шеъре дидаем

аз тақрори ин руки чаҳор бор, ки айни он шеър бар ёд надо-
рам... Ва ғараз аз эроди ин сухан он аст, то донанд, ки усулу
бухур дар он чи гуфтем, маҳсур (маҳдуд) нест ва на фурӯт
ва тағириот, бал он чи эрод кардем, мавҷуд аст ба ҳасби аг-
лаб». Аз ин таъкиди Насируддини Тӯсӣ пурра фаҳмидан мум-
кин аст, ки широну олимону мусикишиносон метавонанд дар
илми аруз эҷодкориҳо кунанд, авзони нодир ихтироъ намоянд.
Дар ин маврид арузиён вазифадоранд, ки чунин авзони навро
эҷодкорона ба назар гиранд, саривакт шарҳу тавзех, диҳанд,
пухтаю нопухтагии онҳоро муайян созанд, шаклҳои дурустӣ
онҳоро дар амалия ҷорӣ намоянд. Ин гуфтаҳои Насируддини
Тӯсӣ ба шеъри форсӣ-тоҷикӣ тааллук доранд ва инкишифи мин-
баъда илми аруз дурустии хулосаҳои ўро нишон дод.

Дар аввал қайд намудем, ки илми аруз, пеш аз ҳама, бо
илми забон (фонетика, нахв ва лексикология) алоқаи бевосита
дорад. Дар ин ҷода низ забони арабӣ дастбolo менамояд, зеро
ин забон, яъне забони арабӣ ҳеле барвакт дар мактабҳои бис-
ёр номдори забоншиносии Куфаю Басра аз ҷиҳати илми ба
қолаби муайяне дароварда шуда буд, қариб тамоми қонунҳои
забоншиносии араб дар рисолаҳои зиёде сабт гардида буданд.
Барои ҳамин арузиёни араб дар таҳлили ягон масъалаи ин илм
(арӯз) ба тафсири пурраи қондаҳои забон эҳтиёҷ надоштанд,
дар мавриди зарурӣ бо ишораи андаке ба қондаи забонӣ, ба
шарҳу тавзехи мавзӯъи асосӣ мепардохтанд. Дар забоншиносии
форсӣ-тоҷик кор ба сурати дигар гузашта шудааст. На факат
дар гузашта, балки имрӯз низ сарфу нахви забони тоҷикӣ, ки
қонуну қондаҳои амалии забони тоҷикиро пурра инъикос на-
мояд, вуҷуд надорад. Бесабаб нест, ки аксари донишмандони
илми аруз, аз он ҷумла, Шамси Қайси Розӣ ва Насируддини
Тӯсӣ дар рисолаҳои хеш пеш аз он қи илмҳои арузу қофия вэ-
бадеъро баён намоянд, ба таври зарурӣ оиди қондаву қонунҳои
забони форсӣ-тоҷикӣ мулоҳиза рондаанд. Дар ин маврид беш-
тар ҳамон ҷанбаҳои забониро шарҳ додаанд, ки аз ягон ҷиҳат
ба илми аруз ё қофия тааллук дошта бошад.

Як гурӯҳ донишмандони тоҷик: Абульъалои Шуштари (асри
10), Абӯосуфи Арӯзӣ (асри 10), Муҳаммад ибни Умарӣ Ро-
дуёни (асри 11, муаллифи «Тарҷумон-ул-балоға»), Абулҳасан
Алии Баҳромии Сарахсӣ (ваф. 1106), Абӯабдуллоҳи Фушии
Курашӣ (асри 11), Бузургмехри Қойинӣ (асри 11), Айнуззамон
Ином Абӯалӣ Ҳасан Саъдулмулк Рашидуддин Муҳаммад Аб-
дуҷалили Балҳӣ машҳур ба Рашиди Ватвот (1087—1178, муал-
лифи «Ҳадоик-ус-сехр») ва дигарон асарҳое оғаридаанд, ки дар
онҳо илмҳои аруз ва қофия мавриди таҳқиқ қарор гирифта

буд. Дар асри 13 ду донишманди маъруфи тоҷик: Шамси Қайси
Розӣ ва Насируддини Тӯсӣ умр ба сар бурданд, ки бо таъли-
фоти хеш шӯҳраи оғоқ гардидаанд. Соли 1991 китоби «Ал-
муъҷам»-и Шамси Қайси Розӣ тавассути нашриёти «Адиб»
дастраси хонандагон гардонида шуд, ки онро муаллифи ин
сатро бо сарсухану тавзеҳот омодаи чоп карда буд.

Абӯаъфар Муҳаммад ибни Ҳасан, ки бо номи Насирудди-
ни Тӯсӣ маъруф аст, дар ибтиди асри 13, яъне соли 1201 дар
иже аз шаҳрҳои машҳури Эрон — Тӯс ба дунё омадааст. Наси-
руддини Тӯсӣ дар таърихи илму фарҳанги форс-тоҷик чун до-
нишманди ягона ва энциклопедисти барҷаста машҳур аст. Ҳаёт
ва зиндагии Насируддини Тӯсӣ ва Шамси Розӣ ба ҳам монанд
анд. Насируддини Тӯсӣ аз хурдӣ ба омӯхтани илмҳои мухта-
лиф шавқу ҳаваси зиёд дошт. Ҷантиқ, фалсафа, сарфу нахв ва
ғиқҳро дар назди амак ва падари хеш омӯхтааст. Баъди исти-
лон муғул ў соли 1227 аввал ба Қӯҳистон (Эрон), баъдтар ба
Мароға сафар кардааст. Мувофиқи маълумоти баъзе сарҷаш-
маҳо, ў муддате зиндонӣ ҳам гардидааст. Насируддини Тӯсӣ
иже аз муассисони расадҳонаи машҳури Мароға мебошад. Ба
қавли муҳаққиқони осори Насируддини Тӯсӣ, ў зиёда аз 200
асари илмию фалсафӣ таълиф намудааст. Вай ақидаҳои ахло-
қию фалсафӣ, ирфонӣ ва илмии хешро дар «Ахлоқи Носирӣ»,
«Ахлоқи мӯҳташамӣ», «Авсоф-ул-ашроф», «Насиҳатнома ба
Обоқоҳон», «Асос-ул-иқтибос», «Равзат-ут-таслим», «Шарҳ-ул-
ишиорот», «Қасоид-ул-ақоид», «Таҷрид-ул-ақоид», «Таҷрид-ул-
калом», «Таҳрири Ӯқлидус», «Усули ҳандаса», «Шакл-ул-қитъа»,
«Зичи Элҳонӣ», «Тазқираи Носирия», «Бист боб дар устурлоб»,
«Зубдат-ул-ҳайъат», «Сӣ-ғасл дар тақвим», «Рисола дар тақ-
вим ва ҳаракати афлок», «Қавонин-ут-тиб», «Ҳавошӣ ба қулли-
ёти «Қонун»-и Бӯалӣ» баён намудааст. Насируддини Тӯсӣ табъи
хуби шоири доштааст. Дар анвоъи шеърии ғазал, қасида, ру-
бой қувваозмонӣ кардааст. Достонҳои фалсафию ахлоқии ў
«Татимма» ва «Мадҳали ҳайъат» дар байни аҳли адаб маълуму
машҳуранд. Насируддини Тӯсӣ соли 1272 дар Бағдод аз олам
гузаштааст.

Насируддини Тӯсӣ соли 1253 бо номи «Меъёр-ул-ашъор»
рисолае таълиф намуд, ки баъди «Ал-муъҷам» фӣ маъйири
ашъор-ил-Аҷам»-и Шамси Қайси Розӣ дар илми адабиётши-
носи шӯҳрати зиёд дорад.

«Меъёр-ул-ашъор» аз муқаддима ва ду фан иборат аст. Му-
қаддима дорои се ғасл буда, муаллиф дар он оиди моҳияти
шеъру шоири, санъатҳои шеъри, ҳадду ҳудуди шеър, ихтилоғи
вазну қофия сухан меронад.

Фанни аввали «Меъёр-ул-ашъор», дар навбати худ, ба да фасл чудо шуда, ҳар як фасл ба масъалаҳои алоҳидан авзон шеъри арабу аҷам бахшида шудааст: фасли аввал «Дар ишорат ба аҷзои аввали шеър ва он ҳуруф ва ҳаракот аст», фасли дуюм «Дар кайфияти эътибори ҳуруфи мутаҳаррик ва сокин дар шеър ва ишорат ба тақтеъ», фасли сеюм «Дар аҷзои сонияи шеър, ки аз ҳуруфи мутаҳаррик ва сокин муаллаф шаванд» фесли чаҳорум «Дар аркони шеър, ки муаллаф бувад аз ин аҷзо», фасли панҷум «Дар баҳрҳо ва давоир ва факки баҳрҳо аз яқдигар», фасли шашум «Дар тағийроти аркону алқоб ва тағисили фурӯъи ҳар яке аз усули арkon», фасли ҳафтум «Дар тағийри ба зиёdat, ки тааллук ба арkon дорад», фасли нӯхум «Дар зикри баъзе аз алқоби мазкур ба порсӣ», фасли даҳум «Дар баёни фоида ва манфиати илми арӯz».

Фанни дуюм дар илми қофия буда, шомили даҳ фасл аст. Фасли аввал «Дар ҳадди қофия ва ақсоми (қисмҳои) ў», фасли дуюм «Дар баёни ҳуруф ва ҳаракоте, ки аҷзои қофия бошад» фасли сеюм «Дар ақсоми ин ҳуруф ва ҳаракот», фасли чаҳорум «Дар анвоъи қавоғӣ», фасли панҷум «Дар уюби қавоғӣ», фасли шашум «Дар ҳуруф ва ҳаракоти қавоғӣ наздики порсигӯён ва зикри радиф», фасли ҳафтум «Дар анвоъи қавоғӣ ба назди порсигӯён», фасли ҳаштум «Дар қофияи аслӣ ва зикри шойгон» фасли нӯхум «Дар баъзе ақсоми қавоғӣ», фасли даҳум «Дар уюби қавоғии порсӣ» ном дорад.

Аҳамияти «Меъёр-ул-ашъор»-и Насируддини Тӯсӣ дар катои «Ал-муъҷam фӣ маъjоири ашъор-ил-Аҷam»-и Шамси Қай буда, тамоми арӯзиён, шеършиносон ва аҳли адаб дар таълифи рисолаҳои илмии хеш ба он муроziat кардаанд.

Аҳамияти илмии ин асар пеш аз ҳама, дар он аст, ки вабарои омӯзиши системаи Халил ибни Аҳмад, ки ба номи илми арӯz ва қофия маълум аст, кӯмак мерасонад.

Роҷеъ ба муаллифони рисолаҳои арӯzӣ, ки Насируддини Тӯсӣ дар «Меъёр-ул-ашъор» ба онҳо муроziat кардааст, багайр аз номи Халил ибни Аҳмад ва Заҷҷоч ишораи дигар нест. Ба аҳли илм маълум аст, ки рисолаи Халил ибни Аҳмад то давраи мо нарасидааст. Илова бар ин, Халил ибни Аҳмад як аз саромадони илми забоншиносии араб хисоб меёбад. Чанд китобе, ки оиди арӯзи арабӣ то рӯзгори мо бокӣ мондаанд, ба қалами арӯзишиносони баъдина тааллук доранд. Онҳо пеш аз оғози баёни арӯz қайд кардаанд, ки таълиfotashon az гузориши арӯзи Халил ибни Аҳмад иборат аст. Аз сарчашмаҳое, ки Насируддини Тӯсӣ дар таълифи «Меъёр-ул-ашъор» бешта

негифода кардааст, ду асарро махсус бояд қайд кард: яке «Ал-востос-ул-мустақим фӣ илм-ил-арӯz» («Тарозун рост дар илми арӯz»)-и Замахшарӣ ва дигаре «Ал-муъҷam»-и Шамси Қайси Розӣ.

Маълум аст, ки «Ал-муъҷam фӣ маъjоири ашъор-ил-Аҷam»-и Шамси Қайси Розӣ пеш аз «Меъёр-ул-ашъор» таълиf шудааст ва хушбахтона, он то замони мо бокӣ мондааст.

Чи тавре ки гуфтем, «Меъёр-ул-ашъор» арӯзи арабӣ ва тоҷинку форсиро дар бар мегирад. Насируддини Тӯсӣ ин ду арӯzро ба ду қисмати алоҳида чудо накарда, балки дар мавридиҳои алоҳида аввал қонун ё қондай арӯзро баён намуда, баъд шарҳ мөниҳад. Агар бодикқат назар андозем, мебинем, ки чунин усули таҳқиқро дар шарҳу баёни ҳар як доира ва баҳрҳои арӯz нурра риоя кардааст. Маълум аст, ки «Ал-муъҷam» рисолаи муғассалест, ки ба назарияни шеъри тоҷикӣ бахшида шудааст. Дар ин рисола ҳар як ҷузвиёti илми арӯzu қофия хеле муғассал таҳқиқ гардидааст. Дар «Меъёр-ул-ашъор» бошад, корrangи дигар гирифтааст. Насируддини Тӯсӣ дар шарҳи арӯz ни қофия хеле мӯҷазбаён аст, қондаҳоро аксаран бе тағисилу шоҳид меорад.

Шамси Қайси Розӣ ҳар як истилоҳро бо маъниҳои луғавиашон тавзех медиҳад. Чунин шарҳу тавзехот баъзан то дараҷаे муғассал аст, ки бештар мухакқиқони муосири арӯzи тоҷикӣ онҳоро бевосита аз «Ал-муъҷam» иқтибос кардаанд.

Насируддини Тӯсӣ дар баёни арӯz, қондаҳо, баҳрҳо аз маъниҳои луғавии ҳар як қалима сарфи назар карда, бештар ба шарҳи маъниҳои истилоҳии онҳо аҳамият медиҳад. Ҳрчанд ў дар охири рисола ба шарҳи маъниҳои луғавии истилоҳоти арӯz фасли махсус бахшидааст, дар ин ҷо низ ў хеле мӯҷазбаён аст.

Маълум аст, ки дар арӯзи арабӣ панҷ доирае, ки худи Халил ибни Аҳмад тартиб дода буд, устувор мебошад. Шамси Қайс барои авзони шеъри форсӣ-тоҷикӣ чор доира Муъталифа (Ҳазаҷ, Рамал ва Раҷаҷ), Муҳталифа (Мунсаҳ, Музореъ, Муқтазаб, Муҷтасс), Мунтазиза (Сареъ, Ҳафиғ, Қариб, Ҷадид, Муշокил) ва Муттағиқа (Мутакорибу Мутадорик)-ро муратгаб сохта буд.

Насируддини Тӯсӣ бошад, барои вазнҳои шеъри форсӣ-тоҷикӣ панҷ доира чудо кардааст. Муҷталибаи солима (Ҳазаҷ, Раҷаҷ ва Рамал), Муҷталибаи музоҳафа (Ҳазаҷи макфуф, Раҷаҷи матвӣ, Рамали маҳбун), Муշтабиҳаи мусаммана (Мунсаҳи матвӣ, Музореъи макфуф, Муҷтасси маҳбун), Муշтабиҳаи мусаддаса (Сареъи матвӣ, Қариби макфуф, Ҳафиғи маҳбун, Муқтазаб) ва Муттағиқа.

Пеш аз ҳама, бояд ҳамииро ба назар гирифт, ки «Меъёр-ул-ашъор» рисолаи ду арӯз — арӯзи арабӣ ва форсӣ-тоҷикист. Аз ин ҷиҳат, ин рисола барои таҳқик ва муқоисаи арӯзи арабӣ ва арӯзи тоҷикӣ сарчашмаи бебаҳост. Масалан, баҳри Ҳазаҷ аз рӯи «Меъёр-ул-ашъор» дар шеъри арабӣ мачзу аст ва ду вазн дорад — яке солим ва дигаре зарб — маҳзӯф.

Аммо дар арӯзи форсӣ-тоҷикӣ баҳри Ҳазаҷ ба дараҷае машҳур аст, ки бо Ҳазаҷи арабӣ ба ҷуз тағъилаи мағоълӯн дигар ҳеч гуна умумият надорад. Ҳазаҷ дар арӯзи тоҷикӣ имконияти фаровон ва зиёд дорад. Дар «Фарҳанги истилоҳоти арӯзи Аҷам», ки соли 1991 тавассути нашриёти «Маориф» ҷоп шуд, зиёда аз 85 навъи ин баҳр оварда шудааст. Оиди авзони рӯбӣ ҷои гап ҳам нест, зеро аз қадим маълум буд, ки ин навъи шеърӣ бо вазну қофия ва мавзӯоташ пурра моли мардуми Аҷам аст. Қасе аз олимони араб то кунун даъвои арабӣ будани онро накардааст ва кӯшише ҳам нарафтааст. Вазни рубойӣ дар рисолаҳои арабӣ ҳамчун вазни берун аз баҳроҳои арӯзи арабӣ таҳлил мешавад.

Насируддини Тӯсӣ тамоми навъҳои авзони Ҳазаҷро меорад, вале муҳтасар, аммо дар «Ал-муъзам» хеле ба тафсил омадааст.

Боби қофияи «Меъёр-ул-ашъор» муҳтасар аст. Муаллиф дар аввали ҳар боб маъни истилоҳии қофияро шарҳ медиҳад.

Мутолааи «Меъёр-ул-ашъор» барои адабиётшиносон гиреҳи як нуктаро мекушояд. Дар ҷанд ҷои ин асар оиди рисолаи арӯзи Халил ибни Аҳмад маълумот дода шудааст. Аз тарзи гуфтори Насируддини Тӯсӣ маълум мешавад, ки ў дар ихтиёри хеш китоби Халил ибни Аҳмадро доштааст. Ба ин ҷумлаҳо диккат дихед:

«Ва навъе дигар ба тарики шучуз (алҳаззу сукуту ватадин маҷмӯъин мин баҳр-иљ-Қомил мин аҷузи мутафоъилун фаябқо мутафо фаянкул ило фаъилун, яъне ҳаз афтидан ватади маҷмӯъи баҳри Қомил аз рукни мутафоъилун ва бокӣ мемонад мутафо, ки ба ҷояш фаъилун мегузоранд) омадааст, ки Халил наёвтардааст». Барои хонандагон бояд маълум шуда бошад, ки фақат қасе ҷунун гуфта метавонист, ки дар дасташ таълифоти Халил ибни Аҳмадро дошта бошад. Дар фасли хафтуми фанни аввали «Меъёр-ул-ашъор» менависад: «Ва одати арӯзиён ҷунун аст, ки ҳар вазнеро байте ба мисол оранд. Ва аబёти арӯзи араб ҳамеша ҳамон аబёт оваранд, ки Халил ибни Аҳмад овардааст, ҷо дар он арӯз тасарруфе нарафтааст. Пас, мо низ ҳамон аబёт биайниҳо (айнан) биёвардем ва шавоҳиди музоҳафот, ки овардааст, таҳфиҷ кардем...

Баъзе амсила, ки аз истиғно (бениёзӣ) ҳосил бошад, наёвтардем. Ва ибтидо ба Тавил кардем, ҷунонки Халил ибни Аҳмад кардааст ва дигарон ба ў иктидо (пайравӣ) карда».

Илова бар ин, дар мавриди яке аз навъҳои баҳри Мадид ҷунун овардааст: «Ва баъзе маштур раво доштаанд, аммо Халил наёвтардааст».

Вакте ки муаллиф доир ба фурӯъ ва аркони арӯзи арабӣ сухан меронад, таъқид мекунад, ки «дар порсӣ тағйироту алқоб чунин мазбут (аник) нест, аз ҷиҳати он ки дар порсӣ бисёр вазнҳост, ки дар пештар бар он шеър гуфтаанд ва ба наздики мутааххирон матрук аст. Ва бисёр вазнҳост, ки мутааххирон истиъмол кардаанд ва онро усулу фурӯъ бар ваҷхе дигар аст». Дар ҳакиқат, гуфтаҳои ин донишманд дурустанд, зеро имрӯз зиёда аз 183 зиҳоф мавҷуд аст, ки шоирони тоҷик дар шаклҳои муҳталифи онҳо шеър гуфтаанд (ниг. Тоиров У. Фарҳанги истилоҳоти арӯзи Аҷам. Д.: «Маориф», 1991).

Гоҳе муаллиф рӯбоъию дубайтиро як медонад ва менависад: «Ва ин ҷаҳор вазн (муаллиф шаҷараи аҳрабро дар назар дорад — У. Т.), ки ба ҳакиқат якест, вазни тарона, ки онро рубой хонанд ва ба порсӣ дубайти гӯянд».

Аз ин гуфтаи Насируддини Тӯсӣ дар мавриди хуруҷ маълум мешавад, ки ў китоби Юсуфи Арузиро низ дар даст доштааст: «Ва аммо хуруҷ дуруст бар он аст, ки дар порсӣ хуруҷ нест аз ҷиҳати он ки васл мутаҳарrik нест ва ба ин сабаб Юсуфи Арузӣ, ки дар тамҳidi қавоиди арӯз ва қавоғии порсӣ монанди Халил аст дар тозӣ, дар аснои хуруғи қавоғии порсӣ хуруҷ наёвтарда».

Чи тавре ки ишора шуд «Меъёр-ул-ашъор»-и Насируддини Тӯсӣ рисолааст, ки дар ҳусуси вазну қофияи шеъри арабу аҷам мекунад. Ҳангоми таҳлили авзони шеъри ин ду забон, яъне тоҷикӣ ва арабӣ, муаллиф аз як тараф оиди ихтилоф ва умумияти авzonи ин ду ҳалқ сухан ронад, аз тарафи дигар, пайдоиши авzonро дар умумияти оҳанг медонад. Ҷунун гузориши масъала, яъне ба савту оҳанг вобаста кардани арӯзи араби тоҷикӣ муҳаққиқонро водор месозад, ки ба ҷанбаҳои назми шифоҳио китобӣ ва анъанаҳои мусиқии ин ду ҳалқ бештар диккат диханд.

Гоҳе Насируддини Тӯсӣ таъсири мутақобили шеъри арабу аҷамро бо мисолҳо нишон медиҳад: «Ва радиф дар асл ҳос буда ба забони порсӣ ва мутааххironи шуарон араб аз порсӣ гӯён фаро гирифтаанд ва ба кор медоранд».

Ба таври муҳтасар бошад ҳам, гоҳе доир ба навъҳои шеърӣ: қасида, ғазал, маснавӣ ва қитъа изҳори ақида кардааст. Маса-

лан: «Ва дар қасоид қофияи мисраъи аввал шояд, ки дар дигар абёти қасида муқаррар шавад, аммо дар мисраъи дуюм назшояд. Ва кудамо гуфтаанд: тақори қофия дар қитъаҳою ғазалҳо байд аз ҳафт ва дар қасоид байд аз ҷаҳордаҳ байт раво бошад. Аммо ба наздики мухдасон мустаъмал нест».

Чи тавре ки гуфтем, Насируддини Тӯсӣ дар таълифи рисолаи худ аз рисолаҳои арӯзиёни арабу аҷам, пеш аз ҳама, аз қитобҳои Халил ибни Аҳмад, Юсуфи Арузӣ, Бузургмехри Қоийинӣ, Замаҳшарӣ, «Тарҷумон-ул-балоға»-и Родуёнӣ, «Ҳадоик-с-сехр фӣ дақоик-иш-шეър»-и Рашиди Ватвот, «Ал-муъҷам фӣ маъйирӣ ашъор-ил-Аҷам»-и Шамси Қайси Розӣ ва дигарон истифода бурдааст. Аз тарафи дигар, «Меъёр-ул-ашъор» барои таълифи рисолаҳои арӯзу қофияи муаллифони баъдина сарчашмаи асосӣ гардидааст. Адив ва донишманди асри 14 Шамсаҳии Исфаҳонӣ дар таълифи «Меъёри Ҷамолӣ», адабиётшиноси асри 15 Атоуллоҳи Ҳусайнӣ дар таълифи «Бадоеъ-уссаноеъ», Сайфӣ дар таълифи «Рисолаи арӯз», Ваҳиди Табрезӣ дар таълифи «Ҷамъи мухтасар», Муҳаммад Ғиёсуддин дар таълифи «Ғиёс-ул-лугот», Ҳусайнӣ Инҷу дар таълифи «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ», Нотил Парвизи Ҳонларӣ дар таълифи «Вазни щеъри форсӣ», мусташири шӯравӣ Е. Э. Бертельс дар таълифи «Грамматика персидского языка» (1925), Баҳром Сирус дар таълифи «Арузи тоҷикӣ» ва «Қофия дар назми тоҷикӣ», Зеҳнӣ дар таълифи «Санъати сӯханӣ», У. Тоиров дар таълифи «Фарҳанги истилоҳоти арузи Аҷам» ва дигарон «Меъёр-ул-ашъор»-ро ачун сарчашмаи асосӣ ба ҳисоб гирифтаанд. Ин асар бори аввал бо эҳтимоми Саъдуллоҳи Муродбодӣ бо номи «Мизон-ул-афкор» соли 1300 ҳичрӣ (1883) дар Ҳиндустон ва бори дуюм афкорӣ соли 1323 (1906) ба забони урду бо шарху тавзехоти Музаффаралии Асир бо номи «Зари комилъиер» дар Ҳиндустон, соли 1325 (1908) дар Текрон бо шарху тавзехоти Начмуддавла ва соли 1403 (1984) бо номи «Меъёр-ул-ашъор» дар илми арӯз ва қавоғӣ, таснифи ҳоча Насируддини Тӯсӣ ба эҳтимоми Муҳаммади Фишоракӣ ва Ҷамshedи Мазоҳирӣ дар Исфаҳон ба табърасид.

«Аз сад гуфта як карда бех» — гуфтаанд. Мо асари донишманди номии тоҷик Насируддини Тӯсӣ — «Меъёр-ул-ашъор»-ро, ки бе гуфтагӯ, дурре аз кони илми адабиётшиносии ҳалқҳои форсу-тоҷик аст, пешкаши ҳонандагони хушзваки тоҷик мегардонем, ки аз қудрати донишу сухандонии ин марди хирад баҳра баранд.

Дар таҳияи ин рисола кӯшидем, ки сабки таълифи муаллифи он пурра нигоҳ дошта шавад. Барои ҳонандагон рӯшан аст

ки баъзе қалимаҳои ин қитоб барои онҳо нофаҳмост. Чун анъана (ин корро дар таҳияи «Ал-муъҷам»-и Шамси Розӣ, Ҷуҷанбе, 1991 сар карда будем) мо қалима ва таъбирҳои мушкили рисоларо вобаста ба мазмуни ҷумла дар қавсайн шарҳ додем.

Дар мавриди баёни арӯз ва қофияи арабӣ Насируддини Тӯсӣ барои ҳар як навъи баҳр байти арабӣ меорад. Мо ин байтҳоро ба таври таҳтуллағӣ тарҷума карда (дар тарҷумай ин байтҳо донишманди номии Арабу Аҷам, устоди тамоми арабшиносони тоҷик — марҳум Ҳасани Наккош ва донишмандони тоҷик — Саидбеги Махмадуллоҳи Исламатуллоҳи Саидён кӯмагчи зиёд кардаанд) бевосита баъди шеъри арабӣ дар қавсайнҷой додем. Дар охири рисола тавзехот ва таълимоти муфассале илова гардид, ки ҳонандо аз рӯи ишораи ракамҳо бо шарҳи баъзе таъбирҳою истилоҳот, эзоҳи номи маҳал ва номи шониҷону адивон ва баъзе ашҳоси таърихию асотири, ки дар матни асар дучор меоянд, шинос мешавад.

Дар хотима бояд ин ҳақиқатро гӯем, ки устоди мӯҳтарам, профессор Шарифҷон Ҳусейнзода, ки падари маънавиям ҳисоб мешуданд, сабаби таъзиму тасҳехи ин рисолаанд. Соли 1986, ҷаҳонро дар ӯзинӣ ӯзган шуданд, ки ин «Меъёр-ул-ашъор» ва «Ал-муъҷам»-ро омодаӣ чоп карда истодаам, як нусҳаи дастҳати «Меъёр-ул-ашъор»-ро, ки моли шаҳсиашон буд, ба дастам доданд, то ки аз он низ истифода баранд. Дар таълифи қитоби «Фарҳанги истилоҳоти арузи Аҷам» низ нусҳаи қаламии устод аз ҳад зиёд дастгирам шуд. Аҷал ба устоди бузургвор имкон надод, ки «Фарҳанги истилоҳоти арузи Аҷам» ва «Меъёр-ул-ашъор»-ро дар шакли қитоб бибинанд. Ҳоло ки ба ҷуз дӯъои ҳайр чорае надорам, меҳоҳам бо ҳарфҳои қалон бинависам: «РАВОНАТОН ШОД БОД, УСТОДИ АЗИЗ».

Илова бар ин, ба доктори илмҳои филология, профессор X. Шарифов, донишманди номӣ — марҳум Ҳасани Наккош, шоири номии тоҷик — шодравон Муҳиддин Фарҳат, номзади илмҳои филология, арӯзшинос ва шоир — Киром Остон, номзади илми фалсафа M. Султонов, дорандай ҷоизаи Мавлавӣ, луғатшинос — Амон Нуров, номзади илмҳои филология, доценти ДДТ — M. Солеҳов, муҳаррирони пешбари Қомуси тоҷик — Саидбеги Махмадуллоҳ, Саидён Исламатуллоҳи Аҳрор, Амридини Ҷалол ва дигар ҳамкорону дӯстон, ки дар тасҳехи ин рисола дастӣ ёрӣ дароз кардаанд, изҳори миннатдорӣ менамоем.

У. Тоиров.

Бисмиллах-ир-рахман-ир-рахим. Ва биҳи настаъину алаҳамдулиллоҳи ҳамда-аш-шокирина ва ассалавоту ўало Мұхаммадин ва олихи аттоҳирина (Ба номи худованди бахшандай меҳрубон. Ва аз он зоти пок имдоду кўмак ҳоҳонем. Ҳамду сано бар парвардигор, ҳамду санои сипосгузорон ва саловоти худованд бар Мұхаммаду (с) пайравони поку парҳезгори он ҳазрат) Мұхаммад (с). Аммо баъд ин мухтасарест дар ъилми ъаърӯз ва қавофии шеъри тозӣ ва порсии дарӣ, ки ба илтимоси баъзе аз дӯстон мураттаб карда шуд ва онро «Меър-ул-ашъор» ном ниҳода омад. Ва ин мухтасар шомил бар мукаддима ва ду фан аст.

МУҚАДДИМА

ДАР БАЁНИ МОҲИЯТИ ШЕЪР ВА ЗИҚРИ СИНООТЕ, КИ ШЕЪРРО БАД-ОН ТААЛЛУҚ БОШАД

Ва он се фасл аст

Фасли аввал

ДАР ҲАДДИ ШЕЪР ВА ТАҲҚИҚИ ОН

Шеър ба наздики мантиқиён қаломи мухайяли (он чи ки бўкувваи хаёл тасаввур мешавад) мавзун бошад ва дар урфи (таъбири) чумхур (умум) қаломи мавзуни муқаффо. Аммо қалом алфозе бошад муаллаф (таълифшуда) аз ҳуруфе, ки бар ҳасби вазъ бар маъннии мақсад мудаллал (ифодаёфта) бошад ва шеъри беалфоз тасаввур натавон кард ва агар касе ба такаллуф феъли ғайри малғузро монанди ҳаракате ба даст, ё ба ҷашм масалан, ҷузве аз аҷзои шеъре гардонад, ҳукми он феъл ҳукми алфоз бошад, аз он ҷиҳат, ки муштамил бошад бар ҳудуси савтӣ ё ҳаёли савте долл бар муроде. Ва ҳамчунин алфози мұхмали (бехуда) бемаъниро агар мутачаммеи (дорои) вазну қоғия бошад, аз қабили шеър шумурдаанд ва ҳазаёни ах-

ли ҷунун ва ҳазл, ки бар алфози мұхмал (бемаъни) муштамил бошад ва дар назм эрод кунанд, ҳукми алфози маънидор бошад, аз он ҷиҳат, ки муроди эшон ба ҳасби қасди эшон аз он алфоз ҳосил ояд. Пас қалом шеъру ғайри шеърро ба ҷои ҷинс аст. Ва аммо таҳийл (таксаюлот) таъсири сухан бошад дар нағс бар ваҷхе аз вуҷӯҳ, монанди басту қабз. Ва шубҳа нест, ки ғариз аз шеър таҳийл (таксаюлот) аст, то ҳусули он дар нағс мабдаъи судури (ба амал омадани) феъле аз ў монанди иқдом бар коре ё имтиноъ (даст қашидан) аз он, ё мабдаъи ҳудуси ҳайъате (шакле) шавад дар ў монанди ризо ё сўхт (кина, нағрат), ё навъе аз лаззат, ки матлуб бошад, илло он ки таҳийилро ҳуқамои (денишмандони) Юнон аз асбоби моҳияти шеър шумурдаанд ва шуарои Арабу Аҷам аз асбоби (сабабҳои) ҳудуси (пайдоиши) ў мешумуранд. Пас ба қавли юнониён (таҳийл — У. Т.) аз фусули шеър бошад ва ба қавли ин ҷамоат аз нъироз (аломати зоҳирӣ ашё) ва ба масобати (мақоми) ғоят.

Ва аммо вазн ҳайъатест (суратест) тобеъи низоми тартиби ҳаракат (ҷамъи ҳаракат, яъне аломат ва овозхое, ки дар наиништи арабӣ садонокҳои кӯтоҳи «а», «у» ва «и»-ро ифода менимоянд) ва саканот (ист, тавакқуф) ва таносуби он дар ададу миқдор, ки нағс аз идроқи он ҳайъат (шакл) лаззате махсус бад, ки онро дар ин мавзеъ (маврид) завқ ҳонанд.

Ва мавзӯи он ҳаракоту (яъне садонокҳои кӯтоҳи «а», «у», «и») саканот (ист, тавакқуф) агар ҳуруф бошад, онро шеър ҳонанд ва илло онро икоъ (оҳанг) ҳонанд, ҷунонки фитратро дар идроқи он ҳайъат мадҳале азим аст ва ба ин сабаб баъзе мардум дар ҳар яке аз шеър ё икоъ (оҳанг) ба ҳасби фитрат соҳиби завқ бошанд ва баъзе набошанд. Ва аз синфи дуюм баъзро имкони таҳсили он бошад ба иктисоб (касб кардан) ва баъзро набувад. Одатро дар он боб мадҳале тамом аст ва ба ин сабаб авзони ашъор ва икоъоти мустаъмал ба ҳасби ихтилоғи умам (мардум) мухталиф аст.

Ва вазн, агарчи аз асбоби таҳийл аст ва ҳар мавзуне ба ваҷхе аз вуҷӯҳ мухайял бошад ва агарчи на ҳар мухайяле мавзун бошад, аммо эътибори таҳийл дигар аст ва эътибори вазн аз он ҷиҳат ки вазн аст, дигар. Ва аз он ҷиҳат, ки иқтизи таҳийл кунад, дигар. Ва ба иттифоқ вазн аз фусули зотии шеър аст. Илло он ки ҳайъатхое бошад, ки таносуби он том набошад ва наздик бошад ба том монанди авзони «Хусравонҳо» [Хусравон] лаҳнене бошад аз мусаннафоти (навиштачоти) Борбуди мутриб, ки он низ мусаҷҷа буда, муштамил бар мадҳу оғарини Хусрави Парвиз. Ва ҳеч қаломи манзум дар он ба кор надошта, Сайфи Исфарангирост:

Сапедадам, ки хурӯсони хусравонисоз
Наво зананд бар оҳанги «Хусравонӣ» боз.]

ва баъзе «Лосакавиҳо» [Соҳиби «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» дар луғати «лосакавӣ» гӯяд: «Бо «син»-у «коф»-и мафтӯҳ ва «вон»-и максур ва «ё»-и маъруф, номи ҷонварест кӯчак ва хушновон. Манучехриrost:

Уду танбӯра ту гӯй занаду лосакавӣ,
Аз дарахте ба дарахте шаваду гиряд оҳ.

Ва ин наворо порсиён ба муносибати тарзи хушнавои он ҳайвон «Лосакавӣ» ҳонанд, мисли он ки арабон саҷъи қаломро арӯи саҷъи ҳамом (кабӯтар) бардоштаанд].

Ва шояд ки баъзе умам онро ба сабаби мушобахат аз аъзони шеър шумуранд ва баъзе ба сабаби адами таносуби ҳакиқӣ нашумуранд. Пас, аз ин ҷиҷат дар ў эътибори вазн бошад, ки хилоф афтад.

Ва аммо қофия, ташобухи (монанд будани) авохиро адвор бошад ва мурод аз ташобух ин ҷо иттиҳоди ҳуруфи хотима аст ба ихтилофи қалимоти макотеъ (анҷом) ё он ҷо дар ҳукми макотеъ бошад. Чунонки дар аబӯт мураддаф бошад дар лафз ё дар маънӣ ва мурод аз давраҳо ин ҷо мисраъҳост, ки қофия дар он эътибор қунанд, чунонки дар маснавӣ ё байтҳои том, чунонки дар қитъаҳо ва қасидаҳо. Ва бошад, ки ҳам дар баъзе мисраъҳо ва ҳам дар байтҳо эътибор қунанд. Чунонки дар руబоёт ва «ӯроманҳо» [Ӯроман ва ӯромана — бо аввали мазмум (яъне ҳарфи аввалаш «у») ва «мим»-и мафтӯҳ (яъне ҳарфи «а»-дор) — навъе аз ӯяндагӣ бувад, ки дар порсиён аст. Ва шарҳи он ба забони паҳлавӣ буда, Пиндори Розирост:

Лаҳни ӯроману байти паҳлавӣ,
Захман рӯду самои хусравӣ.

Ва ҷамъи он ӯроманон бошад]. Ва бошад ки дар давраҳо, ки аҷзои як байт бошад, эътибор қунанд, монанди мусамматот аз ҷаҳорхона ва ғайри он.

Ва агар дар ғайри шеър эътибор қунанд, онро саҷъ ҳонанд ва бошад ки он ҷо иттиҳоди ҳуруфи хотима эътибор накунанд ва бар тақоруби он дар махориҷ иқтисор намоянд. Ва дар як давр эътибори қофия мумкин набошад, илло баъд аз тақдири давре бо он. Ва ҷунин ӯянд, ки дар ашъори юнониён қофия мӯътабар набудааст. Ва маснавӣ ба забони форсӣ китобе ҷамъкарда аст муштамил бар ашъори ғайри муқаффо ва онро «...нома» ном ниҳода. Пас, аз ин баҳсаҳо маълум мешавад, ки эъти-

рии қофия аз фусули зотии шеър нест, бал аз лавозими ўстӣ ҳасби истилоҳ. Аммо аз фусули зотии баъзе анвоъи шеър ҳамонанди қасида ва қитъа ва ғайри он.

Ин ҳадди шеър ба ҳасби ӯрғу аҳли рӯзгор ба муҷиби ин таҳқиқати қаломи мавзун бошаду бас. Ва агар эътибори қофия дар ҳадди шеър воҷиб шумуранд, қаломи мавзун бошад бар вачхе ин чун қароин зиёdat аз яке шавад, он қароин муқаффо бошад.

Фасли дуюм

ДАР АСБОБИ (САБАБҲОИ) ИХТИЛОФИ АВЗОН ВА ҚАВОФИ ДАР ЛУГОТ

Луғат дар разонат (устуворӣ) ва хиффат (сабуқӣ) мухталиф аст, чӣ тозӣ, масалан, ба қиёс ба форсӣ, ба разонат ва сикл (вазнинӣ) наздиктар аст ва порсӣ ба хиффат (сабуқӣ) моилтар. Ва асбоби ихтилоф бо моҳиёти ҳуруф бошанд ва он ҷунон бувад, ки ҳуруфи мустаъмал дар баъзе луғот аз махориҷ душнортар бошад, монанди «зод» (زد) ва «со» (س) ва «то» (ت) дар тозӣ ва дар баъзе ба зидди он. Ва он бо ҳайъати ҳуруф бошад ва он ҷунон бувад, ки ҳаракоти ҳуруф дар баъзе луғот ё ба камийят бештар бувад, монанди луғати тозӣ, ки ақдар макотеъи қалимот дар он луғат мутаҳаррик бошад ва дар бештари луғот ба хилофи он ва ё бо қайфийат тамомтар бувад, монанди луғати тозӣ, ки ҳаракоти ҳуруф дар вай том бошад, ба хилофи форсӣ, ки баъзе ҳаракот дар вай мухталас (нопурӣ) бувад, монанди ҳаракоти ҳарфи «ро» дар лафзи «порсӣ».

Ва авзон ҳам дар разонат (устуворӣ) ва хиффат (сабуқӣ) мухталиф бошанд, чӣ ба ҳасби ихтилоф ва иттиҳоқи аҷзои давраҳо ва ҷо ба ҳасби қасрату қиллати ҳаракот дар ҳар давре. Ва ломаҳола (ҳатман) вазни гиронтар ба луғате монанди он ҳостар тавонад буд. Масалан, дар тозӣ, ки ҳаракот бештар истеъмол афтад, шеър гуфтан дар вазне, ки дар адвori он вазн ҳаракот бештар бошад, осонтар бувад. Ва бар он ҷо ҳаракот камтар бошад, бақулфаттар (вазнинтар). Пас баъзе авзон муносibi баъзе луғоти дур, баъзе ба табъ аст. Ва ба ин сабаб бисёр баҳрҳост, ки хос шудааст ба баъзе луғот ва дар луғоти дигар агар бар он шеър ӯянд, бадеханазар (дар назари аввал) онро мавзун нашуморанд. Ва ҳам бар ин қиёс дар ақвоғӣ, чӣ бошад, ки андак мушобахате дар луғате гиронтар маҳсус бошад ва дар луғате сабуқтар номаҳсус. Масалан, «зарб» ва «салб» дар тозӣ қофияро шояд ва дар порсӣ ихтилоғи «ро» ва «лом» нашояд.

Фасли сеюм

ДАР ЗИКРИ СИНОАТХО, КИ ШЕЪРРО БАД-ОН ТААЛЛУК
БОШАД

Чун ин қавоид мумахҳад (осон) карда гүем, аммо калом ки ба чои чинс аст, баҳс аз нафси алфози он тааллук ба синооти луғавиён дорад ва аз маонии он тааллук ба синооти арбоби маони ва аз таҳсиноту тазийинот ҳар ду, ки аз чумлаи авориз (нукҳои) калом бошад, тааллук ба синооте, ки ба он хос аст монанди; илми хитобат ва илми баён ва илми тарассул ва илми маҳосин ва бадоёни сухан, ки онро ўлми санъат хонанд ва илм ба урфи маъониб (айхо) ва халалҳои он, онро илми нақд хонанд.

Ва аммо таҳийил. Баҳс аз он тааллук ба фанне хос аз илми мантиқ. Ва аммо вазн, баҳс аз моҳияти он ва аз истеъмолаш дар икоот тааллук ба фанне хос дорад аз илми мусиқӣ ва аз истеъмолаш дар ашъор мутлакан тааллуке ба мавзеъе хос дорад ҳам аз он фан аз илми мусиқие, ки муштамил бошад ба тафсили авзони шеърҳо ва дар истеъмолаш дар ашъор ба ҳасби истилоҳ хос ба аҳли ҳар луғате тааллук ба синоате муфрад дарорд, ки онро арӯз гүянд.

Ва аммо қофия. Баҳс аз он ҳам ба синоате муфрад тааллук дарорд, ки онро илми қавоғӣ хонанд. Ва ин ду синоат, яъне илми арӯз ва илми қавоғӣ дар луғот мухталиф бошад, чунонки гуфтем ба ҳасби асбоби мазкур ва ин чумлаи тааллук ба моҳияти шеър дорад. Ва баъд аз он илми аксом (қисмҳо) ва инвонӣ (навъҳои) шеъру илми санъатҳо ва бадоёй, ки дар шеър афтад.

Ва илми нақди шеър аз чумлаи синооте бувад, ки тааллук ба аворизи (нуксу камбуҷиҳо) шеър дошта бошад. Ва чун ин маонӣ муқаррар шуд, дар тақрири илми арӯз шурӯъ кунем.

Фанни аввал

ДАР ИЛМИ АРӮЗ. ДАҲ ФАСЛ АСТ

Фасли аввал

ДАР ИШОРАТ БА АҶЗОИ АВВАЛИИ ШЕЪР ВА ОН ҲУРУФ
ВА ҲАРАҚОТ АСТ

Дар илми икоъ аз синоати мусиқӣ муқаррар шудааст, ки будуси (пайдоиши) авзон аз нақароти мутатобеъ (паи ҳам) бошад ва аз сукуноти (таваққуфҳои) мутаносиб, ки миёни он нақарот афтад ва чун хоҳанд, ки аз он иборат кунанд, ба изои (рӯбарӯи) нақарот ҳуруфи мутаҳаррик эрод кунанд. Ҳосса ҳарфҳои, ки аз итлоқи (баровардани) нафас аз маҳрачи он ҳарфи баъд аз ҳабси том ҳодис шавад, монанди «то» ва «то» ва «иён» (рӯбарӯи) саканот (ист) ҳуруфи сокин.¹ Ҳосса ҳуруфи ғуннаҳ (диморӣ) ва он чи мӯҳтамали (эҳтимоли) дарозӣ ва ғуноҳии замони сукун тавонад буд, масалан, гүянд: тан тан. Ва аммо дар вазни шеърӣ ҳуруфи мутаҳаррик аз ҳар чинс, ба бошад, ба чои нақарот бошанд ва ҳуруфи сокин ба чои саканот. Ва дар улуми дигар тақирир кардаанд, ки ҳуруф дар асл ау нашъ будааст: яке мусавват (садонок), яке мусаммат (ҳамидо, сомит). Ва мусавват ё мақсур (кӯтоҳ) аст ё мамдуд (дароз). Ва мақсур ҳаракот бошад, монанди: заммат ва фатҳат ва ғунат. Ва мамдуд ҳуруфи мадд, ки аҳавоти (шарики) он ҳаракот бошанд, чи ҳар яке аз ишбоъи (пурра талаффуз кардани) аю аз он ҳаракот таваллуд кунад. Ва ҳуруфи мусаммат бокии ҳуруф аст. Ва «вов» ва «алиф» ва «ё» ҳар як ба иштирок бар ау ҳарфи афтад, яке мусавват, ки ҳуруфи мадди мазкур аст ва ин ҳуруф чуз сокин натавонанд буд ва дигар мусаммат, ки ҳам мутаҳаррик бошанд ва ҳам сокин. Ва аммо мусаммат дар «вов» ва «ё» зоҳир аст ва аммо дар «алиф» мусамматро «ҳамза» низ кунанд. Ва ба ҳарфи мусаммати танҳо ибтидо натавон кард, магар баъд аз он ки ҳарфи мусавват мукорини (наздики) ӯ шавад ва маҷмӯъро ҳарфи мутаҳаррик хонанд. Пас агар мусавват (садонок) мақсур бошад, ҳарфи мутаҳаррико як ҳарф беш нашумуранд ва онро мақтаи мақсур хонанд. Ва агар мамдуд

(дароз) бошад, миқдори фасли мамдудро бар мақсур харфе сокин шумуранд ва маҷмӯро харфе мутаҳаррик ва харфе сокин шумуранд ва мактаъи мамдуд хонанд. Ва хар харфи мусамматро (хамсадоро), ки аз мусавват (садонок) мучаррал (чудо) бошад, ҳам сокин шумуранд.

Ва чун таҳқики хуруфи мутаҳаррик ва сокин карда шуд гӯем: дар забони арабӣ хуруфи мусаммат бисту ҳашт аст ва хуруфи мусавват шаш: се мақсур (кӯтоҳ), ки онро «ҳаракоти сезона» хонанд ва аз хуруф намешумуранд ва се мамдуд (дароз), ки онро «харфи мадд» хонанд. Ва дар забони порсии дарӣ аз ҷумлаи хуруфи бистухаштгонаи мусаммат ҳашт харф сокит бошад ва он: «со» ва «ҳо» ва «сад» ва «зод» ва «то» ва «зод» ва «айн» ва «коф» аст.² Ва панҷ харфи мусаммати дигар дар ин луғат зиёdat шавад ва он: «по» ва «чим» ва «жо» ва «фо» ва «гоф» аст.³

Ва дар хуруфи мусаввати мамдуд (садоноки дароз), ки яке аз он ҳарфест, ки миёни заммат (яъне «у») ва фатҳат (яъне «а») бошад, ҷунонки дар лафзи «шӯр»⁴ афтад, ки ба тозӣ «молиҳ» бошад ва дигар ҳарфе, ки дар лафзи «шер» афтад, ки ба тозӣ «асад» бошад. Ва ин хуруфро дар тозӣ ба кор доранд ва онро «имолат»⁵ хонанд, аммо аз асли луғат нашумуранд. Ва аз қабили ин ду ҳарф солис бошад миёни заммат ва қасра, ки дар дигар луғатҳо ба кор доранд ва дар тозӣ дар лафзи «кил» ва амсоли он истеъмол қунанд ва гӯянд: қасрат аст ба ишомми⁶ заммат, аммо дар порсӣ наофтад. Ва ҳарфҳои дигар бошад, ки ҳам аз таркиби ду ҳарф ҳодис шавад. Масалан, ҷунонки аз таркиби яке аз хуруфи мадд бо ғуннат бувад дар лафзҳои «дун» ва «дон» ва «дин» бошад ва амсоли ин уфтад, ки бар вазни: «ду» ва «до» ва «дӣ» бошад ва ҷунонки аз таркиби яке аз хуруфе, ки маҳрачи он охири қалом бошад, бо ҳарфи «вов» бошад дар лафзи «хуш». Ва дар баъзе луғоти Аҷам дар лафзи «дарҳ(в)еш», ки ба ҷои «дарвеш» гӯянд ва дар лафзи «к(в)ас», ки ба ҷои «кас» гӯянд, воеъ бошад. Ва далел бар он ки ҳар яке аз ин ҳарфҳо як ҳарф аст, ин аст, ки дар вазни ба ҷои як ҳарф аст. Мисоли «х(в)он», ки дар қитобат муштамил бар ҷаҳор ҳарф аст ва дар лафз мураккаб аз ду ҳарф аст, ки бар вазни «ҳо» аст. Ва ҳамчунин ҳаракате бошад аз таркиби ду ҳаракат, ҷунонки ҳаракати ҳарфи мураккаб дар «хӯш», ки мураккаб аз заммат ва фатҳат аст ва ҳаракати ҳарфи мураккаб дар «дарҳ(в)еш», ки мураккаб аз замма ва қасрат аст. Ва далел бар ин ки ҳар яке аз ин ҳаракатҳо як ҳаракат аст, он аст, ки як ҳарфро як ҳаракат беш натавонад буд. Ва дар порсӣ ҳаракате дигар аст, ки онро ба ҳеч қадом аз ин

ҳаракоти сезона, яъне замма ва фатҳа ва қасрат нисбат натавонад ва онро ҳаракати мачхул ва ҳаракати муҳталаса хонанд, монанди ҳаракати лафзи «ро» дар лафзи «порсӣ», ки бар инни фонуни аст ва бошад, ки ин ҳаракат дар ибтидион қалимиот уфтад ва агар қасе онро аз қабили ҳаракот нашумурад ба қабили он ки ба яке аз ҳаракоти мазкура мансуб нест, бо ў дар иборат музояқат (танг) нест, аммо дар шеър онро аз қабили ҳаракот бояд шумурд ба далели вазн. Ва ғароз аз ин тағсил ин аст, ки то бар хуруфи муфрада ва мураккаба ва фарқ миёни ҳар ду ва бар ҳарфи мутаҳарriк ва сокин ва фарқ миёни ҳар ду вуқуф уфтад ва маълум гардад, ки ҳаракати ҳарфи ба мисобати инзимомӣ (нисбат доштани) ҳарфест бо ў. Ва мо бар ғарзи мақсуд шавем ва гӯем: асноғи ҳаракоти мазкура дар вазни шеър як ҳукм дорад ва хуруф, ки аҷзои қалимотанд, ё муҳакариканд ё сокин.

Ва бар арӯзӣ нест, ки моҳиёти хуруф ва ҳаракот ва аъодди он мутаарриз (машғул) бошад ва бар асноғи ҳар як вуқуф ёбад, чи он кори луғавист. Он чи ўро зарурист, он аст, ки миёни ҳарфи муфрад ё он чи ба ҷои муфрад бошад, аз мураккабот ва миёни хуруфи муаллаф (таълифшуда) фарқ қунад. Ва аломати хуруф ва ҳаракот дар вазни қитобат муҳталиф бошад, то миёни хуруфи муҳталиф ва ҳаракоти муҳталиф тамйиз қунад. Ва аломати сукун якест, чи сукун як сирф беш нест ва вгарчи асбоби он муҳталиф аст. Аммо наздики арӯзиён ҳарфи мутаҳарriкро мутлақан як аломат аст, чи арӯзиро бо тамйиз миёни хуруфи муҳталиф ва ҳаракот коре нест ва он аломат доираи ҳурд бошад бар ин шакл (о) ва ҳарфи сокинро як аломат ва он ҳатте мустақими ҳурд бошад бар ин шакл (1).⁷

Ишончигосӣ дар Ҳуруфи мутаҳарriк

Фасли дуюм

ДАР ҚАЙФИЯТИ ЭЪТИБОРИ ҲУРУФИ МУТАҲАРRIК ВА СОКИН ДАР ШЕЪР ВА ИШОРАТ БА ТАҚТЕЙ

Дар ғасли гузашта маълум шуд, ки аҷзои аввалии шеър хуруфи мутаҳарriк ва сокин аст. Акнун гӯем: Мурод дар ин мавзее аз хуруфи мутаҳарriк ва сокин хуруфи малғуз (талағузшаванд) аст, на хуруфи мактуб (навишташуда). Ва бисёр хуруф аст, ки мактуб аст ва малғуз нест, монанди «алиф», ки дар қитобати тозӣ баъд аз «вов»-и «оману» (имон оварданд) нависанд ва «вов», ки дар охири «Амр»⁸ нависанд ва «ҳамза»-и васл, ки аснои қалимоти мутасил ба яқдигар уфтад ва «алиф»

дар охири лафзи «ано»⁹ дар ғайри ҳолати вақф ва дар порс монанди «вов»-и атф,¹⁰ ки дар миёни ду калима нависанд ү харфи «ё» ва «хо»¹¹, ки дар охири лафзи «ки» ва «чй» ва «на» нависанд ва «вов» дар охири «ду» ва «ту» ва амсоли он. Ва ҳамчунин бисёр ҳарф аст, ки малфуз аст ва мактуб нест, монанди: «вов»-и «лаху» (барои ӯ) ва «ё»-и «бихи» (бо ӯ) да тозӣ ва «алиф»-и «аллоҳ» ва «самовот» «ҳамзаз»-и «Ҷабраил» ва танвинот¹² ва ташдидот,¹³ чи ҳарфи мушаддад (ташдидор) мураккаб аз ду ҳарф бошад: аввал сокин ва дуюм мутахарrik. Ва дар порс монанди «алиф»-и мадд, ки дар «об» ва «ос» ва ташдиди «арра». Ва бидон, ки ташдид дар форсӣ дар ду мавзъ оваранд: яке дар асли калима, ҷунонки дар лафзи «ғурранда» ва «буррон» гӯянд ва дигар он ки миёни ду калима уф тад, ҷунонки дар ҳарфи аввал маътуф ё музоф,¹⁴ ё калимае, ки «бо»-и амр ва «мим»-и нахӣ¹⁵ бар ӯ собиқ бувад, ҷунонки дар лафзи «бикун» ва «макун» ё ҳарфе бар ӯ собиқ бувад, ки дар лафзи наёд, монанди «вов»-и «ду» ва «ту» ва «хо»-и «се» ва «нух» ва «чй» ва «кй» ва «лола» ва «барда».

Ва дар ғайри амсоли ин мавзъе ташдид қабех бувад ва дар ҳеч қадом аз ин мавозеъ воҷиб набувад ва агар биёrand ҳамраво бувад. Ва бар ҷумла ҷандонки дар луғати порсӣ ташдид камтар оваранд, бехтар бошад, чи ташдид дар он луғат асли нест.

Ва ҷун фарки миёни ҳуруфи малфузу мактуб зохир шуд аҷзои шеър муайян гашт ва аз ғасли гузашта маълум шуда аст, ки баъзе ҳуруфро аз ду ҳарф яке беш набояд гирифт. Ва бидон, ки аввали шеър ҳарфе сокин натавонад буд, чи ибтидо ба сокин мумтанеъ ё мутаассир (душвор) бувад. Ва дар миёни арkonи шеър зиёdat аз як сокин наюфтад, чи ҳуруфи сокин ҷун мутавolӣ шаванд, суханро аз яқдигар бурида гардонанд ва вазн ботил шавад ва низ дар нутқ овардани он дар аснои сухан иқтизи кулфат кунад. Ва дар тозӣ зиёdat аз ду сокин ҷамъ нашавад ва дар аснои сухан илтиқои (пайваст шудани) сокinайн бештар аз иҷtimoи яке аз ҳуруфи мадд ё idfom¹⁶ уфтад, ҷунонки дар «кор» ё бо гуннат ҷунонки «аанзартаҳум» (оё онҳоро огоҳ қардӣ?) ва ҳеч қадом дар аснои шеър ҷоиз набувад. Ва аммо дар порсӣ иҷtimoи ду сокин бисёр бувад ва бошад, ки зиёda аз ду сокин низ ҷамъ ояд ва бошад, ки баъзе аз он ба ҳақиқат сокин набувад, валекин мачхулулҳарақа¹⁷ бошад. Аммо ду сокин ҷунонки дар «кор» ва «мард» уфтад ва ҷун амсоли ин дар аснои шеър уфтад, ҳарфи аввал сокин бошад ва дуввум мутахарrik бояд шумурд, чи дар вазn дар мӯқobiли мутахarrik уфтад. Масалan, «коргар» ё «марду зан» бар ваз-

ни фоъилун бошад бе ҳеч тафовут. Ва аммо се ҳарф ҷунонки аар լафзи «рост», «бехт» ва «мурд» бошад ва ҳамеша ҳарфи аввали он амсоли ин калимот аз ҳуруфи мадд бувад, пас агар ҳарфи охир мутахарrik нашавад, баъзе ин се ҳарфро ба ҷои ду ҳуруф ба кор доранд: яке сокин ва дигаре мутахарrik ва як ҳарф дар иборат бидузанд. Масалan, ба «rostgӯ» — бар вазни «rostgӯ» бар вазни муфтаъилун шавад. Ва агарчи бар ҷаҳонӣ аз ғironӣ ҳолӣ набошад, аммо дуюм ғirontar бувад ва шуaro бештар бар ҷаҳонӣ аввал истеъmol кунанд. Ва агар ҳарфи охир мутахarrik шавад, ҳолӣ набувад аз он ки баъd az ӯ мутахarrike дигар оранд, ё сокine оранд. Агар мутахarrik лигар оранд, ҷунонки гӯем, масалan, «rostu kâj», дар иҷtad дуздидан як ҳарф дар иборат ғirontar бошад аз оварани ҳама ба ҳiloғi сурати аввал. Ва сабаб он аст, ки дар ӯрати аввал ду ҳарф ба изoi (rûbarûi) ҳарfe мутахarrik уftod ва ҳарфи мутахarrik ба ҳaқiқat ҳam ду ҳarf аst. Ammo ин ҷo ду ҳarf ба izoi ҳarfe sokin meuftad. Pas iborat az ӯ bar vazni muftaъilun ҳarçand az ғironӣ ҳolӣ nabuvad, ammo bar vazni foъilun biser ғarontar boшad va dar in surat shuaro ҷaҳonӣ avval ixtiёр karداанд. Va agar baъd az ҳarfi mутахarrik ҳarfe sokin oyd bar in guna, ki lafzi «rosti», masalan, ҳukmash hamon bувад, ki dar du ҳarfi sokin mутавolӣ (pайdarpani) gufta omad va dar in surat kulfat zoiil shawad. Va in ҳukmox ҷumla vuqubi in ҳarfxost dar miёni shewer. Ammo agar ӯ dar oxiри shewer uftad, ҳarchi machxululҳaraқa bувад, sokin shu'murand va yak sokinu du sokin dar oxiри ash'or eъtiyor kunnand va agar ziёdat uftad, in eъtiyorbe nabuvad va dar ҳukmi mахzuф (partoftashuda) boшad. In ast ҳukmi ҳuруfi sokin.

Ва аммо ҳуруфи мутахarrik mутавolӣ дар шeъri tозӣ zиёdat aз ҷaҳor mустаъmal nadorand, ҷaҳor ҳam ба tariki заҳf uftad va ғiron shumurand. Va shewer porse ziёdat aз se mустаъmal nest. Va se mутахarrik mутавolӣ ҳam asli nabuvad va ba tariki zaҳf uftad va taxfifro¹⁸ taskin¹⁹ avsat ҷoиз dorand, ҷunonki baъd aз in gufta shawad. Va oxiри ҳech shewer na ba tозӣ va na ba forsӣ mутахarrik nashoyd, ҷunonki avvalash sokin nashoyd in ҷumla boyd, ki mukarrar boшad, to dar takteyi ash'or eъtiyor karda shawad.

Ва takteyi shewer iborat ast aз taҳliи shewer ba arkon, ki az on muallaf boшad va barobar karдан ҳuруfi ҳar рукne bo ҳuруfi aslii on rukn ba hazf завоиди ғaiри malfuz va agarchi maktub boшad va isboti on chi malfuz boшad, agarchi maktub nabovoшad. Masal an, takteyi in bайt:

Ба номи худованди чону хирад,
К-аз ин бартар андеша барнагзарад.

Бар ин минвол бошад, ки навишта омад:

Ба-но-ми-ху-до-ван-ди-чо-ну-хи-рад
Ка-зин-бар-та-ран-де-ша-бар-наг-за-рад.

Ва аз ин чо маълум шавад, ки то баҳрҳо ва вазнҳо ва аркани он надонанд, тактэй мумкин набошад, чӣ байт, ҳамчунин ки бар ин вазн: фаъулун фаъулун фаъулун фаъал ду бор, тақтэй тавон кард. Бар ин вазн низ, ки мафоъйлу мустафъилун фаъилун ду бор, тактэй тавон кард ва бар ин вазн низ ки фаъулун мафоъйлу мустафъилун ду бор, тактэй тавон кард. Ва то надонанд, ки кадом баҳр аст ва аркани он чист.

Миёни он чо тақтэйи ҳакиқӣ бувад ва он чи бар он вазн бувад, аммо на тақтэй бувад, имтиёз мумкин набошад.

Фасли сеюм

ДАР АҶЗОИ СОНИЯИ ШЕЪР, КИ АЗ ҲУРУФИ МУТАҲАРРИҚ ВА СОКИН МУАЛЛАФ ШАВАНД

Аввал таълифе (тартиб додане), ки хуруфро мумкин шавад Таълиф аз ду хуруф бувад ва он муаллафро сабаб хонанд ва ломаҳола (ночор) аввал мутаҳарриқ бояд. Пас агар хуруфи дуюм сокин бувад, онро сабаби хафиғ²⁰ хонанд ва мусовии мактаъи мадмуд бошад ва агар мутаҳарриқ бувад, онро сабаби сақил²¹ хонанд. Ва дар асли шеъри порсӣ сабаби сақил мусақкан. Ва ба порсӣ:

Исмаъ миннӣ йа-би-а-д-дунӣ,
Иъмал хайран таздад хуснан.

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт чунин аст:

Бишнав аз ман, эй фарзанди дунӣ,
Накӯй кун, ки ба зебой афзун шавӣ).

Ракзулхайл²⁷ махбуни мусаккан.
Ва ба порсӣ:

Ёре, к-аз ман дурӣ ҷӯяд,
Ишқаш зӣ ман то кай пӯяд.

Раҷази матвии мусаккан, ё Рамали махбуни мусаккан ё Ҳизачи макфуфи муханнақ ё Ракзи махбуни мусаккан. Ва аз сабаби сақили танҳо шеър муҳол аст, аммо наср ба тозӣ чунин бувад: «Валадука бика вачада асара ҳимамика фаҷаҳада ва талаба бараката шиямиқа» Тарҷамааш: («Фарзанди ту таъсири ҳиммати туро дарёфт ва баракати феъли туро ба ҷидду таҳдид талаб кард»). Ва ба порсӣ чунин: «Писари ту зи чӣ нашуда зи пай ҳунари ту, ки ҳунари ту буда зи баракати падари ту». Ва аз ватади маҷмӯъ, ба тозӣ:

Фатоламо ва толамо ва толамо
Сақо би кафи Холидин ва атъамо.

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт чунин аст:

Чи дерест, чи дерест (ки)
Зи кафи Холид менӯшонду меҳӯронд).

Раҷази махбуни.

Ва ба порсй чунин:

Чаро ачаб надорам аз нигори ман,
Ки бе гунах бурун шуд аз канори ман.

Рацази маҳбун ё Ҳазачи мақбуз.

Ва аз ватади мафрук ба тозӣ:

Ло аро мин-ал-фуодӣ из раоқа
Ан ямила нахва шодинин сивока.

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байти чунин аст:

Ман надидам қалбро, ки чун туро дид,
Ба тарфе, ҷуз рӯхкорат, майл карда бошад).

Макфуфи рамал: *макфуфи рамал*
Ва ба порсй:

Он чи аз ситам ба рӯи ман расид,
Хеч оғарида дар ҷаҳон надид.

Рамали макфуф. Ва ҳарфи охир ломаҳола (ҳатман) сокин гардад, то шеър тавонад буд, ҷунонки гуфтаем.

Ва аз фосилаи суро, ба тозӣ:

Араайта лиҳозириҳим асаро
Ва саниъта лиғоибиҳим ҳабаро...

(Тарҷамаи таҳтуллафзи боло чунин аст:

Оё аз ҳозири онҳо нишоне дидӣ,
Е аз ғайби онҳо ҳабаре шунидӣ?)

Ва ба порсй:

Бибарӣ, санамо, дилу ҷону дихӣ,
Лабакон ба раҳӣ надихӣ бираҳӣ.

Ва аз фосилаи қубро, ба тозӣ:

Ва сақалин манаъа ҳайра талабин
Ва аҷалин манаъа ҳайра туадиҳ

Тарҷамаи таҳтуллафзи байти чунин аст:

Гироние, ки ҳасти хубтаринро боздошт,
Чолокие, ки хубтарин иҷро онро боздошт).

Ва ба порсй:

Санами ман, зи бари ман наравӣ,
Дилаки ман набарӣ, бад нашавӣ.

На бештарӣ ин абӯт ноҳушъ аст, ҳосса байти охир:

Фасли чаҳорум

ДАР АРКОНИ ШЕЪР, ҚИ МУАЛЛАФ БУВАД АЗ ИН АҶЗО

Ҳалил ибни Аҳмад, ки арӯзи тозӣ ихтироъ кардааст, иборат аз аркони шеър ба алфозе кардааст, ки аз лафзи «фъл» мушъян (чудо) бошад, ҷунонки аҳли мусиқӣ ба алфозе қунанд, ки аз «то» ва «нун» мураккаб бошад ва ба ин сабаб аркони шеърро афзоили тафоъил хондааст.

На аркони шеър бâзъе ба табъанд ва онро усул ҳонанд ва бâзъе на ҷунон ва онро фурӯъ ҳонанд. Ва ҳар руҳи, ки аз такрори ҷузве бошад, мулизз (гуворо) набувад ва ба ин сабаб ҷубоӣ (чоргоня) ва судосиро (шашгоняро), ки аз такрори ҷебоби (сабабҳои) танҳо ё автоди (ватадҳои) танҳо бувад, аз ҷоуд нашумуранд. Ва ҳар руҳи, ки дароз шавад, ҳам мулизз (гуворо) набувад аз ҷиҳати он ки иқтизиҳ малолат ҳакунад ва ба ин сабаб зиёdat аз субоъи (ҳафтгоня) дар усул мустаъмал нест.

Пас усул ё ҳумдсӣ (панҷгоня) бувад ё субоъӣ (ҳафтгоня). На ҳумдсӣ муаллаф (иборат) аз сабабе ва ватаде бувад. Ва агар сабаб ҳафиҳ бувад ва ватад маҷмӯъ, аз он ду таълиф мумкин бошад. Яке он қи ватад муқаддам (аввал) бувад ва мураккаб бар вазни фоъӯлун бувад. Ва дуюм он ки сабаб муқаддам бувад ва мураккаб бар вазни фоъӯлун бувад. Ва ин ҳар ду дар шеъри тозӣ аз усуланд ва дар шеъри порсӣ дуюм мустаъмал нест. Ва дигар таълифҳо, мумкин ки дар ҳумдсӣ уфтад ва он шаш навъ бошад, аз усул нашумуранд. Ва аммо субоъӣ муаллаф аз ду сабаб ва як ватад бошад, ва асбоб (сабабҳо) ҳар ду сақил нашояд. Пас агар ҳар ду сабаб ҳафиҳ бувад ва ватад маҷмӯъ бувад, таълиф аз он се навъ тавонад буд. Аввали он ки ватад бар ҳар ду сабаб муқаддам бувад ва он бар вазни мағоъйлун бувад. Дуюм он ки ватад миёни ҳар ду сабаб бувад, бар вазни фоъилотун бувад. Сеюм он ки (ватад — У. Т.) аз ҳар ду сабаб мутааххир бувад ва он бар вазни мустафъилун бувад.

Ва агар ватад мафрук бувад, се навъи дигар таълиф тавонад буд, аввал бар вазни фоъи-лотун, дуюм бар вазни мустафъилун, сеюм бар вазни мағъӯлоту. Ва аввал ва дуюми ин синиф дар лафз монанди дуюм ва сеюми синифи гузашта аст. Ва дар китобат бâзъе фарқ ҳакунанд, то як аҷзои синифи дуюм аз яқди-


гар мунфасил нависанд. Ва ин шаш руки аз усуланд ва хечда таълифи дигари субоъй (хафтгона) мумкин бувад, ки дар шеъри порсӣ аз усул нашумуранд ба сабаби гаронии он. Ва аммо дар тозӣ ду таълиф аз чумлаи он чи муаллаф бувад аз ватад мачмӯъ ва сабабе сақил ва сабабе хафиҳ, яъне муаллаф ва сабабе ва фосилаи сурро ҳам аз усул шумуранд ва он мағоъилатун ва мутафоъилун аст.

Пас аркони асли дар форсӣ ҳафт аст ба ҳақиқат ва пандар лафз ва он: фоъулун ва мағоъилун, фоъилотун, мустафъулун, мағъулоту аст. Ва дар тозӣ даҳ ба ҳақиқат ва ҳашт дарафз, чӣ: фоъилун ва мағоъилун ва мағоъилун ҳам аз усу аст.²⁸


Ва арӯзиёро одат бошад, ки истихроҷи ин аркон аз якди гар ба факъ ва таркиб баён кунанд ва дар давоир (доираҳо) вазъ кунанд.

Як доира бигузараҷад бар вазни фоъулун ва фоъилун ва ба ў нависанд аломоти мутаҳарrik ва сокин ва ба изои (рӯ бӯри) он ҳуруфу ин калима, ки «бихӣ кун», то агар оғоз аз «бо кунӣ, «бихӣ кун» бар ҳаволии (атрофи) доира бигузараҷад ба вазни фоъулун. Ва агар оғоз аз «коф» кунӣ, «кун бихӣ» боша бар вазни фоъилун.

Ва дигар доира ҷиҳати мағоъилун ва мағъулоту ва мустафъилун ва фоъилотун ва бар ў шояд навишт ба изои (рӯ бӯри) аз якди гар.



Аломоти мутаҳарrikот ва сокиноти ин калима: «ду тан ҳанл» то ибтидо аз ҳар мутаҳарrik, ки кунӣ, яке аз ин арkon дар тамомии давр ҳосил ояд ва қайфияти инфиқоки (чудо ӯзини) аркон аз якдигар равshan шавад. Ва ҷунон беҳтар, ки ин мавзӯъ ду доира оваранд, яке ҷиҳати ватади маҷмӯъ дигар ватади мафрук, то аҷзои аввалий аз ҳоли худ набиваранд ва сабаби ҷузъе аз ватад бишавад ё барьакс. Ва доираи ин ҷиҳати мутафоъилун ва мағоъилатун бинҳанд ва бар нависанд: «Бадӣ нақунам», то ҳар ду руки аз ў ҳонда шавад.²⁹



Фасли панҷум ДАР БАҲРҲО ВА ДАВОИР ВА ФАҚКИ БАҲРҲО АЗ ЯКДИГАР

Баҳрҳо аз такрори арkon (рукнҳо) хезанд ва арkonро чунанд бор такрор қунӣ, ба шарте ки мӯътадил бувад, на дарози мумилл (малоловар) ва на кӯтоҳи мухилл (халалрасон) бошад, инзин мисроҷе ҳосил ояд ва аз ду мисроҷ байte ояд ва аз аబӯт ҷитъа ё қасида ё ғайри он. Ва камтарин ададе такрорро ду бошад ва бештар ҷаҳор ва зиёdat аз ин ба сабаби дарозӣ мусравъмал набошад. Пас байte аз ҷаҳор руки бувад ё аз шаш руки аз ҳашт, магар дар мавозеъе, ки ёд карда шавад ва хилти ғомезиши арkonи муташобҳо шабҳ бувад ба такрор. Пас баҳрҳо аз такрори рукине басит ё аз хилти ду руки муташобҳо. Ва ғилоф миёни ду руки муташобҳо ё ба кам (микдор) бошад ё ба кайф (сифат). Аммо ба кам, ҷунонки фоъулунро бо мағоъилатун нависанд.

лун бошад, чи ҳар яке муаллаф (навишта) аз ватаде маҷмӯа сабабе ҳифиф аст, илло он ки яке аз дигаре ба сабабе ҳифиф бештар аст. Ва ҳамчунин фоъилотун фоъилун ва мустафъилун фоъилун. Ва аммо ба қайф (сифат), ҷунонки мустафъилунро бо мағъӯлоту бошад, чи таълифи ҳар яке аз ду сабабе ҳифиф ва як ватад аст, илло он ки ватад дар яке маҷмӯа дар яке мафруқ аст ва ҳамчунин мустафъилунро бо фоъилоту ва ҳамчунин фоъилотунро бо мағъӯйлун.

Ва Ҳалил ибни Аҳмад ибтидо ба ҳилти (омезиши) хумоси ва субоъӣ (ҳафтгона) карда, пас ба субоъиёти басита (сада) пас ҳилти субоъиёт бо якдигар ва ҳатм ба хумосиёти басита кардааст. Аммо хумоси ва субоъӣ монанди фаъӯлун мағъӯйлун, муаллаф аз панҷ ҷузъ бошад ва инро кӯтоҳ шумуранд. Ва одат ҷунон рафта, ки баҳр дар доира ҳамчунон ки аз арқони табиӣ ниҳанд, ки тағиیر ба ўроҳ наёфта бошад ва ба аз он таъалул (иллат) ва тағиироти арқони ғайритабиӣ он ҷо барангезанд, адади арқон низ бар тамомтарин ваҷхе эро қунанд, то ба ҳазфи баъзе аз он дигар вуҷӯҳи мустаъмал ба меангезанд.

Пас фаъӯлун мағъӯйлунро мукаррар кардаанд ва онро мисрӯе шумурда ва ломаҳола (ҳатман). байт мусамман бошад. Ва чун мисрӯе аз он дар доира вазъ кунанд, то охир ба аввали мутасил шавад, шояд ки ба ҳар яке аз аҷзои панҷгона ибтидо кунанд. Пас, аз ин доира панҷ баҳр ҳезад.

Аввал бар ин вазн, ки фаъӯлун мағъӯйлун фаъӯлун мағъӯйлун ва инро баҳри Тавил ном карда, чи дар луғати тоҷикӣ аз ин баҳр дарозтар наёяд.

Дуюм он чи ибтидоиҷо аз ҷузви дуюм аз вазни мазкур ба ин гуна: лун мағъӯйлун, лун фаъӯлун, лун мағъӯйлун, лун фаъӯлун бар ин вазн, ки фоъилотун, фоъилун, фоъилотун, фоъилун ва инро Мадид ном карда.

Сеюм он чи ибтидо аз ҷузви сеюм бошад, бар ин вазн, ки мағъӯйлун, фаъӯлун, мағъӯйлун, фаъӯлун ва бар ин вазн ба тозӣ шеър наёфтаанд ва Бахромӣ³⁰ мегӯяд: «Ба порсӣ бар ин вазн андак шеъре дидам». Ва инро мақлуби (чаппани) Тавил ном кардааст.

Чаҳорум он чи ибтидо аз ҷузви чаҳорум бошад, бар ин вазн, ки мустафъилун, фоъилун, мустафъилун, фоъилун ва инро Басит ном карда.

Панҷум он чи ибтидо аз ҷузви панҷум бувад, бар ин вазн, ки фоъилун, фоъилотун, фоъилун, фоъилотун ва бар ин вазн хам ба тозӣ шеър наёфтаанд. Ва баъзе ин ду баҳри мӯҳмалӣ Ариз ва Амиқ ном ниҳодаанд.

Ин аст панҷ баҳр, ки аз ин доира мумкин аст, ки бархезад бар ҷумла бухури ин доира дар забони порсӣ матрук (исланӣ-ишишаванд) аст ва он чӣ гуфтаанд, бар минволи шеъри бар гуфтианд аз ваҷхи (сабаби) ташаббӯҳ (монандӣ) ба эшон. Ин доираро доираи Муҳталифа³¹ хонанд ва мисроъе гуфтаанд, ки дар ин доира ниҳанд, то ҳама бухурро аз он бартавон ва яке аз дигар тасаввур уфтад ва он мисроъе бар вазни индии ин аст:

Ба ман баргузар, эй маҳ, ба ман дарнigar гаҳ-гаҳ

Ва бар вазни Мадид:

Баргузар, эй маҳ, ба ман дарnigar гаҳ-гаҳ ба ман.


Ва бар вазни Мақлуб:

Гузар, эй маҳ, ба ман дарnigar гаҳ-гаҳ ба ман бар.

Ва бар вазни Басит:

Эй маҳ, ба ман дарnigar, гаҳ-гаҳ ба ман баргузар.

Ва сурати доира ин аст:




Ва аммо он чи аз субоъиёти басита (сода) хезад, ибтидо муаллаф аз ватади мачмӯй ва фосилаи сурро кардааст ва роъе аз такори як руки се бор ба кор доштаанд ва ломах (хатман) байт мусаддас бошад. Пас агар ибтидо ба ватад нанд, бар ин вазн ояд: мафоъилатун (мафоъилатун) мафоъ тун ва ин баҳрро Воғир ном ниҳодааст. Ва агар ибтидо ба сила кунанд, бар ин вазн ояд: мутафоъилун (мутафоъилун) тафоъилун ва ин баҳрро Комил ном ниҳодааст. Ва порси гуфтаанд: ибтидо ба сабаби хафиғ, ки дар ин таркиб аст, мумкин аст ва бар ин вазн бошад: фоъилотака (фоъилота) фоъилотака ва ин ҳам мӯҳмал аст:

Ва байт аз ин доира бар вазни Воғир чунин аст:

Бигӯ, дили ман кучо талабам зи баҳри худо.

Ва бар вазни Комил чунин:



Дили ман кучо талабам зи баҳри худо, бигӯ.


На бар вазни мӯҳмал чунин:

Ман кучо талабам зи баҳри худо бигӯ, дили.

Донраи мӯҳталифа.³²

Ва ин доираро доираи Мӯҳталифа хонанд ва дар порсӣ бар буқури ин доира ҳам шеър нагуфтаанд, илло он чи бар ваҷҳи шаҳбӯҳ ба араб ба тақаллуф гуфтаанд.

На байд аз ин он чи аз рукни субоъи муаллаф аз ватади мачмӯй ва ду сабаби хафиғ ояд ва тозиён як мисроъ аз такори як руки се бор овардаанд ва порсиён аз такори як руки якор бор. Пас байт ба тозӣ мусаддас бошад ва ба порсӣ муаммān. Ва агар ибтидо ба ватад кунанд, бар ин вазн бошад: мутафоъилун се бор ё чаҳор бор ва онро Ҳазаҷ хонанд ва агар сабаби аввал кунанд, бар ин вазн ояд: мустафъилун се бор чаҳор бор ва онро Раҷаз хонанд. Ва агар ба сабаб ҳатм кунанд, бар ин вазн бошад: фоъилотун се бор ё чаҳор бор ва онро Ҳамал хонанд. Ва байти ин доира бар вазни Ҳазаҷи мусаддас чунин бошад:



Маро дил бе дилороме наёромад.

Ва бар вазни Рацази мусаддас чунин:

Дил бе дилороме наёромад маро

Ва бар вазни Рамали мусаддас:

Бе дилороме наёромад маро дил.

Ва агар байд аз инҳо ду руқн афзоем, чумла мусамман
вад ва ин доираро аз доираи Мұңталиба хонанд ва мусамман
Мұңталиба зоида. Ва сурати доираи Мұңталиба ин аст:³³ (Н
ба сах. 33).


Ва зоида ҳам бар ин қиёс бошад. Ва бошад, ки ҳамин ба
ба ҳазғи сокини сабаби дуюм ба кор доранд, то Ҳазақ бар
гұна шавад: мағоъйлу чахор бор. Ва рақаз бар ин гұна: мұ
тағылун чахор бор. Ва Рамал бар ин гұна: фәйлотун чах
бор. Ва байти доираи Ҳазақ бар ин минвол бувад:

Маро кас надихад дод,
Маро кас накунад шод.

Ва бар вазни Рацаз:

Кас надихад дод маро,
Кас накунад шод маро.

Ва бар вазни Рамал:



Надихад дод маро кас,
Накунад шод маро кас.

Ва ин баҳрхоро Ҳазақи макфүф ва Рацази матвій ва Рамали
назарун хонанд ва доири бар қиёси гузашта биниҳанд ва онро
доираи Мұңталиба зоида музоҳафа хонанд.³⁴ Ва баъзе ба
дигар бихонанд ва мо таҳифро (сабук кардан) ин дои-
раи баҳрхордем: (Ниг. ба сах. 34).

Ва из тақрори руқни субоъии басита, ки аз ватади мағруқ
бувад, кеч баҳр мустаъмал нест.

Ин аммо аз хилти (омехтагии) субоъӣ ба якдигар ва он аз
руқни бувад, ки муаллаф аз ду сабаби хағиф бувад ва ватаде
мачмӯй ва руқне, ки муаллаф бувад аз ду сабаби хағиф ва
мағруқ. Ва тозиён мусаддас ба кор доранд, як мисрөъ
руқни мачмӯй ду бор ва руқни мағруқ як бор. Ва чун
ди доира биниҳанд, ибтидо аз нӯҳ мавзеъ мумкин бувад, чи
ни сабаби руқни муаллаф аз нӯҳ ҷузъ бошад.

Аннан он ки ибтидо ба ду сабаби руқни аввали мачмӯй
хонанд, то ин вазн бошад: мустағъильун (мустағъильун) мағъұ-
туу ва ин баҳрро Сареъ хонанд.

Дуюм он ки ибтидо ба сабаби дуюми ҳамон руқн кунанд,
то ин вазн бошад: фоъилотун (фоъилотун) мус-тағъи-лун ва
баҳр мустаъмал нест.

Сөюм он ки ибтидо ба ватади ҳамон руқн кунанд, то ин
вазн бошад: мағоъйлун (мағоъйлун) фоъилотун ва ин баҳр
и тоғи мустаъмал нест ва ба порсӣ онро Қариб хонанд.

Чахорум он ки ибтидо ба ду сабаби руқни дуюми мачмӯй
хонанд, то ин вазн бошад: мустағъильун (мағъұлоту) мустағъи-
лун ва ин баҳрро Мұнсағеҳ хонанд.

Панчум он ки ибтидо ба сабаби дуюми ҳамин руқн кунанд,
то ин вазн бошад: фоъилотун (мус-тағъи-лун) фоъилотун ва
баҳрро баҳри Ҳағиф хонанд.

Шашум он ки ибтидо ба ватади ин руқн кунанд, то ин вазн
бошад: мағоъйлун (фъи-лотун) мағоъйлун ва ин баҳрро Му-
тасеъ хонанд.

Ҳафтум он ки ибтидо ба ду сабаби руқни мағруқ кунанд
ба бар ин вазн бувад: мағъұлоту (мустағъильун) мустағъильун
ва ин баҳрро Мұқтазаб хонанд ва ба порсӣ мустаъмал нест.³⁵

Ҳаштум он ки ибтидо ба сабаби дуюмини ҳамин руқн кунанд
ва бар ин вазн бошад: мус-тағъи-лун (фоъилотун) фоъи-
лотун ва ин баҳрро Мұңтасс хонанд.

Нұхум он ки ибтидо ба сабаби дуюм кунанд ва бар ин вазн
бошад: фоъи-лотун (мағоъйлун) мағоъйлун ва ин баҳр ҳам
мустаъмал аст.

Пас бухури мустаъмал дар ҳар ду лугат аз ин доира ҳафт
аст ва байти доира бар вазни Сареъ чунин бувад:

Бода ба ман дех, ту буто, ҳам як бор.

Ва бар вазни Қариб:

Ба ман дех ту, буто, ҳам як бор бода.

Ва бар вазни Мунсарех:

Дех ту, буто, ҳам як бор бода ба ман.

Ва бар вазни Хафиф:

Ту, буто, ҳам як бор бода ба ман дех.

Ва бар вазни Музореъ:

Буто, ҳам як бор бода ба ман дех ту.


Ва бар вазни Муктазаб:

Ҳам як бор бода ба ман дех ту, буто.

Ва бар вазни Мұчтасс:

Як бор бода ба ман дех ту, буто, ҳам

Ва ин доираро доираи Муштабаҳа хонанд ва сураташ и
аст:³⁶



Ва ба забоин порсӣ ҳам ин баҳрҳо соли³⁵ кор Ҷадоранд,
аркон ҳамчунин ба саломат, валекин бозифи Сокини са-
диқи дуюм аз ҳама аркон ба кор доранд вадаро, ки бар ин
ниҳанд, Муштабаҳаи музоҳафа хонанд³⁶ Сареъ, Мунса-
рех ва Муктазабро ба матвий муқайяд куна³⁷ Қарыбу Музо-
рено ба макфуф ва Хафиф ва Мұчтассро шахбу³⁸ н. Ва Са-
реъ чунин шавад: муфтаъилун (муфтаъилу) фоъилоту:

Бода ба ман дех ту, буто, ҳам се бор.

Ва Қариб: мафоъилун (мафоъилун) фоъилу:

Ба ман дех ту, буто, ҳам се бор бода

Ва Мунсарех: муфтаъилун (фоъилоту) фоъильун:

Дех ту, буто, ҳам се бор бода ба ман.

Ва Хафиф: фаъилотун (мафоъилун) фаъильун:

Ту, буто, ҳам се бор бода ба ман дех.

Ва Музореъ: мафоъилу (фоъилоту) мафоъилу:

Буто, ҳам се бор бода ба ман дех ту.

Ва Муктазаб: фоъилоту (муфтаъилун) муфтаъилун:

Ҳам се бор бода ба ман дех, ту, буто.

Ва Мұчтасс: мафоъилун (фаъилотун) фаъилотун:

Се бор бода ба ман дех ту, буто, ҳам.

«Бо» ва «ҳо»-и «ба ман» ва «буто» дар доро³⁹и аввал мушад-
ад бояд гуфт ва ин чо муҳаффаф.

Ва низ порсиён баъзе аз ин баҳрҳо мусаҷидан ба кор доранд
ва ик мисроъ аз рукне мачмӯъ ва рукне мағъқи⁴⁰ бошад ду бор.
Ва баҳрҳо мумкин бо шаш омад ва се баҳр⁴¹ аввал, ки рукни
мұқаррар дар авоили мисроъҳо уфтад ва он Сареъ аст ва Мұх-
аммади аввал ва Қариб биофтад ва шаш бишнад, Бар ин гуна:
иини Мунсарех — муфтаъилун (фоъилоту) я бор:

Зан ту маро боз ройи хуб, ниғоро, ба вас⁴².

Вазни Хафиф — фаъилотун (мафоъилун) я бор :

Ту маро боз ройи хуб, ниғоро, ба вас⁴³.

Вазни Музореъ — мафоъилу (фоъилоту) я бор :

Маро боз ройи хуб, ниғоро, ба вас⁴⁴ ту

Вазни Муктазаб — фоъилоту (муфтаъилун) ду бор:

Боз ройи хуб, нигоро, ба васл зан ту маро.


Вазни Мұчтасс — мафоъилун (фаъилотун) ду бор:

Ба васл зан ту маро боз ройи хуб, нигоро.

Вазни Мұхмал — фоъилоту (мафоъйлу) ду бор:

Ройи хуб, нигоро, ба васл зан ту маро боз.

Ва аз ин шаш се мустаъмал бошад ва он Мунсарех ва Музреъ ва Мұчтасс аст. Ва Хафиғи мусамман бисёр наёмадаада вә Муктазаб дар порсай наёмадааст. Ва ин доираро Муштаба хан зонда хонанд. Ва баъзе алқоби (номхон) доираҳо бар шағири дигар кунанд ва мо ин ду доираро наёвардем, таҳифири даас ва музоҳаф омада бувад, монанди Сареъ ва Қариб ва Хафиғ ва баҳри Муктазаб ҳам дар он доира оваранд ва бада доираи Муштабаҳа ин ду доира оваранд.³⁷



Ва аммо дар хумосиёти (панҷона) басита (сода) як миср оғиз аз такрори як руки бувад чаҳор бор. Ва ду баҳр аз оғиз мумкин бувад, ки бархезад. Яке он ки ибтидо ба сабаб кунава бар ин вазн бувад: фоъилун чаҳор бор. Ва ин баҳр мустаъмал нест. Ва Халил онро Ғарип ва Ракз ва Мунассақ ном иштада. Ва андаке шеъри тозӣ бар он баҳр баъд аз Халил ёфтад. Ва порсиён ҳам байте чанд ба такаллуф гуфтаанд.


Ва дигар он ки ибтидо ба ватад кунанд ва бар ин вазн бувад: фаъулун чаҳор бор ва онро Мутакориб хонанд ва ҷондадар доира ниҳанд, байташ бар вазни Мутакориб чунин бувад.

Маро бе дилором шодай наёяд.

Ва бар вазни Ғарип чунин:

Бе дилором шодай наёяд маро.

Ва инро доираи Муттафиқа хонанд ва бар ин сурат бошад.³⁹



Пас давоир, наздики араб панҷ аст: Мухталифа, Мұъталиба, Мұчтасс, Муштабаҳа, Муттафиқа.

Ва наздики ачам ҳам панҷ: Мұчталиба солима, Мұчталиба музоҳафа, Муштабаҳаи мусаммана, Муштабаҳаи мусаддаға, Муттафиқа.⁴⁰ Ва бухуре, ки аз ин давоир мумкин аст, ки бархезад, бисту ду аст. Ва мустаъмал наздики араб аз ин чумшонздаҳ: Тавил, Мадид, Басит, Воғир, Комил, Ҳазаҷ, Раҷа, Рамал, Сареъ, Мунсарех, Хафиғ, Музореъ, Муктазаб, Мұчтасс, Мутакориб, Ғарип ва бокӣ мӯҳмал аст. Ва наздики ачам ҳамаиҳ аст: Ҳазаҷ, Раҷа, Рамал, Сареъ, Қариб, Мунсарех, Хафиғ, Музореъ, Мұчтасс, Мутакориб. Ва баъзе музоҳафот бар шӯбор гиранд ва аз ду доираи Муштабаҳа ҳамаи бухури мустаъмал дар шумор оваранд ва баҳро зиёdat гардад. Ин аст тағрири давоир ва бухур.

Ва бидон, ки рукни аввал аз мисроъи аввалро садр ва

рукни охир аз ҳамон мисроъро арӯз ва рукни аввалро аз роъи дуюм ибтидо хонанд ва рукни охирро зарб ва роҳи боқиро ҳашв. Ва бошад, ки рукни аввалро, чун ҷаввал ватаде маҷмӯъ буда, мутаҳаррики аввалро аз он бияфкананд ва ин маъниро ҳар монанд, чунонки баъд аз гуфта ояд. Ва ба изои (рӯбарӯи) он ҳар рукнро аз дигар арқони сабабе хафиҷ музовири ватаде бувад ва сокини он сабаби биюфкананд, исқоти ўро эътиимод хонанд. Ва ҳар байтро ҳар мисроъе аз ў мусовии доира бувад ва ҳам бар он ваҷҳо дар доира уфтад, мустаъмал бошад, монанди вазни аввал Қомил ва Раҷаз, чунонки баъд аз ин маълум шавад, ин баъд ва мусовии арқони доира бувад, ҳоҳ ҳам бар он ҳар ки дар доира уфтад, мустаъмал бошад ва ҳоҳ баъд аз тағири ҳар байтро вофӣ хонанд. Ва агар ҷузве, яъне рукне аз ҳар мисроъе аз ў ҳазф карда истеъмол кунанд, ўро маҷзӯй хонанд. Ва агар аз байт як нима ҳазф карда, истеъмоли ўро машҳур хонанд. Ва агар ду сулс (секяк) ҳазф карда истеъмол кунанд манҳу к хонанд. Ва ҳар байт, ки ҳар ду мисроъи ў мутасоб бувад ва муқафо, ўро мусарраъ хонанд. Ва агар мисроъе аввалиш аз дуюм чудо нашавад, ўро муаққад хонанд. Арӯзу зарб агар солим бошад, яъне аз тағириот ҳолӣ бувад ва агар аз нуқсоне ҳолӣ набувад, мунтакаҳонанд.

Ва руқнеро, ки арӯзи байт бувад, бар ваҷҳе бувад, ки чунон нашояд, ҳоҳ саҳҳе ва ҳоҳ мунтакаҳ, ғоят хонанд.

Ва баъд аз ин ба шархи тағириот, ки дар арқон афтад, мағул шавем.

Фасли шашум ДАР ТАҒИРИОТИ АРҚОНУ АЛҚОБ ВА ТАФСИЛИ ФУРҮҲ ҲАР ЯКЕ АЗ УСУЛИ АРҚОН

Ин руқниҳо, ки усули баҳрҳост, ҳам бар он гуна ки дар доира уфтад, ба нодир (кам) истеъмол кунанд ва бештар чунон бувад, ки дар он тасарруф кунанд ба нуқсони ҳаракате ё ҳарфе ҷузверо ба зиёдати ҳарфе ё ҷузве. Ва ваҷҳи мустаъмалро дар ҳар баҳре бинои он баҳр хонанд. Пас ҳар рукни, ки дар доира ҳар баҳре бинои он баҳр хонанд. Пас ҳар рукни, ки дар доира баъд асли вазъ бошад, бе ҳеч тағири, онро солим хонанд ва аммо нодир бошад. Ва бошад, ки маълул (иллатёфта) шавад ва ҳар тасарруф, ки дар вай равад, навъе аз тағириот бошад ва ҳамчунон ки арқони солимро усул хонанд ва арқони муғайя-

шурӯъ хонанд. Ва баъзе зиҳоф тағириро гӯянд, ки дар зиҳоф исқоти сокини сабаби хафиҷро гӯянду бас. Ва ҳумла тағири ба нуқсон бувад ё ба зиёдат. Ва тағири ба ҳос набувад ба мавзее, яъне дар ҳар мавзее, ки он ҳос бувад ба авохир мумкин бошад ё ба зиёдат ҳафтад, он тағири мумкин бувад ба авохир он. Ва тағири ба зиёдат ҳафтад, ба авохир (охирҳо) ва дар авосит (байнҳо) на-шавад. Ва ҳар як аз ин анвое ё ба тозӣ ҳос бувад ё ба порсӣ шон аст ва бар аксари ашъори эшон воқиф буда, тағири он лугатро эҳсо (хисоб) кардааст ва онро алқоби (ном-нуносиб) ниҳода. Ва дар порсӣ ва дигар луғот (забон) на-шондад. Ва дар тозиёнрост ва Халил ибни Аҳмад, ки мустаҳричи ҳарди ҳуд ёфта, бо он изофат карда, дар вазъи алқоб (ном-нун) икдигар хилофҳо кардаанд.

Мо ибтидо ба тағириоти шеъри тозӣ кунем, чи он чи ба ҳос аст ва чи муштарақ аст. Гӯем: тағири ё мӯфрад бувад ва мураккаб. Ва мӯфрад он бувад, ки дар рукне як навъ тағири беш наюфтад. Аммо мӯфрад аз ҷаҳор навъ ҳолӣ набувад, аз ҳолӣ тағири ё дар сабаби ҳафиҷ уфтад ё дар сабаби сакил, ё дар ватади маҷмӯъ, ё дар ватади мағруқ. Аммо он чи дар сабаби ҳафиҷ уфтад, ду навъ бувад: аввал ом бувад ва он исқоти сабаб бувад. Ва сокини сабаб ё ҳарфи дуюми руқни бувад ё ҳарфи ҷаҳорум ё ҳарфи панҷум ё ҳарфи ҳафтум ва ҳарфи аввал ва сеюм ва шашум натавонад буд. Пас агар ҳарфи ҷаҳорум бувад, он рукнро баъд аз исқот махбун⁴¹ хонанд ва агар ҳафтум бувад, матвӣ⁴² ва агар панҷум бувад, макбуз⁴³ ва агар ҳафтум бувад, макфуф.⁴⁴

Ва дигар навъ ҳос бувад ба авохир мисроъҳо ва он ду гӯро сокин кунанд ва рукнро баъд аз ин тағири максур⁴⁵ хонанд. Ва дуюм он ки сабабро биюфкананд ва рунро махзуф⁴⁶ хонанд. Ва аммо он чи дар сабаби сакил уфтад, як навъ бувад ва аз тағириоти ом бувад ва он таскини (сокин гардонидани) мутаҳарriki dуюми сабаб аст. Пас агар мутаҳарriki dуюми сабаб ҳарфи дуюми руқни бувад, рукнро баъд аз тағири музмар⁴⁷ хонанд. Ва агар ҳарфи панҷум бувад, рукнро маъсуб⁴⁸ хонанд ва дар гайри ин ду мавзее наюфтад.

Ва аммо он чи дар ватади маҷмӯъ биюфтан, ҳос бувад ба авоили мисроъҳо ё ба авохир. Ва дар ин навъ тағири ом набо-

шад. Аммо он чи ба авоил хос бувад, искоти (партофтан) таҳаррики аввал бошад аз ватад ва онро арм⁴⁹ хонанд вуқӯаш ё дар фаъулун бувад ва руки онро аслам хона
ё дар мафоъилун бувад ва руки онро ахрам⁵⁰ хонанд ва дар мафоъилатун бувад ва рукиро аъса б⁵¹ хонанд ва дар гайин се мавзеъ набувад. Ва ин тағиирот бештар дар аввали бувад, хосса дар аввали қасида ва вуқӯаш дар мисроъи дунодир бувад ва ба изои (рӯбарӯи) харм рукноро, ки харм ўмумкин бувад ва аз харм ба саломат бувад, мавғур⁵² хонанд.

Аммо он чи хос ба авохир мисроъҳо бувад, ду навъ бувад. Яке он ки сокини ватадро биюфкананд ва мутахаррикашро кин кунанд ва он рукиро мактӯ⁵³ хонанд. Дуввум он ки ватадро биюфкананд ва ин рукиро аҳазз⁵⁴ хонанд.

Ва навъе дигар аст, ки дар ватади фоъилотун уфтад, он ки ин руки охири мисроъ бувад, дар баъзе баҳрҳо бо вазни мафъулун ояд ва онро мушаша⁵⁵ хонанд. Аш-шаъсу фарӯз, мо сукита аҳаду мутахарrikайi ватадин, қааннака аскати мин ватадиҳи ҳаракатан фӣ ғайри мавзеъҳо (Шаъс дар арӯз он бувад, ки яке аз ду ҳаракати ватад партофта шудааст чунонки аз ватади он дар ғайри чои он ҳаракатеро партофта боши). Баъзе гуфтаанд: ин тағиир харм аст ва мутахарriki аввал биюфтодааст. Ва баъзе гуфтаанд: қатъ аст ва мутахарriki дуюм биюфтода. Ва Зачҷо⁵⁶ гуфтааст: «Ин тағиир мурakkab аст. Аввал чунин кардаанд ва баъд аз он таскини ҳарм аввали ватад карда». Ва ин ба қиёс наздиктар аст, чи харм чу дар ватаде наюфтад, ки чузви аввали руки бувад аз аввали мисроъ ва қатъ чуз дар ватаде наюфтад, ки охири руки бувад аз охири мисроъ ва аммо искоти мутахарriki дуюми ватади маҷmū' dar ҳеч сурати дигар воқеъ нест.

Ва аммо он чи дар ватади мафруқ уфтад, се навъ аст ва ҳарсе хос аст ба авохир мисроъҳо. Аввал он ки мутахарriki дуюм сокин шавад, то ду сокин ҷамъ оянд ва он рукиро мактӯ⁵⁷ хонанд. Дуюм он ки мутахарriki дуюм сокин шавад ва рукиро мактӯ⁵⁸ хонанд. Ва сеюм он ки ватад биюфтад ва рукиро аслам⁵⁹ хонанд.

Ва аммо тағиiri ба зиёdat, ки хос бувад ба авоили мисроъҳо ва онро ҳазм⁶⁰ хонанд ва бештар вуқӯаш дар аввали мисроъи аввал бувад ва ба як ҳарф бувад ва ба зиёdat аз як ҳарф нодиртар бувад ва ғояташ қалима мурakkab az ҷаҳор ҳарф ёфтаанд, чунонки баъд аз ин мисолаш эрод карда шавад. Ва он тағiирro ба аркону аҷzo ҳеч тааллук набошад. Пас

он ки ин тағiирro аз ахволи абёт шумуранд, на аз ахволи

аммо тағiiri ба зиёdat, ки хос бувад ба авохир мисроъҳо ва он ду навъ бувад. Аввал он ки ҳарфи сокин зиёdat онро ар⁶¹ хонанд ва агар ватаде маҷmū' бувад, музол⁶². Ва ғайр он ки сабабе ҳафиф зиёdat кунанд ва он илло дар охири мафъулун наюфтад ва хос бувад ба вазни маҷzу ва ба охири ғайр он ки сабабе ҳафиф зиёdat дар охири он руки мумкин бувад ва аз он холӣ бувад онро муарро⁶⁴ хонанд.

Ин аммо тағiирoti мурakkab. Бошад, ки суной (дугонӣ) дар ва бошад ки сулосӣ (сегона) бувад ва аз он ҷумла баъзе лакаби хос бувад ва баъзро набувад ва ба ҳасбӣ таркиб шудаанд: ин тағiироти мурakkab аст, ки ҳар рукиро мустаъmal аст, зикри алкоб эрод кунем, иншооллоҳи таъонанд.

Фаъулунро шаш фаръи мустаъmal аст:

1. Фаъул ва он макбuz аст.
2. Фаъулун ва он аслам аст, «фо», биюфкананд, ўулун бишонд бо ин лафз кардаанд, ки мустаъmal аст дар лугат ва дар ҷаҳонд ҳамон аст ва дар ҳама мавозеъ ба қадри ҷаҳд ин шарт мекунанд ва мо таҳифро зикр наҳоҳем кард.
3. Фаъул ва он аслам аст ва макбuz ва ба лакаби асрар⁶⁵ хонанд. Ва ин се фаръ ҳам дар Тавил уфтад ва ҳам дар Мутакориб.
4. Фаъул ва он максур аст.
5. Фаъал ва он махзuf аст.
6. Фаъ ва баъзе гӯянд фал ва он махzuf аст ва мактӯ⁶⁶ ва онро аштар⁶⁶ хонанд. Ва ин се фаръ дар Мутакориб уфтад.

Ва фоъилунро ду фаръ аст. Аввал фоъилун ва он махбун аст ва дар Мадиду Баситу Ғарib уфтад. Дуюм фоъилун ва он мактӯ⁶⁷ аст ва дар Баситу Ғарib мустаъmal аст. Ва ғайрон, ки мактӯ⁶⁸ дар ғайри мисроъҳо ҷоиз набошад ва дар баҳри Ғарib фоъилун ва дар ғайри авохир мисроъҳо истеъmol мекунанд. Пас, зоҳир он аст, ки фоъилун он ҷо махбуни мусаккан аст, ҳамчунон ки дар мушаъас гуфта омад ва бар ин тағiirdir ин фаръи солис бошад ва ба Ғарib хос бувад.

Ва мафоъилунро шаш фаръ аст:

1. Мафоъилун ва он макbuz аст.
2. Мафоъилу ва он макfuf аст. Ва ин ҳар ду дар Ҳазаҷ ва Тавил ва Музореъ уфтад.
3. Мафъулун ва он ахрам аст ва дар Ҳазаҷ танҳо уфтад.

4. Фоъилун ва он ахрам ва мақбуз аст ва онро аштар нанд.

5. Мафъўлу ва он ахраму макфуф аст ва онро ахраб нанд.

Ва ин ҳар ду дар Ҳазаҷу Музореъ уфтад.

6. Фаъулун ва он маҳзуф аст ва дар Тавилу Ҳазаҷ ўфтад. Ва фоъилотуни мачмӯъиро⁶⁷ ёздаҳ фаръ аст.

1. Фаъилотун ва он маҳбун аст.

2. Фоъилоту ва он макфуф аст.

3. Фаъилоту ва он ҳам маҳбун аст ва ҳам макфуф ва он машкул⁶⁸ хонанд. Ва ин ҳар се дар Мадиду Рамалу Ҳафиғ Мұчтасс уфтад.

4. Фоъилот ва он мақсур аст ва дар Мадиду Рамал уфтад.

5. Фаъилон ва он маҳбуни мақсур аст, дар Рамал уфтад.

6. Фоъилун ва он маҳзуф аст.

7. Фаъилун ва он маҳбуни маҳзуф аст. Ва ҳар ду дар Мадиду Рамалу Ҳафиғ уфтад.

8. Фаълун ва он абтар аст ва дар Мадид уфтад.

9. Фоъилотон ва он мусаббағ аст.

10. Фаъилотон ва он маҳбуни мусаббағ аст. Ва ҳар ду дар Рамал уфтад.

11. Мафъўлун ва он мушаъас аст ва дар Ҳафиғу Мұчтас уфтад.

Фоъи-ло-тун-и мафруқиро (фоъилотуне, ки ватадаш мафруқиро) як фаръ аст: фоъилоту ва он макфуф аст, дар Музореъ уфтад.

Мустафъи-и мачмӯъиро⁶⁹ нӯҳ фаръ аст:

1. Мафоъилун ва он маҳбун аст.

2. Муфтаъилун ва он матвиست.

3. Фаъилатун ва он ҳам маҳбун аст ва ҳам матвӣ ва онро маҳбул⁷⁰ хонанд. Ал-ҳаблу зихобу-с-син ва-т-тоъ мин мустафъи-

лун фӣ-л-Басит ва-р-Раҷаз. (Ҳабл — рафтани «син» -ва «то» аз

мустафъи-лун дар баҳрҳои Басит ва Раҷаз аст).⁷¹ Ва ин ҳар се

дар Басит ва Раҷаз ва Сареъ ва Мунсараж уфтад.

4. Мафъўлун ва он мақтӯй аст.

5. Фаъулун мақтӯи маҳбун аст ва ин дар Баситу Раҷаз уфтад.

6. Мустафъи-лон ва он музол аст.

7. Мафоъилон ва он маҳбуни музол аст.

8. Муфтаъилон ва он матвии музол аст.

9. Фаъилотон ва он маҳбули музол аст. Ва ин чаҳор дар

Басит уфтад.

Ва навъе дигар ба тариқи шузуз (Ал-ҳаззу суқуту вата-

дан мачмӯъин мин баҳр-ил-Комил мин ачузи мутафоъилун фазъбо мутафо фаянкулу ило фаъилун, яъне ҳаз афтидани ватади мачмӯъи баҳри Комил аз рукни мутафоъилун аст ва боқӣ мемонад мутафо, ки ба ҷояш фаъилун мегузоранд) омадааст, ин Ҳалил наёвардааст. Ва он маҳбуни аҳазз аст бар вазни фаръал.

Ва мус-тафъи-лу-и мафруқиро ҳаҷор фаръ аст:

1. Мафоъилун ва он маҳбун аст ва дар Ҳафиғу Мұктағазабу

Мұчтасс уфтад.

2. Фаъулун ва он маҳбуни мақсур аст ва дар Ҳафиғ уфтад.

3. Мустафъи-лу⁷² ва он макфуф аст.

4. Мафоъилу ва он машкул аст. Ва ин ҳар ду дар Ҳафиғу

Мұктағазаб уфтад.

Ва мағъулоту-ро ёздаҳ фаръ аст:

1. Фаъилоту ва он маҳбун аст.

2. Фоъилоту ва он матвиست. Ва ҳар ду дар Мунсаражу

Мұктағазаб уфтад.

3. Фаъилоту маҳбуни матвӣ⁷³ ва дар Мунсараж уфтад.

4. Мағъулон ва он мавқуф аст.

5. Фаъулон ва он маҳбуни мавқуф аст.

6. Мағъулун ва он мақсур аст (Ал-қасфу фи-л-арӯз ан яку-

на охири ҷузъин минху мутаҳарриқай фасакат-ал-ҳарфу раъ-

сан. Яъне: қасф дар (илми) арӯз он аст, ки охири ҷузъаш му-

таҳарриқ бошад ва ҳафт бевосита биофтад).

7. Фаъулун ва он маҳбуни мақсур аст. Ва ин ҳаҷор дар

Сареъу Мунсараж уфтад.

8. Фоъилон ва он матвии мавқуф аст.

9. Фоъилун ва он матвии мақсур аст.

10. Фаъилун ва он маҳбуни мақсур аст.

11. Фаълун ва он аслам аст. Ва ин ҳаҷор дар Сареъ уфтад

(Ас-салму ал-қатъу ва фи-л-арӯз, қатъу ватадин мафруқин фӣ

охири-ил-ҷузъ, яъне салм буридан аст ва дар (илми) арӯз пар-

тофтани ватади мафрук дар охири ҷузъ).

Ва мағоъилату-ро ҳаҷт фаръ аст:

1. Мафоъилун ва он маъсуб аст.

2. Мафоъилун ва он маъсуб аст, пас мақбуз ва онро ма-

кул хонанд.

3. Мафоъилу ва он маъсуб аст ва макфуф ва онро ма-

кул хонанд.

4. Фаъулун ва он маъсуб аст ва маҳфуз ва онро мақтуғ⁷⁴

хонанд.

5. Муфтаъилун ва он аъсаб аст.

6. Мафъұлун ва он аъсаб ва маъсуб аст ва онро ақсам⁷⁶ хонанд.

7. Фоъилун ва он аъсаб ва маъқул аст ва онро ачамм⁷⁷ хонанд.

8. Мафъұл ва он аъсаб ва манқус аст. Ва онро аъқас⁷⁸ хонанд. Ва ин чумла ба Вофир хос бошад.

Ва мутафоъилун ропонздағ фаръ аст:

1. Мустафыилун ва он музмар аст.

2. Мафоъилун ва он музмар аст, пас маҳбун ва онро мав-
құу⁷⁹ хонанд.

3. Муфтағыилун ва он музмар ва матвиист ва онро маҳзул хо-
нанд. (Ал-хазлу- искот-ур-робеъ мин мутафоъилун ва искону
сониҳи фй зихоф-ил-Қомил, яъне хазл партофтани (харфи)
чаҳорум аст аз (рукни) мутафоъилун ва сокин кардани дуюмаш
дар зихфи (баҳри) Қомил).

4. Фаъилотун ва он мақтұй аст.

5. Фаълун ва он музмар ва мақтұй⁸⁰ аст.

6. Фаъилун ва он ақазз аст.

7. Фаълун ва он музмари ақазз аст.

8. Мутафыилон ва он музол аст.

9. Мустафыилон ва он музмар ва музол аст.

10. Мафоъилон ва он мавқус ва музол аст.

11. Муфтағыилон ва он маҳзул ва музол аст.

12. Мутафоъилотун ва он мураффал аст.

13. Мустафыилотун ва он музмар ва мураффал аст.

14. Мафоъилотун ва он мавқұф ва мураффал аст.

15. Муфтағыилотун ва он маҷзул ва мураффал аст.

Ва ин чумла хос бошад ба Қомил.

Пас чумлаи ин фурӯй хафтоду се аст ва авзон 38 ва он чи
аст: 63: фаъ, фаъал, фаълу, фаълун, фаъұл, фаълу, фаъилун,
фаъилон, фаъұлун, фоъилон, мафъұл, фаъилоту, фаъилатун,
мафоъилу, фаъұлон, фоъилон, мафъұлун, мафоъилун, ма-
фоъильу, фаъилотун, муфтағыилун, фаъұлоту, фоъилоту,
фаъилатон, мустафыилу, мафъұлон, фаъилийән, мафоъилон,
муфтағыилон, мафоъйлун, мустафыилун, фоъилийән, мустафы-
лон, мутафоъилон, мафоъилатун, муфтағыилотун, мустафыло-
тун, муфтағыилотун.

Ва аз ҳашт вазни усул ҷаҳор дар ин чо дохил аст ва ҷаҳор
хориҷ аст ва он фоъилотун, мофоъилатун, мутафоъилун, мафъұ-
лоту аст. Пас чумлаи авзони усулу фурӯй чиҳилу ду бошад.

Ва алқоби он арқон, ки аз ҷиҳати тағиирот ниҳодаанд, он
чи муаллаф аст дар лафз, сию ҷаҳор аст бист тағиироти мұф-
радро ва он ин аст: маҳбун, матвий, мақбұз, макфұф, музмар,

маъсуб, мавқұф, максұф, максур, мақтұй, маҷзуғ, ақазз, ас-
лам, мушаъас, аслам, ахрам, аъсаб, мусаббағ, музол, мураф-
фал. Ва ҷаҳордах мураккабро ва он ин аст: машкул, маҳбул,
маъқул, манқус, мақтұф, мавқұс, маҷзул, абтар, асрам, аш-
тар, ахрам, ақсам, ачамм, аъқас.

Ва дар мушаъас назар аст, ки мұфрад аст ё мураккаб. Ва
ин чумла тааллук ба забони тозӣ дорад. Ва аммо дар порсӣ
тағиироти алқоб чүнин мазбут (аниқ) нест, аз ҷиҳати он ки
дар порсӣ бисёр вазнҳост, ки дар пештар бар он шеър гуфта-
анд ва ба наздики мутааххирон матruk аст. Ва бисёр вазнҳост,
ки мутааххирон истеъмол кардаанд ва онро усулу фурӯй бар
важхе дигар аст. Ва низ тағиироти мураккаб ҳаст, ки дар порсӣ
мустаъмал аст ва афроди (содаҳон) он мустаъмал нест. Маса-
лан, ахраб, ки иборат аз ахрами макфұф аст, дар порсӣ мус-
таъмал ва ахрам нест. Ва низ порсиең бар ҳама вазнҳои тозиен
батакаллуф шеър гуфтаанд ва усулу тағиироти эшон ба кор
дошта ва ба вазнҳои дигар аз эшон мүнфарид шуда ва ҳар мү-
саннифе аз эшон тағиироте, ки ёфтааст, ғайри мустаъмали то-
зиен лақабе ниҳодааст.

Ва ҳаст, ки дигарон дар он муттағиқ нестанд ба он ки ҳама
чамоат иқтидо ба арӯзи араб кардаанд, чи ин луғат ба луғати
араб омехтагии азим дорад ва бе он мустаъмал наметавон буд.
Пас, ба амсоли ин асбоб ҷудо боз кардани тағиирот ба фурӯйи
мустаъмал дар арӯзи порсӣ танҳо аз он чи дар арӯзи тозӣ мус-
таъмал аст ва тағиiri алқоб он чи хос бошад ба порсӣ, бар
важхе муттағақ алайҳи (бар он иттиғоқ шуда) мутаағзир (им-
коннолазир) аст. Пас авло он ки ин маъниро таарруз нарасо-
нем ва бар әрди тағиироте, ки хос бошад ба арӯзи порсӣ, иқ-
тиisor кунем, то аз илҳоки он ба он чи тақдим ёфт, тамомии
он чи дар арӯзи порсӣ ба он эхтиёқ уфтад, ҳосил ояд. Ва мо-
дар алқоб (номҳо) он чи аз тағиироти мұфрад бошад ва ибо-
рат аз он зарурӣ бувад ва онро лақабе (нөме) ба мо нарасида,
онро лақабе (нөме) ниҳем ва аз мураккабот ҳар ҷо онро ла-
қабе ёфта бошем, зикр кунем. Ва аз бокій ба ҳасби таркиб ибо-
рат кунем, то алқоб бисёр нашавад.

Гүем, аз чумлаи тағиироти ом, ки ба шеъри порсӣ хос аст,
яке он аст, ки ҳар кучо се ҳарфи мутахарrik мутаволiй (пай-
дарпай) уфтад, таскини (сокин кардани) авсат (миёна) раво
доранд ва дар як вазн мутахарrik ва мусаккан бо ҳам биёме-
зоранд ва ин ҳукм муттарid (пайғирона) аст, илло он чо ки мо-
неъе афтад, масалан бошад, ки баҳр ба сабаби таскин дар ба-
дал уфтад, чуонки дар ин вазн, ки фаъилоту фоъилотун, агар
«айн»-и фаъилоту мусаккан кунад, то ин вазн шавад, ки мафъұ-

лу фоъилотун ва ҳар як аз баҳре дигар аст. Пас, таскине, ки муктазои (боиси) иштибоҳ бувад, нашояд. Ва низ бошад, ки шоир ҳаракоту саканотро низоме илтизом кунанд, масалан, қасида мабнӣ (асос ёфта) бошад бар тақори ин вазн, ки муфталилун мағъулун ва таскини «айн»-и муфталилун он низомро ботил гардонад, пас дар ин мавзезъ ҳам нашояд. Ва бар чумла, қоидай лугати порсӣ он аст, ки бештар тағйироти мустаъмалро дар ҳама абӯт, ки дар вазне гӯянд, ба як насак (тартиб) исътъмол кунанд ба хилофи одати тозигӯён, чи ин лугат эҳтимоли ихтилофи бисёр накунад ва дар муҳарраку мусаккан чун монеъе набошад, ин қоида нигоҳ надоранд.

Ва чун дар усули авзони порсӣ сабаби сакил ва фосила мустаъмал нест, таволии (пайдарпани) се мутаҳаррики аслӣ набошад, бал ба сабаби тағйире собик бувад. Ва он чунон бувад, ки сокини сабаби хафиҳ биюфтад ва мутаҳаррикаш мувочири (наздики) ду мутаҳаррики ватаде маҷмӯъ уфтад, то се мутаҳаррик мутаволӣ (пайдарпай) шавад. Ва чун чунин бувад, таскини авсат таскини ҳарфи аввали ватад бошад ва мо ин тағйирро таскини ном ниҳодем. Ва чун ватад дар садри руки афтад, чунонки дар мағоълун, баъзе мутааххирон он рукнро муханнақ⁸¹ лақаб додаанд. Ва қавли Заҷҷоҷ чунон иқтизои (талаб) мекунад, ки чун ватад дар миёна уфтад, чунонки дар фоъилотун баъд аз ҳабн ва таскини «айн», онро мушаъа с хонанд. Пас агар дар охири руки уфтад, чунонки дар мустағълилун, ки матвӣ шавад, шояд ки касе онро лақабе дигар ниҳад ва мо чун иборат аз тағйирот ба ҳасби таркиб мекунем, онро лақабе ниҳодем. Ва ҳукме дигар, ки ҳама авоҳири мисроъҳои шеъри порсиро шомил аст он аст, ки вуқӯъи як сокин ва ду сокин дар авоҳири ҳама мисроъҳо ва хилти (омехтагии) ҳар ду бо якдигар дар як байт раво доранд, магар он чо, ки монеъӣ уфтад. Ва монеъӣ вуқӯъи ду сокин он бувад, ки вазн дар ғояти дарозӣ бувад, ки дар он баҳр мумкин бошад ва мусовии доира бошад, яъне том бувад монанди мағоълун чаҳор бор. Пас илҳоқи сокине дигар ба охири мисроъ хурӯҷ аз доира бошад ва раво набувад. Ва он чи дар шеъри шоирон аз ин ҷинс ёфта шавад, аз қабили уюб бувад.

Ва монеъӣ дигар хилти (омезиши) кофия бувад. Масалан, дар маснавӣ ва авоили қасоид, ки абӯт мусарраъ бувад, хуруфи кофия мутасовӣ бояд. Пас дар арӯз ва зарб хилт нашояд ва дар қасоид зарбҳо мутасовӣ бояд. Пас бар зарб танҳо хилт нашояд. Аммо агар кофия бигардад, монанди он чи дар хонаҳои тарҷеъ уфтад, раво бувад ва чун маълум аст, ки як қасидаи тарҷеъӣ ҷуз бар як вазн нашояд.

Маълум, ки ихтилофи авоҳири мисроъҳо ба адади хуруфи сокин иқтизиӣ (талаби) ихтилофи вазн накунад.

Ва чун ин қоида мумахҳад (мураттаб) шуд, гӯем: чун дар авоҳири мисроъҳо ду ҳарфи сокин уфтад, агар ҷузви охир аз рукни охири солим бувад, сокини дуюм лошакк (бешубҳа) бар тасбеҳ ё изолат ҳамл бояд кард. Аммо агар охири рукни охирро тағйире ба нуқсон карда бошанд, тасбеҳ ва изолат дар вай гасаввур натавон кард, чи дар охири як рукни ҳукми тағйир ҳам ба нуқсон ва ҳам ба зиёdat шанеъ (фоҳиш) бувад. Пас, аз ин ҷиҳат ба исботи тағйироти дигар ғайри он чи гуфта шуд, эҳтиҷаф афтад ва иллати ихтиноси лугати порсӣ ба он тағйирот он аст, ки вуқӯъи ду сокин дар лугати тозӣ дар охири мисроъҳо ҳама чо ҷоиз нест ва он чи мавҷуд аст, иллати он муайян ва муబайян шудааст, аммо чун дар лугати порсӣ ҷоиз аст ва дар ғайри он мавзезъ, ки дар тозӣ ёфтаанд, воқеъ мешавад, ба тағйироти дигар ҳоҷат меафтад. Масалан, чун охири рукнене ватаде маҷмӯъ бувад, чунонки дар мустағълилун ва дар вай қатъ уфтад, то ба вазни мағъулун ояд, баъд аз он агар дар охири шеър ду сокин ояд, то бар вазни мағъулон шавад, натавон гуфт, ки ин рукни ҳам мактӯъ аст ва ҳам музол ё мусаббағ, бал авло он бошад, ки ҳамчунонки қатъ иборат аз маҷмӯъи ҳазфи сокини ватад ва таскини мутаҳаррики дуюм аст, тағйире дигар исбот кунанд, ки иборат бошад аз таскини мутаҳарриki дуюму бас, то ватад ба он тағйир муштамил бар мутаҳарrike ба ду сокин шавад. Ва мо он рукнро, ки ватади ў чунин бувад, аъраҷ⁸² ном ниҳодем. Ва ҳамчунин агар мустағълилун аҳазз шавад, яъне ваатди маҷмӯъ аз охири ў биюфтад ва бо вазни фаълон ояд баъд аз он дар охири мисроъ сокин ду шавад, то бар вазни фаълон шаванд, натавон гуфт, ки ин рукни ҳам аҳазз аст ва ҳам мусаббағ, бал авло он бошад, ки сокини дуюм аз бакияи ватад ниҳанд, ки исқот кардаанд. Ва гӯянд: аз ватад ду ҳаракат ду ҷузв биюфтодааст ва ҳарфе сокин бимонда. Ва мо рукнро, ки ватади ў чунин бувад, матмус⁸³ хонем. Ва ҳамчунин агар аз фоъилотун дар сурате, ки ҳабн воҷиб бувад, «фоъ» бимонад, натавон гуфт: ин маҳзуфи матмус аст, ки он гоҳ махбуни набуда бошад, бал авло он бошад, ки ин ду сокинро аз бакияи ватад ниҳанд ва гӯянд: ду ҳаракат ва як ҳарф аз ватад биюфтодааст ва ду сокин бимонда. Ва мо рукнро, ки чунин бувад, мадрус⁸⁴ ном ниҳодем. Ва агар дар шеъри арабӣ монанди ин ҳолҳо уфтодӣ, лошакк (бешубҳа) ҳамчунин карданӣ. Ва чун ин маъюнӣ муқаррар шуд фурӯҷе, ки аркони мазкурро дар шеъри порсӣ уфтад, зоид бар он чи арӯзиёни арабӣ пардаанд, ёд кунем, гӯем: фаъӯлунро дар шеъри порсӣ фу-

рўъе дигар аст ва он фаъулон аст ва мусаббаг бошад ва дар Мутакориб уфтад. Ва фоъилунро чаҳор фаръи дигар аст:

1. Фоъилон ва ин музол аст.
2. Фаъилон ва ин маҳбуни музол аст.

3. Фаълун ва ин маҳбуни мусаккан аст. Ва ҳарчанд вазн ҳамон аст, ки мақтӯй, аммо иллати тафийир ғайри он аст. Ва ҳарчанд ин тафийир ба ҳақиқат дар шеъри арабӣ ҳам воқеъ аст, аммо он чо дар шумор наёвардем, ки иқтизи мухолафат он қавм мекард.

4. Фаълон ва ин маҳбуни мусаккани музол аст. Ва ин фарҳо дар Мадиду Басит, ки ба такаллуф гўянд ва дар араб ҳам воқеъ бошад.

Ва мағоъилунро дувоздаҳ фаръи дигар аст:

1. Мағоъилон ва он мусаббаг аст ва дар Ҳазаҷ уфтад.
2. Фаъулон ва он мақсур аст ва дар Ҳазаҷу Музореъ уфтад.

3. Фаъул ва ин маҳзуфи мақсур аст ва баъзе аз мутааххрон инро аз ал⁸⁵ ном ниҳодаанд.

4. Фаал ва ин маҳзуфи мэрратайн аст ва баъзе мутааххрон инро маҷбу б⁸⁶ ном ниҳода. Ва ин ҳар ду дар Ҳазаҷу Музореъ уфтад.

5. Мағъулон, ки муханнақи мусаббаг бошад, ҳам мағоъилон ба рукни мөқабл муттасил шавад, то агар макфуф бошад солим бимонад ва боқӣ бар ин вазн бимонад.

6. Мағъулун ва ин муханнақу бас.
7. Фоъилун — муханнақи мақбуз.
8. Мағъулу — муханнақи мақфуф.
9. Фаълон — муханнақи мақсур.
10. Фаълун — муханнақи маҳзуф.
11. Фоъ — муханнақи азалл.
12. Фаъ — муханнақи маҷбу.

Ва ин чумла дар Ҳазаҷи макфуф ва Музореъ ва Қариб уфтад, чунонки ғайримуҳаннақ.

Ва фоъилотуни маҷмӯиро ҳафт фаръи дигар аст:

1. Мағъулон ва ин маҳбуни мусаккани мусаббаг аст. Ва зоҳир он аст, ки мушаъаси маҳбуни мусаккан аст, чунонки гуфтем. Пас, ин фаръ мушаъаси мусаббаг бошад ва ба ин сабаб мағъулунро, ки маҳбуни мусаккан аст, ин чо наёвардем.

2. Фаълон ва ин мушаъаси мақсур аст.⁸⁷

3. Фаълун мушаъасси маҳзуф аст ва иллати ин ғайри он аст,

дар абтар гуфта омад ва ҳарчанд дар вазн ҳамон аст. Ва ҳар се дар Рамалу Ҳафиғу Мұchtass уфтад.

4. Фаъул ва он маҳбуни маҳзуфи аъраҷ аст.
5. Фаъал ва он маҳзуфи мақтӯй аст.
6. Фоъ ва ин маҳзуфи матмус аст ё маҳбуни мақсuri матмус ё маҳбуни маҳзуфи мадруس аст.

7. Фаъ ва ин маҳзуфи аҳазз ё маҳбуни маҳзуфи матмус аст. Ва ин чаҳор дар Рамал ва Мұchtass уфтад.

Ва фоъилотуни мағруқиро се фаръи дигар аст:

1. Фаълун ва ин маҳзуфи мақсур аст ва бар вазни фаълун аст, ки абтар аст дар фоъилотуни маҷмӯй ё маҳбуни мусаккани маҳзуф, ки ҳам он чо бошад, аммо ин чо иллат дигар аст.
2. Фоъ маҷбуви мавқуф аст ва ҳам бар вазни фоъ аст, аммо ин чо иллат дигар аст.

3. Фаъ ва ин маҷбуви мақсур аст ва ҳам бар вазни фоъ аст, ки гуфта омад. Ва ин ҳар се дар Музореъ уфтад.

Ва мустафъилуни маҷмӯиро чаҳор фаръи дигар аст:

1. Мағъулон ва ин аъраҷ аст ва дар Раҷаз ояд ва дар Башт ҳам ба кордоранд.
2. Мағъулон ва ин матвии мусаккани музол аст ва дар вазн ҳамон аст, аммо иллат дигар ва дар Раҷазу Сареъу Мунсаҳид.

3. Фоъ ва ин аҳаззии мақсур аст.

4. Фаъ ва ин аҳаззии маҳзуф аст. Ва ҳар ду бар Мунсаҳид. Ва мустафъилуни мағруқиро фаръе дигар набувад. Ва мағъулотури чаҳор фаръи дигар аст:

1. Фаъилон ва ин маҳбули мавқуф аст ва дар Сареъ уфтад ва мусаккани ин вазн ҳам он чо шояд ва он вазни дигар аст. Аммо ъарӯзиён зикри байташ накардаанд.

2. Фаълун ва ин маҳбули мақсур аст ва бар вазни аслам аст. Аммо ин чо иллат дигар аст ва ҳам дар Сареъ уфтад.

3. Фоъ ва ин аслами мақсур аст.
4. Фаъ ва ин аслами маҳзуф аст. Ва ҳар ду дар Сареъ ва Мунсаҳид уфтад.

Ин аст фаръи ин усул, ки чихати эътибори ъарӯзи форсӣ бар он чи гуфта омад, зиёдат шавад. Ва чумлаи он сию панҷ аст. Ва аз авзон ду вазни дигар ба он чи овардаем, илҳоқ бояд кард: яке хумосӣ (панҷгона) ва он фаълон аст ва дигар сумонӣ (ҳаштгона) ва он мағоъилон аст.

Ва алқоби тафийроти басита се дарафзояд: аъраҷ ва мад-

рус ва матмус. Ва мураккаб ҷаҳор дарафзояд: мусаккан муханнақ ва азалл ва маҷбуб.

Ва мусакканро ба он сабаб дар мураккабот шумурдем, таскинро гарчи таҳифи таскини мутаҳаррики аввал аз ват аст ва он тағйире басит бошад, аммо вуқуъаш мавқуф аст ба тағйире собик.

Пас ҷумлаи фурӯъ саду ҳашт шавад ва ҷумлаи авзон ҷиҳо ва ҷумлаи алқоби ғайри муаллаф ҷиҳилу як бошад, ки байтағйиротро бар ҳасби мушоракат (бо ҳам шарик будан) бо тағйире дигар лақабе дигар бошад. Чунонки чун ду сабаби ғиф мутаволӣ уфтад аз як руқн ё аз ду руқн, ҳоли он ду синии он ду сабаб, ки миёни эшон як мутаҳарrik беш набоша ҳолӣ набувад дар бино аз он ки ё суқути ҳар ду ҳам ҷоиз бувад ё ҷоиз бувад. Ва қисми дуюмро ҳукме набувад, аммо қисми ҳолӣ набувад аз он ки зиёдати ҳар ду сокин ба ҳам ҷоиз бувад ё набувад. Агар ҷоиз бувад ва ломаҳола суқути сокин аз ҳар ду лобиайниҳи ҳам ҷоиз бувад. Пас гӯянд: миёни он ду сокин мӯъқабат аст. Ва суқути яке албатта ё ба ҳам бувад ё ба кафф. Агар ба ҳаби бувад, суқути дигар ё ба тағайире дигар, агар ҳар ду сокин дар як руқн афтанд ё ба кафф бувад, агар ҳар ду руқн афтанд. Ва агар ба кафф бувад, суқути дигар ё ба қабз бувад, агар дар як руқн уфтанд ё ба ҳам чунонки гуфта омад.

Ва руқнеро, ки ба мӯъқабат махбун шавад, садр ҳонанд ба руқнеро, ки макфуф шавад, ачуз ҳонанд ва руқнеро, ки машкул шавад, таравӣӣ ҳонанд. Ва руқнеро, ки дар мӯъқабат солим бимонад, ба рӯй ҳонанд ва агар субути ҳар ду сокин ба ҳам ҷоиз набувад ва ломаҳола суқути яке лобиайниҳи ҷиҳо бувад. Пас гӯянд: миёни он ду сокин муроқаба аст.

Фасли ҳафтум

ДАР ТАФСИЛИ АВЗОНИ МУСТАЪМАЛ АЗ ҲАР БАҲРЕ

Чун аз тақрири мукаддамот фароғат ҳосил шуд, баъд аз ин ба тағсили баҳрҳо ва вазнҳо, ки дар арабӣ истеъмол кардаанд машғул шавем. Ва адади арузҳо ва зарбҳо чунонки одати арузиёни ҳар луғате ҳаст, эрод кунем. Ва он чи мо дар арузи порсийен ва адади авзони эшон ба таҳқик наздиқтаранд, дар ҳар мавзеъе шарҳ диҳем. Ва одати ҷарӯзиён чунон аст, ки ҳар вазнеро байте ба мисол оранд. Ва абёти арузи араб ҳамеша ҳамон абёт оваранд, ки Ҳалил ибни Аҳмад овардааст, ки дар он

арӯз тасарруфе нарафтааст. Пас мо низ ҳамон абёт биайнҳо (бийн) биёвардем ва шавоҳиди музоҳафот, ки овардааст, таҳфиҷ кардем.

Ва аммо дар ҷарӯзи порсийен ҳар касе байте дигар оварда, мо ҳам риояти абёти муайян накардем ва он чи иттифоқ уфтод, биёвардем ва чун бисёр вазнҳост, ки ба таҳқик роҷеъ бо як назн аст ва эроди амсила ба изои ҳама иқтизи татвили (кашол додани) бефоида мекунад.

Баъзе амсила, ки аз он истиғно (бениёзӣ) ҳосил бошад, наёвандем. Ва ибтидо ба Тавил кардем, чунонки Ҳалил ибни Аҳмад кардааст ва дигарон ба ў иқтидо (пайравӣ) карда.

Тавил

Аз баҳрҳоест, ки ба тозигӯён ҳос аст ва шеъри порсӣ бар ин баҳр ба тақаллуф бошад. Ва аслаш дар доира фаъӯлун магоғӣӣун ҷаҳор бор бошад ва дар бино ба тозӣ воғӣ ба кордоранд. Арузаш ҳамеша мақбуз ва зарб ҳам солим ва ҳам мақдоранд. Пас авзони мустаъмал се боуз ва ҳам маҳзуф ба кордоранд. Пас авзони мустаъмал се боуз ва шавоҳиди он ин се байт аст, аввал:

Абомунзирин конат ғуруран саҳифатӣ
Ва лам аътикум фи-т-тавъи молӣ валоирзӣ.⁸⁸

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт чунин аст:

Абӯмунзир, рӯй ман ғурур буд,
Ман надодам ба шумо ихтиёран худ молу шарафамро).

Аруз мақбуз аст ва зарб солим, тақтеъаш:

А-бо-мун-фаъӯлун (зи-рин-ко-нат — мағоғӣлун ғу-ру-ран
фаъӯлун (са-хи-фа-тӣ) мағоғӣлун.
Ва-лам-аъ-фаъӯлун (ти-кум-фит-тав — мағоғӣлун)ъи-мо-лӣ —
фаъӯлун (ва-ло-ир-зӣ — мағоғӣлун).

Ва одати ҷарӯзиён он аст, ки ҳама шавоҳидро ҳам бар ин гуна тақтеъ эрод кунанд ва ҳар ки қавоид фахм карда бошад, ба ин татвил мӯҳтоҷ набошад ва он ки фахм накарда, ўро садчандин суд накунад. Пас мо таҳифро тақтеъот намеоварем ва баъд як мисол ба тозӣ ва як мисол ба порсӣ иқтисор мекунем.

Дуюм:

Сатубдӣ лака-л-айёму мо кунта ҷоҳилан
Ва яътика би-л-аҳбори ман лам тузаввадӣ.⁸⁹

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт чунин аст:

Рўзгор ошкор созад он чиро, ки ту намедонистй
Ва бо ахбор ояд он ки ту барояш тайёр нестй).

Арўз ва зарб ҳар ду мақбузанд.
Сеом:

Ақиму Бани-н-Нўмона анно судуракум
Ва илло тукиму согарина-р-руусо.⁹⁰

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Бани Нўмон, синаҳои худро аз мо (дур) гиред,
Вагарна сарҳои хешро ба хорӣ хоҳед дод).

Арўз мақбуз ва зарб маҳзуф аст. Ва ҳамеша дар ин вазн фаъӯ-
лунро, ки бар зарб мутакаддим бувад, мақбуз ба кор доранд,
бар ин гуна:

Ва форакту ҳатто мо уболӣ мина-н-наво
Ва ин bona ҷайроун алайи киромун.⁹¹

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Чудо шудам, то (ҳадде), ки зи дурӣ боке надорам,
Ҳарчанд ҳамсояҳо дар назар гиромӣ намуданд).

Ва дар ҳама авзон алалитлок (мутлако) ҳар кучо байт му-
сарраъ ояд, монанди аёти аввали қасонд, ъарӯз мувофиқи
зарб кунанд ва зарб бар ҳоли худ бигзоранд. Ва аммо ба тари-
ки зиҳоф дар Тавил садр (рукни аввали мисрои якум) мақ-
буз ва аслам ва асрар шояд. Ва ҳашв (рукни мобайни байт)
мақбуз ва мақбуф ва ибтидо (рукни якуми мисрои дуюм)
мақбуз ва гоҳ аслам ва асрар, аммо саҳт нодир бувад. Ва дар
мағоъйлун, ки дар ҳашв уфтад, муъоқабат бошад миёни «ё»
ва «нун».

Ва аммо дар порсӣ он чи ба тақаллуф гуфтаанд, баъзе бар
минволи араб гуфтаанд. Мисоли вазни аввал:

Бибурдӣ дилу ҷонам ба як ғамза ногаҳон,
Набурдӣ, ки ман додам, ту худ бегуноҳӣ з-он.

Тақтеъаш:

Би-бүр-дӣ-фаъӯлун (ди-лу-ҷо-нам — мағоъйлун) ба як
ғам — фаъӯлун (за-но-гах-он — мағоъйлун).
На-бүр-дӣ — фаъӯлун (ки-ман-до-дам — мағоъйлун) ту-худ-
бе-фаъӯлун (гу-но-ҳӣ-зон-мағоъйлун).

Ва дар тақтеъи форсӣ ҳам бар ин гуна як мисол иқтисор

ҳоҳем кард ва одати ъарӯзиёни порсӣ он аст, ки ҳар мисолеро
мусарраъ эрод кунанд. Мисоли мусарраъи ин вазн:

Баромад зи рухсори нигорини ман мое,
Магар ёбам аз нураш сӯи васли ӯ роҳе.

Ва баъд аз ин эроди мусарраъот ҳам таҳфиҳ ҳоҳем кард.
Ва баъзе ъарӯзиён аз авзони араб таҷовуз кардаанд ва бар
қиёси дигар баҳрои порсиён дар воғӣ бар ъарӯзи мусаббағ
ва муарро ва ъарӯз бо зарби мусаббағ ва ъарӯзи солим бо
зарби ҳам солим ё мақбузи мусаббағ ва муарро ва ъарӯз мақ-
бузи мусаббағ ва муарро бо зарби мусаббағ ва ъарӯзи мақбuz
ва мақсур ва маҳзуф ва ҳар ду мақсур ё маҳзуф ё муҳталит
ва бар мусаддас ва мураббаъ ҳам мисолҳо овардаанд. Ва аз
ҳама ба табъ наздиктар солим бувад, хонаҳо аз яқдигар чудо
шуда бар ин гуна:

Ман аз ғам гудозонам, ту бе ғам гудозонӣ,
Ман аз ишқ нолонам, ту бе ишқ нозонӣ.

Ва агар мусаммат⁹² бошад, бехтар бувад. Ва дигар аркон
ғайри ъарӯзу зарб дар порсӣ музоҳаф ба кор наатвон дошт,
чун тақаллуфи вазн ва зиҳоф чун ҷамъ шавад, нафрati табъ
зиёдат гардад.

Мадид

Ҳам аз баҳрои тозиён аст ва аслаш дар доира фоъилотун
фоъилун ҷаҳор бор бувад ва дар бино маҷзӯ ба кор доранд ва
ӯро се ъарӯз ва панҷ зарб бошад ва бар шаш вазн мустаъмал
аст ва шавоҳиди он шаш байт аст:

Ё ли Бакрин, анширу ли Қулайбан,
Ё ли Бакрин, айна, айна-л-ғирору.⁹³

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт ҷунин бувад:

Эй Бакр, Қулайбро бароям зинда гардонед,
Эй Бакр, кучост ғирор, кучо?).

ъарӯз ва зарб ҳар ду солим аст:
Байти дуюм:

Ло яғуранна-мраан айшуҳу,
Қуллу айшин соирун ли-з-завол.⁹⁴

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Мардро айши ў мағрур нагардонад,
Хар гуна айш сўи завол равон аст).

Ҷарўз махзуф ва зарб мақсур аст.
Байти сеом:

Иъламу, иний лакум хофизун,
Шоҳидан мо кунтӯ ав ғойбан.⁹⁵

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт чунин аст:

Бидонед, ки ман нигаҳбони шумо хастам,
Хоҳ ҳозир бошам, хоҳ ғоиб).

Хар ду махзуфанд.
Байти чаҳорум:

Иннама-з-Залфоу ёқутатун
Ухричат мин киси дихқонин.⁹⁶

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Ҳароина Залфо ёқуте аст,
К-аз ҳалтаи дехқон бароварда шуда.)

Арўз махзуф ва зарб абтар аст.
Байти панҷум:

Ли-л-фато ақлун яъишу бихи
Ҳайсу таҳдӣ сокуҳу қадамух.⁹⁷

(Тарчамаи таҳатуллафзи байт ин аст:

Чавонмардро акқлест, ки бо он мезияд,
Ҳар ҷо ки пояш барад, меравад.)

Хар ду махбуни махзуфанд.
Байти шашум:

Рубба норин битту армукухо
Тақзиму-л-ҳиндийя-ва-л-ғоро.⁹⁸

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Басо оташест, ки медидамаш,
Пора мекунад шамшери ҳиндиро.)

Арўз махбуни махзуф ва зарб абтар аст.
Ва баъзе маштур раво доштаанд, аммо Ҳалил наёвардааст⁹⁹
ва ба тариқи зиҳоф хаби ва кафф ва шакл дар аркони дигар

ба кор доранд. Ва миёни «нун»-и фоъилотун ва «алиф»-и фоъи-
лун муокабат бошад.

Ва аммо дар порсӣ ба такаллуф бар қиёси дигар баҳрои
эшон дар воғӣ арӯзу зарб ҳар ду музол ё ҳар ду солим ё мух-
талит ва Ҷарўз солим ва зарб махбун ё ҳар ду мактӯъ ё мух-
талит ва дар маҷзӯҳ ҳар ду солим ва зарб мақсур ва ҳар ду
мақсур ё махзуф ё муҳталит ва арӯз махзуф ё махбуни махзуф
ва зарб махбуни махзуф ё абтар ба кор доштаанд ва амсила
овардаанд ва маштур ҳам ба кор дошта. Ва аз ҳама ба табъ
наздиктар воғӣ бувад ва ҳама солим, бар ин гуна:

Бода баргир, эй санам, зуд бардору бизан,
Чанд ҳоҳӣ ҳӯрд ғам, дур кун аз дил ҳазан.

Ва ҳама аркон махбун низ гуфтаанд ва ҳам аз дигарон бех-
тар бувад ва бар ин гуна:

Зи лабонат, писаро, ба яке бӯса ҷаро
Накунӣ шод маро, набитарсӣ зи ҳудо?

Ва маштури ин баҳр аз баҳри он, ки ба Рамал наздик бу-
вад, хуш ояд. Бар ин гуна:

Як рах, эй бедодгар,
Лутф кун, бар мо нигар!

Мақлуби тавил

Мағоъйлун фаъӯлун чаҳор бор бувад. Баҳромӣ аз Фароло-
вии¹⁰⁰ шоир нақл кардааст, ки ў бар воғии ин баҳр шеър гуф-
тааст ва як байташ ин аст:

Нигоре, дилрабое рабуд аз ман дили ман,
Мани бедил ҷи гуна аз-ӯ бӯса ситонам.

Ва бар маҷзӯи аҳраб байте ҳам аз шеъри ў ин аст:

Пурнур ҷаҳони сияҳу танг аст,
Бо ёсаман он бут ба ҷанг аст.

Ва бар ин қиёс дар воғӣ ва маҷзӯ ва мусаббаф ва муарро
ва муҳталит зикр карда ва дар маҷзӯ махзуф ва мақсур ва
муҳталит ва ҳамчӯйин аҳрабу макфуф.

Аммо дар арабу аҷам аз касе дигар шеъре бар ин баҳр
маълум нашуда.

Басит

Хам аз баҳрои тозиён аст ва аслаш мустафъилун фоъилуи чаҳор бор бувад. Ва ўро се Ҷарӯз ва панҷ зарб аст ва ба шаш вазн мустаъмал аст: ду воғӣ ва чаҳор маҷзу. Ва аబёт ин аст. Байти аввал:

Ё Ҳорис, ло армиянна минкум би доҳиятии
Лам алқиҳо сукатун қаблӣ ва ло мулуку.¹⁰¹

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Эй Ҳорис, шуморо ба бадбаҳтие ҳаргиз намеафканам,
Ки онро надидаанд пеш аз ман на авому на шоҳон).

Ҷарӯз ва зарб ҳар ду маҳбун аст.

Байти дуюм:

Қад ашҳаду-л-ғората-ш-шавъба таҳмилиуни
Чардоу маъруқату-л-лаҳйина сархубу.¹⁰²

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Бидиданд ғорати ҳаробиовареро, ки ба ман боз монд,
Биёбони басе ҳушку ҳолию шағол).

Ҷарӯз — маҳбун ва зарб — мақтӯ. Ва ин ҳар ду байт аз воғист.

Байти сеюм:

Инно замамноҳу ало мо хуйиилат
Сайду-бин Зайдин ва Амирин мин Тамим.¹⁰³

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Мо мазаммат кардем, ҳар он чи омад ба ҳаёл
Сайд ибни Зайд, Амир аз Тамим).

Ҷарӯз солим ва зарб музол аст.

Байти чорум:

Мозо вуқуфӣ ало раъбин афо
Мухлавлиқин, дорисин, мустаъчамӣ.¹⁰⁴

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Истодани ман чист дар ҷое, ки шуда ҳароб,
Фатарот шуда ба замин яксон, бегона).

Ҷарӯз ва зарб солиманд.

Байти панҷум:

Сиру маъян, иннамо миъодукум
Явма-с-сулосо би батни-л-водӣ.¹⁰⁵

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Ҳамроҳ равед, ки мулоқоти шумо
Рӯзи сеъанбе аст андаруни водӣ)

Ҷарӯз солим ва зарб мақтӯ аст.

Байти шашум:

Мо ҳайяча-ш-шавқа мин аттолин
Азҳат фикоран ка ваҳий-л-воҳӣ.¹⁰⁶

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Аз макони ҳароб шавқро чӣ ба ҷӯш овард,
Биёбон шудаст мисли ваҳий ваҳйқунандае).

Ҷарӯз ва зарб ҳар ду мақтӯъанд ва ин ҷаҳор маҷзу аст ва ин байти оҳирро муҳаллаъ¹⁰⁷ хонанд. Ва дар дигар арқон маҳбун ба кор доранд ва дар мустафъилун матвӣ ва маҳбун ба кор доранд ва Ҷарӯзи зарби мақтӯро маҳбун раво доранд, то бо вазни фаъӯлун ояд. Ва дигар вазне омада аз маҷзу дар шавоз (берун аз коида), ки Ҳалил наёварда ва он ин аст:

Инна шавоа ва нашватан
Ва ҳабаби-л-мабозили-л-амвани.¹⁰⁸

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Гӯшти бирёну бӯи ҳуш
Ва (авфи) бахшандай таъминкунанда).

Ҷарӯз маҳбуни аҳазз аст ва зарб — маҳбуни мақтӯ. Ва аммо дар порсӣ ба тақаллуф дар воғӣ: бар Ҷарӯзи му зол ё муарро бо зарби музол ва ё зарби солим: ва Ҷарӯзи солим бо зарби маҳбуни музол ё зарби маҳбуни муарро ва музол ё зарби маҳбуни музол; ва Ҷарӯзи маҳбун бо зарби ҳам маҳбун, ё аъраҷ, ё мақтӯ; ба дар маҷзу; бар Ҷарӯзи муарро ва музол бо зарби музол; ва Ҷарӯзи солим бо зарби солим ва аъраҷ ва мақтӯ; ва Ҷарӯзи аъраҷ ё мақтӯ бо зарби ҳам аъраҷ, ё мақтӯ; амсила (мисолҳо) овардаанд. Ва дар ин ду зарби оҳир ҳамчунин ба кор доранд; ё бо вазни фаъӯлун ё фаъӯлун ояд. Ва қавме пиндоранд, ки муҳаллаъ исми фаъӯлун аст, ки фаръи мустафъилун аст дар Басити маҷзу ва на чунон аст, бал (бал-

ки) мухаллаъ исми вазнест аз Басити мачзў, ки Ѹарўз ва зарбаш мақтў бошад, хоҳ махбун ва хоҳ гайри махбун. Ва ба порсӣ шояд, ки ҳама аркони махбун ба кор доранд, то ҳар фоъилун бувад, махбун буваду бас. Ва шояд ки ҳар ду мустафъилун матвӣ бувад. Ва чунон беҳтар, ки зихоф, ки истеъмол кунанд, дар ҳама мавозеъ аз қасида мутарид бувад, магар таскини (сокин гардонидани) авсат (миёна) дар мустафъилун ва фоъилун, ки он ҳар чо, ки хоҳанд, шояд. Мисоли воғӣ, Ѹарўз ва зарб — солим, бар ин гуна:

Аз ишқи он бевафо афтодаам дар бало,
Харгиз нагӯяд маро, бархезу як дам биё.

Ва агар Ѹарўз ё зарб махбун кунанд, он беҳтар, ки фоъилун ҳама чой махбун бувад, бар ин гуна:

Кардам зи рӯи сафо манзил ба кӯи вафо,
Дидам нигори маро ҷое шигарфу чӣ ҷо.

Мисоли мачзӯи солим — ин байт:

Бар мустаманде макун ҷандин ситам,
Қ-ӯ барнаёрад зад аз ишқи ту дам.

Мисоли мухаллаъи махбун:

Гаштам ба дард аз ту ман, нигоро,
Он беҳ, ки як раҳ кунӣ мудоро.

Мисоли ҳама маҳбун:

Чаро ҳаме бут ба ман наменигарад,
Ба як ду бӯса ғам аз дилам (ҳаме) набарад.

Мисоли матвӣ аз мачзӯ:

Дур мадор, эй санам, лаб зи лабам,
То бифизояд ба дил андар тарабам.

Ва мо амсилаи авзони порсӣ ба он ҷиҳат тамом намеоварем, ки бад-ин баҳро дар порсӣ шеър ёфта нашавад, илло мисолҳо, ки ба такаллуф гуфта бошанд. Ин аст баҳро донираи Мұхталифа.

Воғир

Ҳам аз баҳро донираи тозиён аст ва аслаш дар доира мағоъила-тун бошад шаш бор. Дар бино ўро ду Ѹарўз ва се зарб бошад

и бар се вазн ояд: яке воғӣ ва ду мачзӯ. **Ва** абёт ин аст,

Лано ғанамун нусаввикуҳо ғизорун,
Қаанна қуруна ҷиллатиҳа-л-асийю.¹⁰⁹

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Мо гӯсфанди зиёд дорем, ки меронем
Гӯё шоҳҳои сиркан онҳо осӣ бошад).

Ѳарўз ва зарб ҳар ду мақтуф аст ва ин **офист**, дуюм:

Лақад алимат Рабиъату ан —
На ҳаблака воҳинун ҳалақу.¹¹⁰

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Рабиъа фаҳмид, ки
Бандҳои ту сусту фарсадаанд).

Ҳар ду солим аст.

Сеюм:

Уотибуҳо ва омируҳо
Фа тугзибунӣ ва тӯъсинӣ.¹¹¹

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Итобу амраш мекунам,
Ў қаҳру ғазабамро бармеангезад).

Ѳарўз солим аст ва зарб маъсуб аст ва ин ҳар ду мачзӯст. Ва дар зихоғаш дар дигар аркон маъсубу маъқулу манқус истеъмол кунанд ва дар садр аъсабу аксаму ачамм ба кордоранд.

Ва аммо ба порсӣ ба такаллуф дар воғӣ Ѹарўзу зарб ҳар ду солим ё ҳар ду маъсуб, ё ҳар ду мақтуф ба кор доранд ва дар мачзӯ ҳар ду солим ё Ѹарўз — солим ва зарб — маъсуб ва агар ба тариқи ҳама маъсуб кунанд, фарке набошад миёни Ҳазаҷ ва ин баҳр. Ва аз ин ҷиҳат бошад, ки агар касе муламмае гӯяд, байтҳои порсии ў аз Ҳазаҷи мусаддас наёяд ва ба порсӣ Воғир мустаъмал нест. Ва фарқ миёни ҳар ду ба таскин ва таҳрики авосити мутаҳаррикот беш нест. Мисоли воғии солим:

Буто, ғами ту бар ин дили ман бизад аламе,
Чунонки аз ў ба гирди ҷаҳон шудам аламе.

Мисоли вофии ъарўзу зарб — мактуф:

Чу баргузарӣ, ҳаменигарам ба рӯят,
Чаро накунӣ, буто, назаре ба корам.

Мисоли маҷзӯи солим:

Бадӣ чӣ кунӣ ба ҷони касе,
Ки ў нақунад ба ҷони ту бад.

Ва дар музоҳаф истеъмоли гайри маъсуб ва мактуф дар порсӣ нашояд ва хилти (омезиши) аркони солим ва маъсуб шояд, чи таскини авсат ҳама ҷоиз аст, то дар ин баҳр бояд, ки низом ҳама ҷой маҳзуф бувад ва бо ду такаллуф ҷамъ нашавад ва агар ҳама ҷой мусаккан кунанд, баҳри Ҳазаҷ шавад.

Комил

Ҳам аз баҳрҳои тозиён аст ва аслаш дар доира мутафоъилун шаш бор бошад ва дар бино ўро ду ъарўзу шаш зарб аст ва бар нӯҳ вазн, панҷ воғӣ ва ҷаҳор маҷзӯ. Ва абёташ ин аст:

Аввал:

Ва изо сахавту фамо уқассири ани надан
Ва камо алимти шамоилий ва тақаррумӣ.¹¹²

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Ва гар ҳушёнр шавам, аз саховат қӯтоҳӣ нақунам,
Ту ҳислату шаҳомати маро донистӣ).

ъарўз ва зарб ҳар ду солим аст.

Дуюм:

Ва изо даъавнака ъаммаҳунна фа иннаху
Насабун язидука ъиндаҳунна ҳаболо.¹¹³

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Агар туро ҳама «амақ» бихонанд, он
Хешию табориест, ки туро назди онҳо гиҷ мекунад).

ъарўз солим аст ва зарб мактӯ.

Сеюм:

Ли мани-д-диёру би Роматайни фаъоқилин
Дурисат ва гайяра оюҳо-л-қитру.¹¹⁴

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Аз кист ин диёр, ки дар Роматайну Ӯқил аст,
Нест шуд, сураташро борон дигар кард).

ъарўз солим аст ва зарб музмари аҳазз.

Ҷаҳорум:

Ли мани-д-диёру ъафо маробиъухо
Ҳаталун ақашшу ва бориҳун турабу.¹¹⁵

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Ин диёри кист, ки ҳаймагоҳи он гум шудаст
Зи борони абри ғуррону боди ҳокбез).

ъарўз ва зарб ҳар ду аҳазз аст.

Панҷум:

Ва ла анта ашҷау мин Усомати зараъат
Зараъат ярока ва լаҷҷа фи-д-даҳра.¹¹⁶

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Ҳамоно ту зи Усома бошуҷоатӣ,
Ки бонге ҳезад, дар тарсӯ бим бозмонад).

ъарўз аҳазз ва зарб аҳаззи музмар аст. Ва ин панҷ вазн воғист.

Шашум:

Ва лақад сабактаҳуму илай —
Я-фа лима назаъта ва анта охир.¹¹⁷

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Ту аз онҳо пештар сӯи ман шитофтӣ,
Чаро дур шудӣ, ки ту охирин ҳастӣ?)

ъарўз солим ва зарб мураффал аст.

Ҳафтум:

Ҳадасун яқуну макомуҳу
Абадан би мухталифи-р-риёҳ.¹¹⁸

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт ин аст:

Навхатест, ки ҷои ў ҳоҳад буд
Абадӣ дар шамолҳои мухталиф).

ъарўз солим ва зарб музол аст.

Хаштум:

Ва иза-фтақарта фа лотакун
Мутахашиъан ва таҳаммали.¹¹⁹

(Тарчамаи таҳтуллафзи байн ин аст:

Агар факир ҳам шавӣ, машав
Сарҳаму таҳаммул намо).

Ҷарӯз ва зарб ҳар ду солиманд.
Нӯхум:

Ва изо ҳуму закару-л-асо —
Ата, аксару-л-ҳасанотӣ.¹²⁰

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт чунин аст:

Агар эшон бадиро ба хотир оварда бошанд ҳам,
Некиро фаровон кардаанд).

Ҷарӯз солим ва зарб мақтӯй аст. Ва ин чаҳор вазни маҷзӯст ва ба тариқи зиҳоф дар дигар аркон ва дар зарбҳо мақтӯй ва мураффал ва музоли музмар ва мавқус ва маҳзул¹²¹ ба кор доранд.

Ва аммо ба порсӣ бар ин баҳр ба тақаллуф гуфтаанд ва бар қиёси дигар шеърҳои эшон дар воғӣ; бар Ҷарӯзи солим ва зарб ҳам солим ё мақтӯй ё аҳаззи музмар; ва Ҷарӯз мақтӯй ва зарб ҳам мақтӯй, ё аҳазз, ё аҳаззи музмар; ва Ҷарӯзи аҳазз ва зарб ҳам аҳазз ё аҳаззи музмар; ва ҳар ду аҳаззи музмар; ва дар маҷзу; бар Ҷарӯз солим ва зарб мураффал ё музол ё солим; ва Ҷарӯз музол ва зарб мураффал ё музол; ва ҳар ду мураффал; ва Ҷарӯз солим ва зарб мақтӯй; ва ҳар ду аҳазз, ё ҳар ду аҳазз, ё ҳар ду аҳаззи музмар, ё Ҷарӯз аҳазз ва зарб аҳаззи музмар мисолҳо овардаанд. Ва аз ҳамаи зиҳофҳо музмар беҳтар бошад ва чунонки истеъмол кунанд, дар ҳамаи касида яксон бояд. Мисоли ҳарду солим аз воғӣ:

Накунам ба ёри касон нигах, ки тамаъ бувад,
На рано бувад, ки чунин кунам, на рано бувад.

Мисоли ҳар ду мақтӯй:

Чи кунам, ки чу он мард худ наравад зи дил,
Чи кунам, ки ҷуз ба ту дил ҳаме нағарояд.¹²²

Мисоли ҳар ду мураффал аз маҷзу:

Ва ҳама ҷаҳон ту яке бинӣ,
Чу нигори ман нашидӣ коре.

Мисоли ҳар ду солим:

На рано бувад, ки ҷафо кунӣ
Ба касе, ки бо ту вафо кунад.

Мисоли ҳар ду аҳазз:

На ҳакӯ бувад, ки кунӣ
Ту ба ҳеч рӯй бадӣ.

Мисоли музоҳаф аз воғӣ:

Рӯзе бувад, ки ишқи ту ба сар оядо,
Е он дилат беҳтар ба ман ниғароядо.

Рӯзни аввал музмар ва дуюм мавқус ва сеюм солим аст ва ҳама қасида ҳамчунин бояд. Ва эроди дигар мисолҳо татвили беғонда иқтизо кунад. Ин аст баҳрои доираи Муъталифа.

БАҲРҲОИ ДОИРАИ МУЧТАЛИФА

Ҳазаҷ

Ин баҳр наздики арабу аҷам мустаъмал аст ва аслаш тоҷиёнро дар доира мағоъйлун шаш бор аст ва дар бино маҷзу бакор доранд ва ўро як Ҷарӯз ва ду зарб бошад ва бар ду вазн ояд ва байтҳояш ин аст:

Афо мин Оли Лайлса-саҳ-
-Бу фа-л- Амлоҳу фа-л-Фамр.¹²³

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Холӣ шуд зи Оли Лайлобиёбон
Ва Амлоҳ ва Фамр).

Ҷарӯз ва зарб ҳар ду солим аст:

Ва мо заҳрӣ ли баги-з-зай-
-Ми би-з заҳри-з-зали.

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Пуштам зи баҳри ситамгори золим
Пушти шутури саворӣ нест).

Ҷарӯз солим ва зарб маҳзуф аст.
Ва дигар арkon ба тариқи зиҳоф мақбузу мақбуф ба кор

доранд ва хилт (омехта) кунанд ва Ѹарұз ҳам макфуфу мақбу
истеъмол кунанд ва миёни «ё» ва «нун» муоқаба бошад
садр ахрам ва аштар ва ахраб ба кор доранд.

Ва аммо ба порсӣ аслаш дар доира мағоъйлун ҳашт бор
бувад. Ва ду навъ бувад: солим ва макфуф. Ва макфуф ҳам
бар ду қисм аст: мавфур ва ахрабу макфуф. Мавфурро мак-
фуфи танҳо хонанд. Ва баъзе ҳар навъеро бахре дигар шу-
мурдаанд ва гуфтаанд: чумла панҷ Ѹарұз ва ҳашт зарб аст
бар сию чахор вазн омада.

Ҳазачи солим. Щарўзиён ин навъро се Ѹарұз ва се зарб овар-
даанд ва бар панҷ вазн шумурдаанд: аз он ҷумла яке воғӣ, я-
не мусамман ва ду маҷзу, яъне мусаддас ва ду маштур, яъ-
не мураббаъ. Ва байти мусамман ин аст:

Туро дунё ҳамегӯяд, ки дил дар ман набандӣ бех,
Ту худ беланд нанийӣ аз ин гӯи ногӯё.

Ѳарұз ва зарб ҳар ду солим аст. Ва ба порсӣ аз ин даро-
тар байти набошад ва дар охири ин вазн мусаббағ наёяд, ки а-
штар берун шавад ва баъзе чун дар охири мисроъ ду ҳар-
доира берун шавад ва баъзе чун дар охири мисроъ ду ҳар-
бинанд, ки аз як ҳарф шумurанд, монанди «алиф» ва «нун»
пиндоранд, ки мусаббағ аст ва хато бувад, чи амсоли он да-
миёни байти ба ҷон як ҳарф уфтад, чунонки гуфтем.¹²⁵ Ва вазн
маҷзуру Ѹарұз мақсур ё маҳзуф бувад ва зарб — мақсур, ба-
ин гуна:

Ҳало, зеборуҳо, бархезу пеш ор,
Мае бо ду рухат ҳамрангу ҳамбӯй.
Мағоъйлун (мағоъйлун) мағоъйл (фаъӯлон)
Мағоъйлун (мағоъйлун) мағоъйл

Ва вазни дуюмро ҳам мақсур ё маҳзуф ва зарб — маҳзуф
бар ин гуна:

Фурӯғи рӯи ў чун нури ҳуршед,
Насими зулфи ў чун бӯи анбар (фаъӯлон).

Ва вазни аввали мураббаъро Ѹарұзу зарб солим бувад, ба-
ин гуна:

Биёр он май, ки пиндорӣ равон ёкути ноб аст.¹²⁶

Ва вазни дуюмро ҳар ду мақсур овардаанд ва мисол ба-
ин гуна гуфтаанд:

Бимондастам гиревон,
Ман аз бедоди ҳичрон.

Ва ин маҳзуф аст ва қиёси гузашта чунон иқтизо кунад, ки
чи низ ду вазн оваранд: якеро Ѹарұз мақсур ё маҳзуф ва
зарб маҳзуф ва дигар Ѹарұз ҳамон ва зарб маҳзуф ва илло
ду зарби мусаддасро низ яке гиранд ва ҳақиқат он аст,
дар луғати порсӣ миёни ин ду вазн мубоянат (тағовут) ил-
лю из ҷиҳати коғия набошад. Ва чун чунин бошад, ҳар якеро
Ҳазачи мусамман ва мусаддас як вазн бошад ва мураббаъ-
ду вазн. Пас Ҳазачи солимро чаҳор вазн беш набувад ва
мураббаъ мутааххирон шеър гуфтаанд, хосса бар вазни
мураббаъ. Ва дар ин навъ ҳеч зиҳофи дигар раво набувад.

Ҳазачи макфуф. Ва дар ин навъ ҳам воғӣ ва маҷзу ё ва
маштур, яъне мусамману мусаддасу мураббаъанд. Ва ҳама
арқон макфуф оваранд ва онро як Ѹарўзу ду зарб овардаанд
бар шаш вазн шумурда: ду мусамман ва ду мусаддас ва
мураббаъ, Ѹарўз ҳама мақсур ё маҳзуф ва зарбҳо яке мақ-
сур ва дигар маҳзуф ва ба ҳақиқат ҳама се вазн бошад, чунон-
гуфтаем. Мисоли мусамман:

Баҳор омаду масқул бараканд ҳаволӣ,
Насими сұман овард ба ман боди баҳорӣ.

Мисоли мусаддас:

Нигар, то ғами ҳичрон-т чӣ кардаст
Бар ин ошиқи бечорай пурдард.

Мисоли мураббаъ:

Ба дастон дили ман бурд
Яке турки паризод.

Ва таскини авосит раво бувад. Ва мутааххирон бар ин вазн
шеър кам гӯянд ва мутақаддимон дар як байти дар садру иб-
тиди мавфуру ахраб бисёр ҷамъ кардаанд, бар ин гуна, ки
Рӯдакӣ гӯяд

Дил озод кун аз дарду тан озод кун аз ранҷ.
Чом овару зуд овару нард овару шатранҷ.
Мағоъйлун (мағоъйлун) мағоъйлун (мағоъйлун)
Мағоъйлун (мағоъйлун) мағоъйлун (мағоъйлун)

Ва баръакс ҳам гуфтаанд.

Ҳазачи ахраб. Ин навъ ҳам мусамман ва мусаддас ва му-
раббаъ ояд ва садру ибтиди ҳар ду ахраб оваранд ва боқӣ
макфуф. Ва гуфтаанд: онро панҷ арӯз ва ҳашт зарб аст ва ба-
ристу се вазн омадааст: ҳафт мусамман ва ҳашт мусаддас ва
ҳашт мураббаъ. Ва ба ҳақиқат онро се арӯз ва се зарб аст ва

ба эътибори таҳқиқ агар хоҳанд, ин адад музоаф (дучанд) гиранд ва бар даҳ вазн аст, се мусамман ва се мусаддаҳо чашор мураббабаъ. Ва тафсил ин аст:

Мусамманот, арӯз ва зарб ҳар ду солим, бар ин гуна

Эй кӯдаки ҷодуваш в-эй фитнаи ахриман,
Шаккарлабу зеборух, сангидилу симинтан.

Ва чун дар ҳама қасида рукни сеюм муханнақ кунанд, ба ин вазн шавад:

Мағъұлу мағоъйлун, чаҳор бор.

Ва мусаммати чаҳорхона бар ин вазн хуш ояд, мисолаш

Гуфтӣ бикушам ёре, он ёр манам, оре,
Гар күшта шавам боре, дар пои ту авлотар.

Дуюм арӯз — мақсур ё маҳзуф ва зарб — мақсур, мисолаш

Садсола ба уммеди пәймеву саломе,
Чун мӯътакифон бар дару боми ту тавон буд.

Сеюм арӯз ҳамон ва зарб маҳзуф ва ҳамон аст, ки вазн гузашта.

Чаҳорум арӯз — азалл ё маҷбуб ва зарб — азалл.
Панҷум арӯз — ҳамон ва зарб — маҷbuб, мисолаш:

Бо ин ҳама дар роҳ агар хок шавем,
Шоиста набошем қадамҳои туро.

Шашум арӯз — фоъ ё фаъ гуфтаанд ва зарб — фаъ.

Ҳафтум арӯз ҳамчунон ва зарб — фаъ ва шарт кардаан, ки мокабли арӯз ва зарб дар ин ду вазн солим бошад ва саҳв аст, чи ин ду вазн ҳамон аст, ки чаҳорум ва панҷум, илайҳо ки се мутаҳаррики охирин мусакканулавсат аст ва арӯз зарб муханнақ шуда, мисоли инду вазн:

Тарсандা аз онам, ки агар дер ояд,
З-ин чони пур аз дард барояд фарёд.

Ва ин чаҳор вазн, ки ба ҳақиқат, якест, вазни тарона аст, ки онро рубой хонанд ва ба порсӣ дубайтӣ гӯянд.

Ҳаштум мусаддасот, арӯз — солим ё мусаббағ ва зарб — мусаббағ.

Нӯҳум ҳар ду солим, бар ин гуна:

То кай бувад, эй кӯдаки сангидил,
Чаври ту бар ин ошики бесомон.

Дахум¹²⁷ арӯз — мақсур ё маҳзуф ва зарб — мақсур, мисолаш

Дилдори ман — он турки паризод,
Кас нест ба хубӣ ба ҷаҳон ёр.

Ӣа) арӯз — ҳамон ва зарб — маҳзуф ва ҳукмаш ҳамон аст:

Ӣӣ) арӯз — азалл ё маҷbuб ва зарб — азalл.

ӢҶ) арӯз — ҳамчунон ва зарб — маҷbuб, мисолаш:

Бо ту натавон гуфт сухан,
Зеро ки туй шохи бутон.

ӢӢ) арӯз — фоъ ё фаъ ва зарб — фоъ; ӢҶ) арӯз — ҳамчунон ва зарб — фаъ ва мокабли арӯзу зарб дар ҳар ду солим ва ин саҳв аст ва ба ҳақиқат зарбҳои гузашта мусаккан, аммо мисолаш:

Дилсӯҳта аз зулфат мушк,
Хиҷлатзода аз рӯят маҳ.

Мураббаъот.

Ӣӣ) ҳар ду солим, бар ин гуна:

Акунун, ки чунин зорам,
Бар ман нақунӣ раҳмат.

Ва ин монанди як мисроъи мусамман аст, ки рукни сеюм муханнақ оранд:

ӢҶ) ҳар ду мақсур ва рукни ибтидо ахраб мебояд ва бар ин гуна бувад:

Ман бе ту чунин зору
Ту аз дур ҳамеханд.

ӢҶ) арӯз — солим ва зарб — маҳзуф, бар ин гуна:

Чандин чӣ кунӣ майл,
Моро чӣ фиребӣ.

Ва ин ҳар ду ҳамчунон аст, ки дар аввал гуфта шуд.

ӢҶ) ҳар ду маҳzuф, бар ин гуна:

Эй ёри гиромӣ,
Охир ту кӯчӣ?

Ва ин дар ҳукми як мисроъ нест; ӢҶ) ҳар ду арӯз падид набувад ва зарб — азalл, бар ин гуна:

Якбора чунин ҷоҳи —
Лу ҳунхора мабош,

ка) арӯз — ҳамчунон ва зарб — маҳбун бар ин гуна:

Донй, ки дил аз ту на —
шавад сер маро.

кб) ъарӯз — ҳамчунон ва зарб — фоъ ва моқаблаш
бар ин гуна:

Маштоб ба рафтсан, са-
намо, лахте бош.

кч) ҳамчунон ва зарб — фаъ, бар ин гуна:

Донй, ки дилам сер
зи ту кай гардад.

Ва ин ҳар чахор вазн аст бар вазни як мисроъи тарона
Пас ба ҳакиқат, авзони мураббаъот чахор аст ва он че
ин вазнҳо монанди як мисроъи мусамман аст, мутааххи
камтар истеъмол кунанд. Ва қудамо бар он шеър бисёр гу-
анд ва эшон ҳар мисроъеро қофия меовардаанд ва онро
мешумурдаанд, монанди Раҷази маштур ё байтҳои музъи
аз ашъори тозиён, ки онро мунтасафе (нимае) муайян
шад. Ва бад-ин сабаб таронаро қудамо чахор байт мегирди
анд ва онро чахорбайтӣ хонда ва ба ъараби рубоъӣ ва
ҳар чахор қофия овардан лозим мешумурда. Аммо ба назди
мутааххирон чун мураббаъоти ин авзон мустаъмал нест,
авзон матрук аст ва ҳар байтеро аз ин аబёт мисроъе мешумур
ранд ва рубоъиро дубайтӣ меконанд ва мисроъи сеюмро ҳа-
(бурида)¹²⁸ хонанд ва қофия шарт намедонанд.

Ва бидон, ки дуюм аз мусамманот, ки чахорхона набувад
ва аз мусаддасот ва аз мураббаъоте, ки ба ду нима бишавад
раво бувад, ки макбуз истеъмол кунанд. Ва бошад, ки хушти
ояд ва дар ғайри тарона, чун макбуз оваранд, дар ҳама қаси
ҳамчунон бувад. Аммо дар тарона хилти (омехтагин) макбуз
макфуф ба якдигар раво бувад ва миёни «ё» ва «нун» муроҷа
ба бувад. Ва дар ҳама мавозеъ таскини авсат раво бувад
хилташ бо таҳrik ҳам раво бувад ва ба ин сабаб рукни дуюм
тарона макбузи муханнақ ва ғайри муханнақ ва макфуфи му-
ханнақ ва ғайри муханнақ биёяд. Ва рукни сеюм макфуфи
муханнақ ва ғайримуханнақ шояд, бар он тақдир, ки рукни
дуюм макфуф бошад. Ва аммо бар он тақдир, ки рукни дуюм
макбуз бошад, муханнақ сурат набандад. Ва рукни чаҳорум
азалли муханнақ ва ғайри муханнақ ва маҷбуби муханнақ ва
ғайримуханнақ шояд. Пас аз издивоҷи он шаш вачҳ бо ин ча-
хор вачҳи рукни чаҳорум бисту чаҳор вачҳ ҳосил ояд, ки онро

тарона хонанд. Ва ин баҳрро ҳосиятест ва он ин аст,
шавад аз дувоздаҳ сабаби хафиғ мисроъе ояд бар ин гу-

Эй дилбар, дил шуд ҳуш, ҷон ҳам шуд зӯ ҳуштар.

Ин вазни аввал мусамман аст, ки рукни охир солим аст
и сабаб аз-ӯ меафқани, вазне дигар мешавад, ҳам
ин баҳр, то он гоҳ, ки панҷ сабаб бимонад ва мис-
рундувад аз мураббаъи ин баҳр, бар ин гуна:

Эй дилбар, дил шуд.

На ҳама ба сабаби таскини мутаҳаррикот аст. Пас ҳашт
дил ояд, бар ин тартиб, ки фазли ҳар як бар дигаре
сабаби хафиғ бошад.

Раҷаз

На ин баҳр ҳам дар ҳар ду лугат мустаъмал аст ва аслаш
онро дар доира мустағъилун шаш бор бувад ва дар бино
на маҷзуъ ва маштур ва манҳуқ¹²⁹ ба кор доранд ва ӯро
буруу ду зарб бувад, бар панҷ вазн ояд: ду воғӣ ва яке
ва яке маштур ва яке манҳук. Ва байтҳояш ин аст,

Дорун ли Салмо, из Сулайма ҷоратӣ,
Кафрун таро, ётиҳо мисла-з-зубар.

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт:

Салморо манзилест, Сулайма ҳамсоям аст,
Ки (акнун) биёбонест, осори манзилро нигар чун
сатри кӯршудаи китоб)

Арӯз ва зарб ҳар ду солим аст.

Дуюм:

Ал-қалбу минҳо мустариҳун солимун
Ва-л-қалбу миннӣ ҷоҳидун маҷхуду.¹³⁰

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт:

Дил аз ӯ осудаву бардам аст,
Дил аз ман ҳаставу бемадор аст).

Арӯз солим ва зарб мақтӯъ аст ва ин ҳар ду дар воғист.

Сеюм:

Кад ҳоча қалбі манзилун
Мин Үмми Амрин мұқфиру.¹³¹

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Диламро ба ҳаялон овард манзиле,
Аз Үмм Амр, вахшатзадае).

Ва ин машзұст ва арұз ва зарб — солим:

Чаҳорум:

Кад ҳоча ахзоран
ва шағван қад шақо.¹³²

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Ғамхоро бедор кард,
Андұхро барангехт.

Ва ин маштур аст ва арұзаш зарбаш бошад ва садран
тидоғаш.

Панчум:

Ё лайтани
Фихо чадаъ.¹³³

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Эй кошки
Дар он ғавон будаме).

Ба ин манхук аст монанди маштур ва ҳашв надорад
Абдуссамад ибни Мұғәзили Рақазай¹³⁴ гуфтааст ҳар байтес
рукне, бар ин гуна.

Қолат ғабал: моза-л-хичил. Ҳоза-р-рачул ҳина-хтафал
хабал.

(Тарчамаи таҳтуллафзи:

Құх гүфт: хичолат зи чист? Ин мард, вақте ки ғашм
бандро тұхфа кард).

Ва ғүмми ин ғүмми шөрхөест, ки зиёдат аз аркени мүс
мал гуфтаанд ба тақаллуф. Ва ба тариқи зиҳоф дар ҳама ру
хо ҳабн ва тайи ғабл раво бувад ва дар зарб мақтүйи
беш раво набувад ва рукни охир маштури мақтүйи ва махбу
мақтүй бисёр омадааст ва Ҳалил онро дар адад наёварда.

Ва аммо ба порсай асли ин баҳр дар доира мустағы
ҳашт бор бошад ва се навъ бувад: солим ва махбун ва м

шар ике воғй ва маңзұу ва маштур ва манхук, яъне мұ
саннан мусадас ва мураббаъ ва мусанно овардаанд ва бар
түрлі араб, ки мусаллас¹³⁵ бошад, ҳам гуфтаанд ва махбун
шар түрлі эътибор кунанд. Ва солиму матвиро чаҳор арұзы
шар овардаанд ва бар си ғазн ниҳодаанд ва бо махбун
шар ғұмла панҷ арұз ва дувоздаҳ зарб шавад ва бар чиҳи
шар ғазн бошад.

Рақазан солим. Арұзиён гуфтаанд: ин навъро ду арұз ва
зарб аст ва бар понздағ ғазн омада, чаҳор мусамман ва
шар мусадас ва панҷ мураббаъ ва яке мусаллас ва яке мұ
саннан ба ин тағсил:

Мусамманот,

а) арұз — солим ё музол ва зарб — музол;
б) арұз ҳамчунон ва зарб — солим ва ҳар ду ба ҳақиқат
ғазн аст ва ғүмми музол дар ин ғазн ҳамон аст, ки ғүмми
шар мусадас ва панҷ мураббаъ ва яке мусаллас ва яке мұ
саннан мусовист. Ва мисоли ин ғазн ғұнин бошад:

Эй давлати ту суди мо в-эй ҳашми ту моро зиён,
Судат ҳамеша бобаҳо, лекин зиёнат ройгон.

Ва мусаммати чаҳорхона бар ин ғазн ҳуш ояд.

ч) арұз — солим ва зарб — аърач, бар ин гуна:

Оғаҳ шавам аз бүй ҳуш, бе он ки кас гүяд маро,
Гар бигзарад дилхөси ман пеши дарам шабғир он.

д) арұз — мақтүй ё аърач ва зарб — ҳамчунон, бар ин гуна:

То кай күнй, моҳо, ситам бар ошиқи бечора,
Рүзе бувад кас ғаври ту гардад зи шаҳр овора.

Ва мутааххирон бар ин ду ғазн шеър кам гүянд.

Мусадасот.

ж) арұз — солим ё музол ва зарб — музол, мисолаш:

То кай маро гүй, ки аз ман бош дур,
Гар дур бошам аз ту ман ғұн бошам сабур?

з) арұз — ҳамон ва зарб — солим ва ба ҳақиқат ҳамон аст;

и) арұз — солим ва зарб — аърач;

ж) арұз — солим ва зарб — мақтүй ва ҳар ду яkest:

Ҳарғиз накардам бо ту, ғено, ман бадай,
Пас ғұн ки аз некі наям бархурдор.

Мураббаъот,

т) арұз — солим ё музол ва зарб — мұраффал, мисолаш,

Рұдакій гүяд:

Эй дил сазояш барй
Боз бар чанголи үкобй.

й) арұз — ҳамчунон ва зарб — музол; յа) арұз — ҳамчунон
ва зарб — солим ва ҳар ду як хукм дорад, мисолаш:

Эй дилбари озодахұ,
То кай итоби ғанги ту.

йб) арұз — солим ё аърақ ва зарб — аърақ бар ин гуна:

Нохұрда бода ғашми ту
Гүй ғаро шуд махмур.

йч) арұз — солим ё мақтұй ва зарб — мақтұй бар ин гуна.

Гар ёри дигар дорй,
З-он омадам душворй.

йд) мусаллас.

Бадеъи Балхý¹³⁶ бар ин вазн қасида гуфтааст, ки аввалаш
ин аст:

Нұшад ғаҳон з-ин нав баҳору соли нав.

Ва бар араб ташбек (пайравй) карда ва касе дигар ба ин
вазн нағуфтааст,

йх) мусанно:

Бадхұ буте
бар кимиә.

Ва мустаъмал наздикі мутааххирон аз ин ғұмла вазни ав-
вал беш нест ва бокій аз ғылыми татаббұйы шеъри араб гуфта-
анд ва мусаддаси солим ё мураббаъ аз дигарон беҳтар ва ҳам
Бадеъи Балхý гуфтааст қасида мұхабеби (эхтироми) Абдусса-
мад ибн-ул-Мұғзил ҳар байт аз як руқн, ки аввалаш ин аст.

Шав бар-
Гузар.
В-андар
Нигар.
Ё дар
Сафар,

Ё дар
Хазар
Диди
Писар,
З-ұ-ху-
Б тар¹³⁷

Рачази махбун. Ҳама арқон махбун бувад ва арўзиён ба
изои (рұбарой) ҳар байт аз солим байт аз махбун биёваранд,
магар он ки зарбаш мураффал бошад ва аърақ ва мақтұй, бе-

хабн оваранд ва ҳама тақаллуфе бувад. Ва аз ҳама беҳтар мұ-
самман ё мусаддас бувад ва ҳама арқон махбун, байти мусам-
ман:

Ду діда дорам аз сиришк ғарқа ғашта, эй санам,
Вале аз оташи дил(ам)¹³⁸ бимонда хушк ҳар ду лаб.

Ва бокій бар ин қиёс.

Рачази матвй. Ҳама арқон матвй бувад ва арўзиён ба изои
ҳар байт аз солим ҳама арқон матвий биёваранд ва мураффал-
ро ҳам мисоле биёваранд ва ин вазн аз махбун хуштар бувад,
мисолаш мусамман:

То сафарй шуд бути ман, шуд дилу ғонам сафарй,
Рұзу шаб аз фурқати ү пешан ман навқагарй.

Мисолаш мусаддас:

Эй санам, аз ишқи ту бемор шудам,
Ту накунй ҳеч ба корам назаре.

Ва таскини аврат ҳама қоғ миёни зар-
би аърақ ва зарби матвии музоли мусаккан ва миёни зарби
мақтұй ва зарби матвии мусаккан ғарқе намонад ва дар адади
зуруб хабт (бесарунұғ) лозим ояд ва ин қоғ миёни зарби
(сабабхон) мутаволий (пайдарпай) бархездад, аммо на бар он
тартиб, ки дар Ҳазақ. Ва мутааххирон бар мусамман ин баҳр
шеър гуфтаанд ва бошад, ки дар миёни арқон баъзе махбун аф-
тад ва айбе зиёдат надонанд. Аммо таносуб нигоҳ бояд дошт.
Мисолаш аз шеъри Саной:

Дасти касе барнарасад ба шохи ғувийти ту,
То рағи таҳнийти ү зи беху бун барнаканй.

Чун руқни сеюми мисроъи авват махбун овард, назираш аз
мисроъи дуюм ҳам ба ғылыми таносуб махбун овард ва дар
бокій қасида ҳеч руқне дигар махбун нест ва ин ғылым бисёр
нашояд, ки истеъмол кунанд. Ва баъзе аз мутааххирон махбу-
ну матвий бо яқдигар таълиф кунанд ва байт аз мағоғылун/
муфтағылун ғаҳон з-ин нав ба кор доранд ё баръакс ва хуш бошад.

Мисоли авват:

Зи некуғон лутфу қарам сазотар аз ғавуру сиатам,
Мадор аз ин беш бағам дили маро, мохрухो.

Ва агар қоғ миёни зарбаш мураффал болад, узр ҳоҳанд,
ҷунонки Ҳоқонй гүяд дар қасидае, ки ба тартиби дуввум гуф-
тааст:

Киса ханұз фарбек аст бо ту, аз он қавій дилам,
Чора чай, Хоконій, агар киса қашад ба логарій.
Гарчи ба мавзеи лақаб мұфтағылун ду бор шуд,
Баҳр зи қоңда нашуд, то ту баҳона н-оварій.

Рамал

Ва ин баҳр хам ба тозій ва ҳам ба порсій мустаъмал аст и
аслаш ба тозій дар доири аз фоъилотун шаш бор бошад ва дар
бино воғиву маңзұй ба кор доранд ва ўро ду арўзу чаҳор зарб
булад ва бар шаш вазн ояд: се воғий ва се маңзұй. Байтхон
ин аст, аввал:

Аблиз-ин-Нұймана ъянній матьлукан,
Аннахи қад тола ҳабсий ва-нтизорӣ.¹³⁹

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Ба Нұймон зи ман пайғом бирасон,
Ки ҳабсү интизорам тұл қашид).

Арўз маңзуф ва зарб солим аст ва агар арўз солим кунанд
Халил онро мутаммам хонад, аммо мустаъмал нест.
Дуввум:

Мисла саҳқи-л-барди ъаффо баъдака-л-
Қатру мағноху ва новайту-ш-шимол.¹⁴⁰

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Мисли кўфтани сармо баъди ту нест кард
Борон манзили ўро в-аз шимол бигрехтам.)

Арўз маңзуф ва зарб мақсур аст.
Сеюм:

Қолати-л-Хансоу ламмо ҷиътуҳо:
Шоба баъді раъсу хозо фа-штаъал.¹⁴¹

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Гуфт Хансо, вакте ки наздаш омадам,
«Баъди ман ин сар сафед шуду оташ гирифт».)

Арўз ва зарб ҳар ду маңзуф аст ва ин ҳар се воғист.
Чахорум:

Е халилай-рбаъо ва-с-
Тахбаро расман би Асфон.¹⁴²

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Эй ёрон, битозеду бипурсед
Аз осори бокимондаи Асфон).

Арўз солим ва зарб мусаббағ аст.

Панчум:

Мукфиротун, дорисотун,
Мисла оёти-з-Забури¹⁴³.

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Ваҳшатзада, гоибгашта,
Ҳамчун оёти «Забур».

Ҳар ду солим аст.

Шашум:

Мо лимо қаррат бихи-л-ъай —
Нони мин хозо саман.¹⁴⁴

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Чи мерасад, ба он чи к-аз он шодем,
Аз ин қимат).

Арўз солим ва зарб маңзуф аст ва ин ҳар се маңзұст.
Ва аммо зихоғаш дар аркони ҳабн ва кағф ва шақл раво
бувад, Магар он чи дар зарб афтад ва миёни «нун» ва «алиф»,
ки ба «фо»-и рукни дуюм ва сеюм мухит (иҳотакунанда) бо-
шад ва аркон ва он сабаб садр ё ақуз ё тарафайндор меша-
ванд, чуононки гуфта омадааст.

Ва аммо ба порсій ин баҳр ду навъанд: солим ва маҳбун.
Ва баъзе арўзиён ҳар якро баҳре дигар шумуранд ва ҳар яке
воғий ва маңзұй ва маштур ва манхук, яъне мусамман ва му-
саддас ва мураббаъ ва мусанно өвардаанд. Ва чумларо ҳашт
арўз ва чаҳордах зарб өвардаанд ва гуфтаанд бар сиву чаҳор
вазн аст.

Рамали солим. Ъарўзиён ин навъро панҷ ъарўз ва нұх зарб
өвардаанд ва гуфтаанд: ҳафдах вазн аст, ҳафт мусамман ва
панҷ мусаддас ва чаҳор мураббаъ ва яке мусанно.

Мусамманот:
а) ъарўз ва зарб ҳар ду солим, мисолаш:

Чанд гириям, чанд нолам, чанд бошам ҷуфти андұх.
Нест гүй, мохрүб, мар маро з-ин ғам рахои.

б) Ыарўз — мақсур ё маҳзуф ва зарб — мақсур, мисола:

Мар маро аз ҷону дил чизе гиромитар набуд,
Дил бидодам рӯзи васлат, ҷон дихам рӯзи фироқ.

ч) Ыарўз — ҳамон ва зарб — маҳзуф ва ба ҳақиқат ҳамон вазн аст.

д) Ыарўз — маҳзуфи аърачи маҳбун ё маҳзуфи мақтӯй маҳбун ва зарб — маҳзуфи аърачи маҳбун, бар ин гуна, байни маҳбун:

То кай аз ҳичрон, нигоро, ҷанд бошам дар ба дар,
Сангу оҳан нестам ман, ҷанд бошам босабур?

х) Ыарўз — ҳамон ва зарб — маҳзуфи мақтӯй маҳбун, бар ин гуна:

Бо ту хубӣ кард ҳоҳам, гар ту хубӣ қунӣ
Вар ту зиштӣ кард ҳоҳӣ, бо ту зиштӣ қунам.

в) Ыарўз — маҳзуфи матмус ё маҳзуфи аҳазз ва зарб — маҳзуфи матмус:

Кори хеш аз чокари хеш аз чӣ дорӣ роз.
Кори хеш ар (роз) дорӣ, аз суханчиндор.¹⁴⁵

з) Ыарўз — ҳамон ва зарб — маҳзуфи аҳазз. Мисолаш:

Марди доноро на доно, ёр бояд хуб кард?
Гар ту доноӣ, туро ҳам ёри доно бех.

Ва ин ҷаҳор вазни охир наздики мутааххирон маҳчур аст.
Мусаддасот:

х) Ыарўз — солим ва зарб — мусаббағ, мисолаш:

Эй нигоре, ка-з ту некӯтар набинам,
Оцизанд аз суратат суратгарон.¹⁴⁶

т) Ыарўз ва зарб ҳар ду солим ва ҳамон аст, ки вазни аввал, ки вазни аввал.

й) Ыарўз — солим ё мушаъас ва зарб — мушаъас, мисолаш:

Ҷанд бошад некҳоҳат ҷуфти андӯҳ,
Ҷанд бошад дӯstonat ёри зорӣ.¹⁴⁷

Ва ду мушаъас чунин бошад:

Ҷанд бошам ҳам бад-ин бечора гашта,
Шодӣ з-ин дили ман овора гашта.¹⁴⁸

йа) Ыарўз — мақсур ё маҳзуф ва зарб — мақсур.

(6) Ыарўз — ҳамон ва зарб — мақсур, ҳар ду якест. Мисола:

Собири то кай қунам бо дарди ишқ,
Рози пинхонӣ қунун пайдо қунам.¹⁴⁹

Ва агар ыарўзу зарб фаъулу фаъал ва фоъ ва фаъ қунанд, мадид тақтеъ тавон кард. Ва аз ин ҷумла мустаъмал наздики мутааххирон ҷаҳорум ва панҷум аст.

Мураббаъот:

йч) Ыарўз — солим ва зарб — мусаббағ.

йд) ҳар ду солим ва ҳар ду яке вазн аст. Мисолаш:

Хубруё, дилрабоё,
Чунки бо чокар насозӣ.

йх) Ыарўз — мақсур ё маҳзуф ва зарб — мақсур.

йв) Ыарўз ҳамон ва зарб маҳзуф ва ҳар ду як вазн аст.

Мисолаш:

Ҳар ки бад ҳоҳад туро, аз
Мардумӣ ҳаст ў барӣ.¹⁵⁰

Ва ин авзон ҳама мусаммананд ва ҳоли эшон ҳамчунон аст, ки дар Ҳазаҷ гуфта шуд. Ва агар руқни охир фаъул ва фаъал фоъ ё фаъ қунанд, мусарраъ натавон гуфт ва муаъққад шад.

йз) мусанно, мисолаш:

Офтобе,
Хушкбӯе.

Ва ба ҳақиқат, ин авзон ҳама даҳ аст ва мутадовил аз он ҷумла се вазн аст:

Рамали маҳбун. Ҳама аркони ў маҳбунанд, ҷуз руқни аввал, ки солим бошад. Ва ин далел аст бар ин ки аркони судоӣ (шашгона) аз аркони аслӣ нест дар доира ва фурӯъ субоъиши (хафтгонаанд). Арӯзиён гуфтаанд, ин баҳро панҷ арӯз ва даҳ зарб аст ва бар хафтдаҳ вазн омада: ҳашт мусамман ва шаш мусаддат ва ду мураббаъ ва яке мусанно, ба ин тағсил:

Мусамманот,

а) арӯз ва зарб — ҳар ду маҳбун, мисолаш:

Ҷӣ қунам, ҳар чи қунам, бо ту намедорад суд,
Ба ҷуз он ҳила надонам, ки зи ишқат бигурезам.¹⁵¹

б) арӯз — махбун ё мушаъас ва зарб — мушаъас, мисолаш:

Ба ду рух моҳи тамомӣ, ба ду зулфак чу абирий,
Ба ду лаб шаккарӯ қандӣ, ба ду чашмак бодомӣ.

Ва ин вазиро истеҳқоқи (сазовори) он нест, ки вазне муфрард кунанд, чи мусаккани вазни аввал аст.

ч) арӯз — махбуни мақсур ё махбуни маҳзуф ва зарб — махбуни мақсур, мисолаш:

Манам аз ишқи буте монда ба тимору ба дард,
Ки ба рух моҳи тамом асту ба дил сангি руҳом.

д) арӯз — ҳамон ва зарб — махбуни маҳзуф ва ба ҳақиқат ҳамон аст.

Панҷум,¹⁵² мусаккан ва арӯзиён ин зарбро абрар¹⁵³ меҳонд ва ҳатост, мисолаш:

Накунам ҷаври касе, кӯзи вафо дур бувад,
Надиҳам дил ба касе, кӯз накунад дилдорӣ.

Ва агар зарб махбуни мусаккан ё мақсури мусаккан бозшад, ҳукмаш ҳамин тавонад буд ва ин вазн ҳам истеҳқоқи инфирод надорад, чи тафовут бо вазни гузашта, чи ба сабаб ва таскин ё таҳрик нест.

в) арӯз — ҳамон ва зарб — маҳзуфи мақтӯи махбун, мисолаш:

Агар эмин шаваде ҷони ман аз дарди фирӯз,
Ба ҳама ҷавр ман аз ишқи ту хушнудаме.

Ва зарби маҳзуфи ъараҷ ҳамин ҳукм дорад.

з) арӯз — маҳзуфи мақтӯи махбун ё маҳзуфи аърачи махбун ва зарб — маҳзуфи аърачи махбун, бар ин гуна:

Надиҳад низ ба ту дил шамане то рамад,
Чун якero накушӣ бе гунаҳе, эй ниғор!

Ва агар арӯз ҳамон бошад, бо зарби махбуни маҳзуфи мақтӯи ҳамчунин бувад.

х) арӯз — маҳзуфи матмус ё маҳзуфи аҳазз ва зарб — маҳзуфи матмус бар ин гуна.

Даҳане кӯчаки чун танг дили ошиқ,
На, ки чун ҳуққаи оғанда ба марворид.

Ва агар арӯз ҳамон бувад, бо зарби маҳзуфи аҳазз ҳамчунин бошад.

Мусаддасот,
т) арӯз — махбуни мусаббаф ё муъарро ва зарб — мусаббаф.

й) арӯз ва зарб — махбуни муъарро бар ин гуна:

Тарабангез май овард ба сабӯҳ
Ки ҳариҷ асту баҳор асту ҷавонӣ.

Ва ин ҳар ду як вазн аст.

я) арӯз — махбун ё мушаъас ва зарб — мушаъас, бар ин гуна:

Агар, эй дунаки бе дониши дарде,
Ту ҳама ҳулқи накӯномӣ ёбӣ.

Ва ин вазиро истеҳқоқи он нест, ки муфрард гиранд, чи мусаккани вазни гузаштааст.

йб) арӯз — махбуни мақсур ё махбуни маҳзуф ва зарб — махбуни мақсур, бар ин гуна:

Дилам аз ишқи ту шуд ҳаставу реш,
Ту макун ҷавр бар ин ошиқи хеш.

йч) арӯз — ҳамон ва зарб — махбуни маҳзуфи мусаккан ва ба ҳақиқат ҳамон аст,

йд) ъарӯз — ҳамон ва зарб — махбуни маҳзуфи мусаккан ва ъарӯзиён абрар мегӯянд ва саҳв ва ин вазиро ҳам истеҳқоқи инфирод нест.

Мураббаъот:

йх) ъарӯз — махбуни муъарро ё мусаббаф ва зарб — мусаббаф, бар ин гуна:

Сухани ман кӣ расонад,
Бари он моҳи дилором?

йв) ҳар ду муъарро ва ҳукмаш ҳамон аст.

йз) мусанно бар ин гуна:

Рахи шоди-
-м бибастӣ.

Ва ба ҳақиқат, ин авзон оид бо ҳашт вазн аст ва он чи ъарӯз ё зарб фаъӯл ё фаъал, ё фоъ, ё фаъ аст, матruk аст. Ва мақсур ва маҳзуф мақбултар аз дигарҳост ва таскини авсат ҳама ҷой истеъмол кунанд ва бо ғайри мусаккан хилт кунанд. Ва чун ҳама мусаккан бувад, байт аз асбоб бувад, ҷунонки дар Ҳазаҷ гуфта омад ва ин ҷо дар вазни мутаволӣ бархезад

ба тафозулай (зиёдии) як сабаби хафи мисроъи атвал (дарой тар) аз дувоздаҳ сабаб ва мисроъи ақсар (кӯтоҳтар) аз се сабаб. Ва ин ғаритар аст аз он чи дар Ҳазаҷ гуфтем. Ва формиёни авзони муштарак, ки аз ин се баҳр бартавон хонд, яъне Ҳазаҷ ва Раҷаз ва Рамал дар мисроъҳои дигар дар қасидо зоҳир шавад ва ҳам бар ин киёс дар дигар мавозеъ. Ва мутаҳхиронро вазне хуш аст, ки ба Рамал тақтеъ метавон кард, чунук руки машкул мегиранд ва яке солим, то байтие аз фаъилоту фоъилотун бувад чаҳор бор. Мисолаш ин аст:

Ба чаман дарой рӯзе, сипаҳи баҳор бишкан,
Сари ғамзаро бичунбон, сафи рӯзгор бишкан.

Ин аст бухури Мұchtалиба ва авзони он.

Баҳри (Сареъ)

Ин баҳр дар ҳар ду луғат мустаъмал аст ва аслаш дар доири мустафъилун (мустафъилун) мағълуту ду бор аст ва воғиша маштур ба кор доранд ва онро дар бинои тозӣ ду Ҷарӯз шаш зарб аст ва бар шаш вазн омада ва абёташ ин аст:

а) Азмону Салмо, ло яро мислаҳо-р-Роуна фӣ Шомин ва ло фӣ Ирок.¹⁵⁴

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Замонҳои Салмо наҳоҳанд дил монанди ў
Дигарон, на дар Шому на дар Ирок.

Ҷарӯз матвии максуф аст ва зарб — матвии мавқуф:

б) Ҳоҷа-л-ҳаво расмун би Зоти-л-ғазо
Муҳлавлакун, мустаъчамун, миҳвалу.¹⁵⁵

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Дар Зотулғазо осори манзиле ишқро ба ҷӯш овард.
Фатароте, бегонае, дигаргунгаштае).

Ҷарӯз ва зарб матвии максуф аст:

ч) Қолат: ва ламтаксуд ли қили-л-ҳано
Маҳлан, фақад аблагта асмоъ.¹⁵⁶

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Гуфт: Ба фахш гуфтан одат накардай,
Андаке ист, кунун ба ғӯшам расидӣ).

Ҷарӯз ҳамчунон аст ва зарб — аслам.

д) Аи-нашру мискун ва-л-вүчӯху дано-
-Нирун ва атроф-ул-акуффи ъанам.¹⁵⁷

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Бӯи ҳушк мушк асту руҳсораҳо — динор.
Ва атрофи кафана).

Ҷарӯзу зарб ҳар ду маҳбуни максуф аст ва ин ҷаҳор воғист.

х) Янзахна фи ҳофотиҳи би-л-абволӣ.¹⁵⁸

(Тарчамаи таҳтуллафзи мисроъ:

Дар атрофи он мепошанд бавлӯро).

Ҷарӯз ва зарб нест ва он мавқуф аст.

а) Ё соҳибай раҳлӣ ақило азлӣ.¹⁵⁹

(Тарчамаи таҳтуллафзи мисроъ:

Эй ёрони сафар, маро таънаву маломат кам қунед).

Ҳамчунон аст ва он максуф аст ва ҳар ду вазн аз маштур нест ва ба тарики зиҳоф дигар аркон маҳбун ва матвӣ ва маҳбул раво доранд ва зарбҳо маштури маҳбун раво доранд.

Ва аммо ба порсӣ арkon ҳама матвӣ ба кор доранд ва бар солиму маҳбун шеър наёмадааст, илло он чи Ҷарӯзӣ ба тақаллуф гуфтаанд аз ҷиҳати ташаббӯҳ (пайравӣ) ба ҷараб ва гуфтаанд: ўро се Ҷарӯз аст ва ҳашт зарб ва бар даҳ вазн омада ба ин тафсил:

а) Ҷарӯз — матвии мавқуф ё максуф ва зарб — матвии мавқуф:

Чун назанам даст ба фитроқи ту,
Чуз ту кас нест маро дастгир.

Б) Ҷарӯз — ҳамон ва зарб — матвии максуф ва ба ҳақиқат ҳамон вазни аввал аст.

ҷ) Ҷарӯз — матвии максуф ва зарб — маҳбули максуф, бар ин гуна:

Моҳруҳо, бар ҳама рӯи замин
Чуз ту маро ёри дигар насазад.

д) ъарӯз — хамон ва зарб — аслам гуфтаанд ва он саҳв аст, чи ин чо тайи лозим аст ва ба ҳакиқат маҳбули мақсур мусаккан аст. Мисолаш:

Пистай ту ҳаст шифо дилам,
З-он ки шуд ў ҳастай бодомат.

Ва ин вазн мусаккани вазни сеюм аст.

Х) ъарӯзу зарб — ҳар ду маҳбули мақсур, бар ин гуна:

Киблай ман рӯи чу мохи ту шуд,
Кибла аз ин бех набувад ба ҷаҳон.

в) ъарӯз — хамон ва зарб — аслам ва сухан дар ў ҳамон¹⁶⁰ аст, ки гуфта омад.

з) ъарӯз — аслами мақсур ё аслами маҳфуз ва зарб — аслами мақсур, бар ин гуна:

Сангдил, он ёри беозорам,
Як шабам аз худ накунад шод.

х) ъарӯз — хамон ва зарб — аслами маҳфуз ва ба ҳакиқат ҳамон вазн аст.

т) маштур ва зарб — мавқуф:

Дар сари ман чуз ҳаваси ҷонон нест.

й) ҳам маштур ва зарб — мақсур, бар ин гуна:

Бори дигар он бути ман боз омад.

Ба наздики мутааххирон мустаъмал вазни аввал аст ва дуюм аз солим. Мисол бар ин гуна гӯянд:

Дилҳоҳи ман бар ман ситамкора шуд,
Бе ҳеч ҷурме мар маро кард ҳор.

Ва аз маҳбун бар ин гуна:

Чаро на мардумӣ қунӣ бо рахӣ,
Чаро ҳамекунӣ дилашро ба дард?

Ва дигарҳо ҳамаро мисол овардаанд, валекин ноҳуш ва мутакаллиф бошад.

Карип

Ин баҳр ба порсигӯён хос аст. Ва аслаш дар доира мағоъӣ-лун (мағоъӣ-лун) фоъи-ло-тун ду бор аст. Ва дар бино макфуф ба кор доранд, мавғур ё аҳраб ва ҳар дуро ду ъарӯз ё ҷаҳор

зарб овардаанд. Ва гуфтаанд бар шаш вазн омадааст ва мақфуфро ду вазн овардаанд ва як ъарӯз мақсур ё маҳзүф ва ду зирби аввал мақсур ва дуюм — маҳзүф ва ба ҳакиқат ҳар ду шекест:

Фигон з-он сари зулфайнин тобдор,
Фурӯҳишта зи ёқути обдор.

Ва аҳрабо ҷаҳор вазн овардаанд — ду ъарӯз ва ҷаҳор зарб. Аввал ъарӯз — солим ва зарб — мусаббағ на ин писандидагест, чи аз доира зиёdat аст:

Шамшери буранда, каффи диханда,
Ҳарчи ба ҷуз ин бувад муҳол аст.

Дуюм — ҳар ду солим, мисолаш:

Борон, ки замин пок шуста дорад,
Чун к-аз дили ман ҳаме ғам нашӯяд.

ч)¹⁶¹ арӯз — мақсур ё маҳзүф ва зарб — мақсур бар ин гуна:

Бо мардуми носозгортабъ,
Бечора шавад марди созгор.

д) арӯз ҳамон аст ва зарб — маҳзүф. Ва ба ҳакиқат ҳама се вазн беш нест ва ҳукми таскини авосит ҳамон аст, ки гуфта омад ва ин баҳр наздики мутааххирон ҳам матрук аст.

Мунсаҳ

Ин баҳр дар ҳар ду луғат мустаъмал аст ва ба тозӣ аслаш дар доира мустағъилун (мағоъӣ-луту) мустағъилун: ду бор бошад ва дар бино воғӣ ва манҳуканд ва ўро як арӯз бувад ва се зарб ва бар се вазн ояд, яке воғӣ ва байташ ин аст:

Инна-бна Зайдин ло зола мустаъмилан
Ли-л ҳайри юфши фӣ мисриҳи-л-урағо¹⁶².

(Тарҷамаи таҳтуллағзи байт:

Ибни Зайд ҳанӯз ҳам дар кор аст,
Баҳри ҳайр дар шаҳри худ накӯиро пеша мекунад).

Арӯз солим ва зарб матвишт.

Ва ду — манҳук якеро заро—мавқуф ва байташ ин аст:

Сабран бани Абдулдор¹⁶³.

(Тарчамаи таҳтуллафзи мисроъ:

Сабр кунед, эй фарзандони Абдулдор).

Ва дигарро зарб—максуф ва байташ ин аст:

Вайл-умми Саъ-
Дин Саъдо¹⁶⁴.

Тарчамаи таҳтуллафзи мисроъ:

Дардо, модари Саъд, Саъдро).

Ва ба тариқи зиҳоф дар ҳама аркон ғайри зарбҳо ҳабн ва тайӣ ва хабл ба кор доранд, илло дар рукни ъарӯз, ки агар ҳабн кунанд, бо «то»-и мағӯлоту панҷ мутахаррик мутаволӣ шаванд ва нашояд ва дар зарбҳои манхук ҳабн ба кор доранд. Ва вазне дигар ёфтаанд, ки халил наёвардааст ва он воғист, ъарӯз — солим ва зарб.

Ва аммо ба порсӣ аслаш дар доира мустафъилун (мағъӯлоту чаҳор бор бошад ва воғӣ ва маҷзуъ ва маштур, яъне мусамман ва мусаддас ва мураббаъ ба кор доранд, ҳама аркон матвӣ мустаъмал аст.

ъарӯзиён гӯянд: уро се ъарӯз ва ҳашт зарб аст ва бар дувоздаҳ вазн омада: чаҳор мусамман ва шаш мусаддас ва ду мураббаъ ба ин тафсил.

Мусамманот:

а) ъарӯз — матвии мавқуф ё мақсур ва зарб — матвии мавқуф бар ин гуна:

Турки ман он хубрӯй, симбару меҳрӯй,
Қоматаш аз они сарв, рӯй чу моҳи тамом.

Ва чун ин вазн ҷаҳорхона шавад, мусаммат ва ғайри мусаммат, рукни дуввуми ҳар ду мисроъ ҳам матвии мавқуф ва мақсур ба кор доранд бар қиёси ъарӯзу зарб.

б) ъарӯз — ҳамон ва зарб — матвии мақсур ва ба ҳақиқат ҳамон аст.

в) ъарӯз — аслами мақсур ё аслами маҳзуф ва зарб — аслами мақсур бар ин гуна:

Ман зи фурӯғи руҳи чу моҳи нав ҳар шаб,
Боз намоям нишон зи шӯълаи хуршед.

д) ъарӯз — ҳамон ва зарб — аслами маҳзуф ва ба ҳақиқат ҳамон аст, ки гузашт.

Мусаддасот:

х) ъарӯз — матвии муъарро ва зарб — музол, бар ин гуна:

Ёри ман-он сарвқади мӯймиён,
Симбари мушқулфи бадрчамол.

в) ъарӯз ва зарб ҳар ду — матвий муъарро ва ҳукмаш ҳамон аст.

з) ъарӯз — матвӣ ё мактӯъ ва зарб — аъраҷ, бар ин гуна:

Чун зи ту бошад иноят, эй меҳтар.
Ҳеч натарсан зи ҳосиду бадҳоҳ.

х) ъарӯз — ҳамон ва зарб — мактӯъ ва ҳукмаш ҳамон аст. Ва баъзе аз қудамо ин ъарӯзо маҳбуни матмус, ки бар вазни фаъӯл бошад, истеъмол кардаанд:

т) ъарӯз — аҳаззи мақсур ё аҳаззи маҳзуф ва зарб — аҳаззи мақсур, бар ин гуна:

Эй ба ду руҳ ҷун гули баҳор,
Ҷун ту надидам яке нигор.

յ) ъарӯз — ҳамон ва зарб — аҳаззи маҳзуф ва ҳукмаш ҳамон аст.

Мураббаъот:

йа) ъарӯз — матвии мавқуф ё мақсур ва зарб — матвии мавқуф, бар ин гуна.

Ҷун зи ту ранҷам фузуд,
Собирӣ аз ман маҳоҳ.

йб) ъарӯз — ҳамон ва зарб — мақсур ва ҳукмаш ҳамон аст. Ва ин ҷумла ба ҳақиқат панҷ вазн аст ва таскини авосит ҳама ҷой раво бувад ва ҷун дар зарб сеюм ва ҷаҳорум ё даҳум ҳама мусаккан кунанд, ба Ҳазаҷ низ бартавон ҳонд, масалан, мағъӯлун (фоъилоту мағъӯлун) фаъ-ро ҷунин тақтез кунанд: мағъӯлун (фоъилун мағъӯлун) фаъ ва ин вазни тарона аст ва боқӣ бар ин қиёс ва ҳар ҷое, ки ҷунин уфтад, фарқ ба дигар мисроъҳои қасида зоҳир гардад ва баъзе ъарӯзиён бар ин авзон аз солими мустафъилун ва маҳбуни амсила (мисолҳо) овардаанд. Мисоли вазни аввал аз солим:

Бар ёри ман бегуноҳу бечурм бигрифт роҳ
Он ҳосиди айбҳоҳу, он душмани зиштгӯ

Ва аз мухбун:

Маро з-он рӯи лаълу з-он ду зулфи сиёҳ
Зи рӯз гаҳ ҷуниву зи шаб гоҳ րӯз¹⁶⁵.

Ва аз маҳбун агар ҳар ду мустафъилун маҳбун бошад, баъоят ноҳуш бувад. Аммо агар дуюм матвӣ бувад, беҳтар бувад бар ин гуна:

Маро зи лаълу дури ту нест насибе,
Маро зи ҷазъи сиёҳи туст газанде.

Мисоли вазни панҷум аз солим:

Бар ман чаро кардай дароз забон,
Бигзор, то дорам ин ноно дар даҳон¹⁶⁶.

Ва аз рукни аввал маҳбун:

Зи баҳри хубӣ на аз баҳри вафо¹⁶⁷
Туро гузидаш ба нози ҳалқи ҷаҳон.

Ва боқӣ бар ин қиёс.

Хафиф

Ин баҳр ҳам дар ду лугат мустаъмал аст ва ба тозӣ аслаш дар доира фоъилотун¹⁶⁸ (мустафъилун) фоъилотун) ду бор аст ва ўро се Ҷарӯзу ҷаҳор зарб аст ва бар панҷ вазн омада, се аз ҷоғӣ ва ду аз маҷзуъ ба ин тафсил:

a/¹⁶⁹ Ҳалла аҳли мобайна Дарно фа Boduvon
Нӣ ва ҳаллат Алвийятун би-о-Сахолӣ¹⁷⁰.

(Тарҷами таҳтуллафзи байт:

Аҳли ман байни Дарно ва Boduvonӣ манзил гирифт
Ва Алвийя Сахолро макон кард).

Ҷарӯз ва зарб ҳар ду солим аст:

б) Лайта шеъри, ҳал, сумма ҳал отайнаҳум
Ам яхлuna мин дуни зока-р-радо¹⁷¹.

(Тарҷами таҳтуллафзи байт:

Кош медонистам, оё боз ҳам омаданд,
Ё ба ҷуз роҳи марг дигареро гирифтанд).

Ҷарӯз солим ва зарб маҳзуф аст:

ҷ) Ин қадарно явман ъало Омирин,
Нантасиф минҳу ав надаъҳу лакум¹⁷².

(Тарҷами таҳтуллафзи байт:

Агар рӯзе ғолиб шавем бар Омир,
Ўро ё нима мекунем, ё ба шумо ҳавола).

Ҳар ду маҳзуф ва ин ҳар се воғист:

д) Лайта шеъри, мозо таро,
Умму Амрин, фӣ амрино¹⁷³.

(Тарҷами таҳтуллафзи байт:

Кош медонистам, ки чист раъй
Модари Амро дар кори мо).

Ҳар ду солиманд:

х) Куллу ҳатбин ин лам таку-
Ну ғазабтум, ясиру¹⁷⁴.

(Тарҷами таҳтуллафзи байт:

Ҳар бало, агар ғазаб
Накунад, ноҷиз мешавад).

Ҷарӯз — солим ва зарб — маҳбуни максур аст ва ин ҳар ду маҷзӯст. Ва ба тариқи зиҳоф дар ҳама аркон ҳабн раво бувад. Ва дар рукни аввал кафф ва шакл раво бувад. Ва миёни ҳарфи оҳири рукни аввал ва ҳарфи дуюм муъюқаба бошад. Ва дар зарби байти аввал ташъис раво бувад ва дар Ҷарӯз, агар байти мусарраъ (ҳамкофия) бувад, ҳам лозим ояд.

Ва аммо ба порсӣ дар доира аслаш фоъилотун (мустафъилун) ҷаҳор бор бувад ва маҳбун ба кор доранд ва Ҷарӯзиён гӯянд, онро ҷаҳор Ҷарӯз ва ҳафт зарб аст ва ба ҳашт вазн мустаъмал аст; яке мусамман ва шаш мусаддас ва яке мураббаъ ба ин тафсил:

Мусамман:

а)¹⁷⁵ Ҷарӯзу зарб ҳар ду — маҳбун аз мусамман, бар ин гуна:

Манам он кас, ки то ба фарқ ҳамесӯзам аз қадам,
Зи ишқи он санам, ки набинӣ чун кард(?)¹⁷⁶.

Мусаддасот:

б) ҳар ду — маҳбун, бар ин гуна:

Тани ту дардманд буду дили ман,
Санамо, ранҷ бар кӣ бештар омад?

ҷ) арӯз — маҳбун ё мушаъас ва зарб — мушаъас ва ин ба ҳақиқат ҳамон аст, ки зарби дуюм:

Ман агар дил ба тан билӯшам боре,
Рухи чу зальфарон ба чӣ пӯшонам?

д) арӯз — ҳамон ва зарб — маҳбуни максур, бар ин гуна:

Чй кунам, чун маро нахохад ёр,
Ба кй нолам аз ин хикояту ҳол.

х) арўз — мақсур ё маҳзуф ва зарб — ҳам махбуни мақсур,
бар ин гуна:

Чй кунам собирӣ, чи сабр намонд,
Танам аз ранчи собирӣ бигудоҳт.

Ва зарб мушаъаси мақсур ҳам мустаъмал бошад ва боистӣ,
ки чиҳати он вазне дигар овардандӣ:

в) арўз — ҳамон ва зарб — маҳзуф ва ҳукмаш ҳамон аст:
з) аруз зарб абтар гуфтаанд ва он саҳв аст, бал мушаъа
сси маҳзуф аст, бар ин гуна:

Чи гунаҳ кардам, зй нигор, бигӯ,
Ки зи ман рӯзу шаб гурезонӣ.

Ва ин ҷумла маҷзӯи ин баҳр аст.

Мураббаъ:

х) ҳар ду — махбун бар ин гуна:

Чи қуни бо касе чафо,
Ки бувад аз ту мубтало.

Ва ба ҳакиқат, ин ҷумла панҷ вазн аст. Ва садру ибтило
солим раво бувад ва таскини авсати мутаҳаррикот ҳам раво
бувад.

Ва арузиён бар аркони солим ба такаллуф амсила (мисол
ҳо) овардаанд.

Мисоли аввал аз мусаддасот:

Чанд гӯям бо ман макун бад, нигоро¹⁷⁷,
То зи ишқат пайдо нагардад ниҳонам.

Мисоли вазни дуюм:

Дил назиҳ бошад пок пиндор розам,
Назди ҳар кас з-ин дидай ғаммозам.

Мисоли вазни сеюм:

Рӯи ёрам мар-лоларо кай писандад,
Лола чун ў кай бардамад дар баҳор?

Мисоли вазни чаҳорум:

Пешам омад дилҳоҳи ман бомоддод,
Ҳар ду рух(ро) ороста чун биҳишт¹⁷⁸.

Мисоли вазни панҷум:

Вақти заҳмат н-омад туро, эй нигор,
Чанд дорӣ моро бад-ин зорӣ.

Мисоли маштур:

То кай, эй дил, андӯҳ ҳӯрӣ,
Ту ба шодӣ авлотарӣ.

Музореъ

Ин баҳр ҳам дар ҳар ду луғат мустаъмал аст ва ба тозӣ ас-
лаш дар доира мағоъйлун (фоъи-ло-тун) мағоъйлун ду бор-
бошад ва дар бино мачзӯанд ва ўро як ҳарӯз ва як зарб бувад.
ҳар ду солим ва бар як вазн ояд ва бештар ин аст:

Даонӣ ило Суъоди
Давоъӣ ҳаво Суъодӣ¹⁷⁹.

(Тарҷамиа таҳтуллафзи байт ин аст:

Маро сӯи Суъод хонд
Максуди ман ишқи Суъод аст).

Ва садру ибтидо, ки ҳар ду макфуфанд, мақбуз ҳам раво
бувад ва миёни «ё» ва «нун»-и мағоъйлун муроқаба бошад ва
дар ҳарӯз кафф низ раво бувад. Ва мағоъйлун шояд ки ба
ҳарм аҳраб ё аштар шавад.

Ва аммо ба порсӣ аслаш дар доира мағоъйлун (фоъилоту
чаҳор бор бувад ва ҳама арkon макфуф ба кор доранд ва мак-
фуф ё мавғур бувад ё аҳраб ва ҳар як навъе шумуранд. Ва
ҳар дуро ҳафт ҳарӯз ва ёздаҳ зарб овардаанд ва гуфтаанд бар
бисту ҳашт вазн мустаъмал аст.

Музореъи макфуф. Ҳарӯзиён ин навъро чаҳор ҳарӯз ва ҳашт
зарб овардаанд ва гуфтаанд бар даҳ вазн мустаъмал аст: се
мусамман ва ду мусаддас ва се мураббаъ ва ду мусаллас ва
тағсил ин аст:

Мусамманот:

а) ҳарӯз — мақсур ё маҳфуз ва зарб — мақсур, бад-ин гу-
на:

Нигор офтобрӯю шароб офтобпухт,
Дилат магсил аз нигору даҳан магсил аз шароб.

б) ҳарӯз — ҳамон ва зарб — маҳзуф ва ҳукмаш ҳамон аст.
в) ҳар ду абтар гуфтаанд ва саҳв аст, чӣ абтар мақтӯй
шад ва ин маҳзуфи мақсур аст аз он ҷиҳат, ки фоъи-ло-тун
мағруқист, ва мачмӯй¹⁸⁰. Мисолаш:

Ту гүи маро, к-аз чй чунин мустамандй,
Азера ки бехи лавзи ҷонам бикандй.

Мусаддасот:

д) ъарўз — мақсур ё маҳзуф ва зарб — мақсур бар ин гуна

Бимондам зи ошиқӣ-т чунин зор,
Кунун бар ман, эй нигор, бубахшой.

х) ъарўз — ҳамон ва зарб — маҳзуф ва ҳукмаш ҳамон
Мураббаъот:

в) ъарўз ва зарб ҳар ду солим¹⁸¹, бар ин гуна:

Чй кардам, буто, нагӯй,
Ки бар ман чунин бикунай.

з) ъарўз — мақсур ё маҳзуф ва зарб — мақсур, бар ин гуна

Набинӣ, ки ишқи ёр
Ба ман даст баркушод.

х) ъарўз — ҳамон ва зарб — маҳзуф.

Мусалласот:

т) Ин вазиро ъарўз набошад ва зарб маҳбун аст ва аз ин навъ шеъри дароз нағуфтаанд, ҷаҳор-ҷаҳор гуфтаанд, аз он се бор як қофия ва ҷаҳорумро қофия дигар ва мутрибон онро порсӣ ҳондаанд ва баъзе ҷо дуро даҳ. Мисолаш:

Дил аз ёри сангдил бигусил,

Ва агар мусаккан кунанд, чунин бувад.

Ба номардумӣ ҷаро қӯший.

й) ҳамин вазн ва зарбаш — азалл ҳам мусаккан бувад бар ин гуна:

Азера чунин гузидам ёр.

Ва бидон, ми Музореъи макфуфи мавфур ба наздики мута-ахирон матрук аст.

Музореъи ахраб. ъарўзиён ин навъро ҳафт ъарўз ва ёздаҳ зарб овардаанд ва гуфтаанд: бар ҳафтдаҳ навъ омадааст, панҷ мусамман ва ҳафт мусаддас ва панҷ мураббаъ ба ин тафсил:

Мусамманот:

а) ъарўз ва зарб ҳар ду солим, бар ин гуна:

Фарёди ман зи ишқи паричехраи саманбар¹⁸².
К-аз ишқ умр бурду наёмад ба бар-дар.

Ва чун мусаккан шавад, мағъулу/фоъилотун ҷаҳор бор ша-вод¹⁸³, ва ҷаҳорхона бар ин:¹⁸⁴

б) ъарўз — мақсур ё маҳзуф ва зарб — мақсур, бар ин гу-на:

Ёрони ман ҷавону рафиқони ман ҷавон,
Андӯҳи ту бикард маро, эй нигор, пир.

ч) ъарўз — ҳамон ва зарбаш — маҳзуф ва ҳукмаш ҳамон аст:

д) ъарўзу зарб абтар гуфтаанд ва саҳв аст, чи маҳзуфи мақсур аст. Мисолаш:

Донӣ, ки аз чй умр гузорам ба андӯҳ,
Зоро ки ту зи андӯҳи ман шодмонӣ.

х) ъарўз — маҷбути мавқуф ё маҷбути мақсуф ва зарб — маҷбути мақсуф:

Гулнор зард ҳамчу шаҳи чинӣ,
Дебо ба сар (на)дораду заррин камар¹⁸⁵.

Ва бояд ки зарб маҷбути мавқуф вазне дигар карданӣ бар қиёси гузашта.

Мусаддасот:

в) ъарўз ва зарб — ҳар ду солим. Мисолаш:

Боди баҳору бодаи шабгире,
Бӯй бунафшаву саману хайрӣ.

з) ъарўз — мақсур ё маҳзуф ва зарб — мақсур, бар ин гуна:

Аз кори рафта ҳеч майандеш
В-аз н-омада¹⁸⁶ ҳанӯз мақун ёд.

х) ъарўз — ҳамон ва зарб — маҳзуф ва ҳукмаш ҳамон аст.

т) ъарўз ва зарб — азалл, бар ин гуна:

Монанди рӯи ҳуби нигор,
Тобад шаби ҷаҳордаҳ мөҳ.

й) ъарўз — ҳамон ва зарб — маҷбуబ ва ҳамон вазн аст.

йо) рукне, ки ба ҷои ъарўз аст, на аз он қобил аст, ки рук-не, ки ба ҷои зарб аст, пас байт муъакқад аст ва зарбаш маҷ-буబи мавқуф, бар ин гуна:

То кай бувам ба андӯҳу тимори
Ишқи он бути номеҳрублон.

Ва агар ҳама авсоти мутаҳарrikot сокин кунанд, ёздаҳ ша-вад, бар ин гуна:

Сарви сихъ ба боло, рух-себ,
Сим-дандон, лаб-нордон¹⁸⁷.

- йб) ҳамчунон ва зарб — максүф ва вазно ҳамон асот.
Мураббаъот:
йч) ъарӯз ва зарб солим, бар ин гуна:

Омад баҳори хуррам,
Вакти гул андар симад.

- йд) арӯз — солим ва зарб — максур, бар ин гуна:
Эй дилбар, эй нигорин,
Бо мо (даме) бисоз¹⁸⁸.

- йх) арӯз — солим ва зарб махзуф ва ҳукмаш ҳамон аст:
йв) монанди понздахум¹⁸⁹, аммо руҳни мавфур бар ин гуна:
Эй ёр, дилрабой
Макун, бо роҳӣ бисоз.

йз) арӯз монанди шонздахум руҳни сеюм мавфур, аммо зарб — махзуф ва ин ду зарб истехқоҳи инфириод надоранд, чӣ таҳаррикот беш нест.

Ва ин понздаҳ вазн, ки баъд аз вазни сеюм овардаанд, ба наздики мутааххирон матрук аст ва таскини авсати се мутаҳаррикот мутаволӣ ҳама чой ҷоиз бошад. Ва кудамо мавфуру аҳар бо ҳам омехтаанд, чунонки Рӯдакӣ гӯяд:

Чавонӣ гусасту чиразабонӣ,
Табъам гирифт низ гиронӣ.

Муктазаб

Ин баҳр ба тозиён махсус аст ва аслаш дар доира мағъулату/мустафъилун/мустафъилун¹⁹⁰ ду бор аст ва маҷзу бар ин даранд ва ўро як арӯз ва як зарб аст, ҳар ду матвӣ ва бар ин вазн омада ва байташ ин аст:

Аъразат та лоҳа лаҳо,
Оризони ка-л-баради¹⁹¹.

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт:

Рӯяшро гардонду намудор шуд аз-ӯ
Ду руҳ мисли жола).

Ва дар садру ибтидо миёни «фо»-и мағъулату ва «вов»-аш

муроқаба аст. Пас, ҳар ду маҳбун ва матвӣ шояд. Ва ба порсӣ ба тақаллуф амсила овардаанд бар ин гуна:

Турки хубрӯи маро
Гӯ чаро на хушманишӣ?

Ва зарб — музол ва муъарро ва мусаккан раво бояд дошт бар қиёси дигар авзон.

Муҷтасс

Ин баҳр дар ҳар ду луғат мустаъмал аст ва ба тозӣ аслаш дар доира мус-тафъи-лун/фоъилотун/фоъилотун ду бор бошад ва маҷзу бар кор доранд бар як арӯз ва як зарб ҳар ду солим ва ўро як вазн бошад ва байташ ин аст:

Ал-батну минҳо ҳамисун,
В-л-ваҷҳу мисла-л-ҳилоли¹⁹².

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт:

Шикамаш гурӯснаву логар,
Руҳсора чун ҳилол).

Ва дар аркон ҳабн ва кафф ва шакл раво доранд. Магар зарб, ки дар вай ҷуз ҳабн нашояд ва миёни охири ҳар руҳни ва дуюми дигар руҳни муъбқаба бошад ва дар зарб ташъис раво бувад.

Ва аммо дар порсӣ аслаш дар доира мус-тафъи-лун/фоъилотун ҷаҳор бор бувад.

Ва мусамман ва мусаддас ва мураббаъ истеъмол кардаанд. Ва гуфтаанд ўро панҷ арӯз ва нӯҳ зарб аст ва бар сездаҳ вазн омада: ҳафт мусамман ва ду мусаддас ва ҷаҳор мураббаъ. Ва аркон ҳама маҳбун ба кор доранд ва тафсил ин аст:

Мусамманот:

а) арӯз ва зарб ҳар ду — маҳбун бар ин гуна:

Агарчи ҳилафурӯшиву гарчи ҷарbzабонӣ,
Сипосдори худоям, ки ту ба ҷумла мароӣ.

б) арӯз — маҳбуни максур ё маҳбуни махзуф ва зарб — маҳбуни максур бар ин гуна:

Зи баҳри чист туро бо ман, эй гузиданигор,
Ба ҷои нарм дурушту ба ҷои васл фироқ?

ҷ) ъарӯз — ҳамон ва зарб — маҳбуни махзуф ва ба ҳақиқат ҳамон вазн аст.

д) ъарӯз — ҳамчунон ва зарб абтар гуфтаанд ва ин саҳв

аст, маҳбуни маҳзуф мусаккан мебояд, ки чунин дар ҳама ар-
кон лозим аст ва ипро истехқоқи инфирод нест:

Ту марди он на, ки рӯзе наузу силлаҳ агар
Касе зи пой дарояд, ту сар бичунбонӣ.

х) ъарӯз — маҳбуни маҳзуфи мусаккан ва зарб — маҳбуни
маҳзуф ё матмус, бар ин гуна:

Маро дилест, ки донам, ситам кунад бар ман,
Чӣ будӣ, ар ситамам аз ситамгар омадӣ.

в) ъарӯз — маҳбуни маҳзуфи мадрус ё матмус ва зарб —
маҳбуни маҳзуф, бар ин гуна:

Диле бар оташу чашме пуроб дорам,
Аз он ки бо ман бадхӯ шудаст ҷонон.

з) ъарӯз — ҳамон ва зарб маҳбуни маҳзуфи матмус ва вазн
ҳамон аст. Ва гуфтаанд ҳар ду вазн мусаккан хуштар ояд ва
ин се вазни охир ба наздики мутааххирон маҷхур аст.
Мусаддасот:

х) ъарӯз — муъарро ва зарб — музол, бар ин гуна:

Дилам бибурдай, эй ёри бебаҳо,
Баҳо биёру лабонро ба ман супор.

т) ҳар ду муъарро ва вазн ҳамон аст.
Мураббаъот:

й) ъарӯз ва зарб ҳар ду маҳбуни мақсур, бар ин гуна:

Ба-ҳаққи ҳубии рӯят,
Ки аз ғамон бираҳонӣ¹⁹³.

йа) ъарӯз — ҳамон ва зарб — маҳбуни мақсур¹⁹⁴ бар ин гу-
на:

Манам зи ёр ба ҳасрат,
Манам зи ишқ ба ҷавр.

йб) арӯз — ҳамон ва зарб — маҳбуни маҳзуф ва ҳамон ваз-
аст:

йч) арӯз — маҳбуни мақсур ё маҳбуни маҳзуф ва зарб —
маҳбуни маҳзуф ва ҳар ду мусаккан раво бувад бар ин гуна:

Ту оғаҳӣ, санамо,
Ки ман чӣ ғам хӯрдам.

Ва чумла мусаддасоту мураббаъот ба наздики мутааххирон
номустаъмал аст. Ва таскин дар ҳамаи мавозеъ раво бувад.
Ва дар садр ва ибтидо ин ҳарм раво набувад, чӣ мабдаъ вата-

ди маҷмӯъ нест, ҳарчанд бар он вазн аст, аз ин ҷиҳат, ки аз
ду сабаби хафиҳ байд аз ҳабн вазни ватаде бокӣ мондааст.
Ва аз қудамо баъзе ба нодир байте овардаанд, ки садрӣ ӯ аҳ-
рам аст ва баъзе аз мутааххирон вазне дигар овардаанд: ма-
фоъилу/фоъилотун ҷаҳор бор ва он хилти солим бо машкул
метавонад буд бад ин гуна:

Бад он маликулмулке, ки ҳар ду ҷаҳон ба амраш
Шуданд зи ҳеч ҷизе ба гуфтани «коф»-у «нун»-е¹⁹⁵.

Ин аст бухур ва авзони доираи Муштабаҳа.

БАҲРХОИ ДОИРАИ МУТТАФИҚА

Мутақориб

Ин баҳр дар ҳар ду лугат мустаъмал аст ва аслаш дар дои-
ра фаъулун ҳашт бор бошад ва ба тозӣ воғӣ ва маҷзӯ ба кор
доранд ва ўро ду ъарӯз ва ҷаҳор зарб аст ва бар шаш вазн
омадааст: ҷаҳор воғӣ ва ду маҷзӯ ва байтҳояш ин аст:

а) Фа аммо Тамимун Тамиму-бии-Муррин,
Фа илфоҳуму-л-қавму равбо ниёмо¹⁹⁶.

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт:

Аммо Тамим-Тамим ибни Мурр
Дӯстони онҳо қавмеанд маству ҳоб).

Арӯз ва зарб ҳар ду солим аст;

б) Ва таъвӣ ило нисватин ёбисотин
Ва шаъсин марозиҳа мисла-с-саъол¹⁹⁷.

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт:

Паноҳ мебарӣ ба занҳои пажмурда,
Жулидамӯй, палид аз қабили ҷалочин).

ъарӯз — солим аст ва зарб — мақсур:

ч) Ва арвӣ мина-ш-шеъри шеъран аризан
Юнасси-р-рӯвота-л-лазӣ қад раву¹⁹⁸.

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт:

Ва ривоҷт мекунам зи шеър шеъри зиёд,
К-аз ёри ровиён он чиро, ки гуфтанд, мебарад).

ъарӯз солим аст ва зарб — маҳзуф:

д) Халилайя ъӯҷо ало расми дорин,
Халат мин Сулаймо ва мин Майҳа¹⁹⁹.

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Дӯстон, бигузаред аз вайронакои манзиле,
Ки холӣ шуд аз Сулаймову аз Майя).

Ҷарӯз солим аст ва зарб — абтар ва ин чаҳор воғӣ аст.
Панҷум²⁰⁰.

х) А мин димнатин ақфарат
Ли салмо би Зоти-л-Ғазо²⁰¹.

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Оё аз хабарҳое, ки биёбон шудаст,
Аз Салмо дар Зотулғазо).

Ҳар ду маҳзуф аст:

в) Таъаффаф ва ло табтаис
Фа мо яқзи яътикум²⁰².

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Пок бошу навмед машав,
Он чи меғузарад, боз ояд шуморо).

Шашум:

Ҷарӯз — маҳзуф ва зарб — абтар ва ин ҳар ду маҷзуанд.
Ва ба тарики зиҳоф дар дигар аркон қабз раво бувад ва
дар Ҷарӯзҳои солим қабз ва ҳазф раво бувад ва дар садр, салм
ва сарм ва бошад, ки дар ибтидо ҳам ба нодир (гоҳе) истеъ-
мол кунанд.

Ва аммо дар порсӣ воғӣ ва маҷзӯ ва маштур овардаанд ва
гуфтаанд ўро ду Ҷарӯз аст ва чаҳор зарб ва бар даҳ вазн ома-
да:

Мусамманот:

а) Ҷарӯз — солим ва зарб мусаббаф, бар ин гуна:

Ба боло, ниғоро, чу озода сарвӣ,
Валекин ба руҳсор монанди гулнор.

Ва ин нописандида аст, ҳарфи охир аз доира ҳориҷ аст:

б) ҳар ду солим:

ҷ) Ҷарӯз — мақсур ё маҳзуф ва зарб — мақсур:

д) Ҷарӯз — ҳамон ва зарб — маҳзуф ва ба ҳақиқат ин ҳар
ду вазн якест. Ва ин ҳар се вазнро порсигӯён «роҳи Аъшо» хо-
нанд аз ҷиҳати аబёти Аъшо²⁰³ бар ин вазн, ки ин ду байт аз он
аст:

Ва Қаъсун шарибту ало лаззатин
Ва уҳро тадовайту минҳо биҳо

Ликай Яълама-н-носу иннӣ-мруун
Атайта-л-маъишата мин бобиҳо.

(Тарчамаи таҳтуллафзи абёт:

Қадаҳе барои лаззат нӯшидам,
Дигарбора даво кардам худро.
То мардум бидонад, ки ман мардеам
Ба зиндагӣ аз дараш даромадаам).

Мусаддасот:

х) панҷум:²⁰⁴ аърӯз ва зарб — солим бар ин гуна;

Нигаҳ қун бад-он сурҳ ду руҳ,
К-аз ў зард гашт ин руҳонам.

в) Ҷарӯз — мақсур ё маҳзуф ва зарб — мақсур, бар ин гуна:

Аз он ҳатти мушкни ёр
Шуд он моҳаш андар муҳок.

з) Ҷарӯз — ҳамон ва зарб — маҳзуф ва ҳамон аст.

Мураббаъот:

ҳ) Ҷарӯз ва зарб — солим, бар ин гуна:

Аёни шуд ниҳонам,
Зи ранги руҳонам.

т) Ҷарӯз — мақсур ё маҳзуф ва зарб — мақсур, бар ин гуна:

Тӯи дилгудозу
Манам дилсупор.

й) Ҷарӯз — ҳамон ва зарб — маҳзуф ва ба ҳақиқат, ҳамон
аст. Ва ба наздики мутааххирон мусаддасот ва мураббаъот мат-
рик аст.

Ва кудамо аслам дар садр ё ибтидо нодир ба кор дошта-
анд, чунонки Рӯдакӣ гӯяд:

Баҳор аст ҳамвора ҳаррӯзиям,
Мункар фаровон, муарраф кам.

Ва истеъмоли қабз дар форсӣ раво нест ба ҳеч ваҷҳ.

Ғариф

Ин баҳр мустаъмал нест ва шеър бар ин вазн бисёр наёф-
таанд ва аслаш фоъилун ҳашт бор бувад ва мисоли байти со-
лими ў ба тозӣ чунин бошад:

Ҳорабу қавмаҳум сумма лам аръаву
Ли-с-салоҳи-л-лазӣ ҳайруқу воҳину.

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Ба қавми худ ҷангиданд. Баъд пушаймон нашуданд.
Барои салоҳе, ки ҳайраш ноғиз аст).

Ва ҳама маҳбун эрод кунанд, бар ин гуна:

Ва атайту ҷамиъа мавотиниҳо,
Фи асафту лиғайбати сокиниҳо.

(Тарчамаи таҳтуллафзӣ байт:

Ба тамоми иқоматгоҳҳояш биомадам,
Афсӯс ҳӯрдам аз набудани сокинонаш).

Ва ҳама мусаккан низ эрод кунанд бар ин гуна:

Е маҳбуబӣ адрик рӯҳ
Ва-рҳим қалбӣ фа-чилис ъинидӣ.

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Эй маҳбуби ман, рӯҳамро дарёб,
Рах кун ба қалбам, наздам нишин).

Ва ъарӯзиён ин рукнро мақтӯй хонанд ва он саҳв аст, қаҷӯз дар ъарӯзу зарб наюфтад ва ҳар се наўъ, яъне солим маҳбун ва мақтӯй хилт кунанд.

Ва аммо ба порсӣ кудамо ба тақаллуф бар ин баҳр ҳашеър овардаанд: музол ва муъарро ҳам ъарӯз ва ҳам зарб зарб танҳо музол ҳама маҳбун ё ҳама мусаккан ё муҳталӣ ҳам музол ва муъарро ва муҳталит, аммо солим ё маҳбун мусаккан хилт накунанд, ки аз қиёс ҳориҷ бувад.

Мисолаш, солими мусамман:

Саҳт саргаштаам аз ғами ҳичри ту,
Гар ҳатое кунам, дилрабо афв кун.

Мисоли солими мусаддас:

Сурхтар аз гулӣ ба ду рӯҳ²⁰⁵.
Лӯҷарам фитнае гаштай.

Мисоли солими мураббаъ:

Саҷда кардат, буто,
Офтоб аз фалак.

Ва мисоли мусаммани маҳбун ва мусаккан дар пештар ома дааст.

Ва ҳама мусакканро ба Ҳазаҷи аҳраб ва Рамали маҳбун ҳам тақтез тавон кард ва боқӣ дар байте мусаддасот ва мураббаъ от маҳбун ва мусаккан аз табъ дур бувад.

Ин аст баҳрои доираи Муттафиқа ва тафсили буҳур. Ин авзон тамомии он бошад, ки дар понздаҳ баҳр, ки мусамали (истесьмоли) ъараб аст аз чумла ъарӯзҳо бисту шаш чумла зарбҳо панҷоҳ аст ва бар шасту се вазн омада ва дар ӯ, ки мустаъмали ъаҷам аст ба қавли ъарӯзиён ҷиҳилу ҷарӯз ва ҳаштоду панҷ зарб аст. Ва бар саду наваду нӯҳ шеър гуфтаанд. Валлоҳу аълам биссавоб.

Ва бибояд донист, ки ин баҳро музаллаф аз усули мазкур ёт. Ва шояд ки аслҳо дигар ғайр аз он чи гуфтаанд, таркиб ётанд ва аз он аслҳо баҳро музаллаф шавад, ки дар луғоти дигар мустаъмал бошад ё ба рӯзгоре дигар мустаъмал шавад. Ҷунони ба нодир дар луғати порсӣ рукне сумонӣ (ҳаштҳар-ға) ёфта мешавад аз ду ватад ва сабабе бар вазни мағоъило-ӯн ва шеъре дидам аз тақори ин рукни ҷаҳор бор, ки вазни он шеър бар ёд надорам. Аммо бар ин минвол бувад:

Агар бидонӣ, ки бе ту ҷунам,
Маро дар ин ғам раво надорӣ.

Ва аз мустағъилун маҳбуни мурофал бар ин вазн бошад ва аз мутағоъилун мавқуси мурофал ҳамчунин. Ва низ аз баҳре, ки ўро ба забони паҳлавӣ бар он баҳр мегӯянд ва шаҳеҳ, аст ба Ҳазаҷи мусаддаси солим рукни аввал ҳам сумонист, музаллаф аз ҷаҳор сабаби ҳафиф бар ин вазн, ки мағъӯлотун ва гоҳ солим ба кор медоранд ва гоҳ маҳбун бар вазни мағоъильун ва гоҳ матвӣ бар вазни фоъилотун. Ва ҳар серо ба яқдигар хилт мекунанд ва ду рукни боқӣ мағоъильун фаъӯлон ё мағоъильун фаъӯлон аст. Мисолаш:

Фардо ки арзи би лашкар ва зан бӣ,
Миёни ду сароил анҷуман бӣ.
Ҳама гирд оварданд пиру ҷавонро,
Он чи ман карда биву рӯҳ ба ман бӣ.

Садри байти аввал солим аст ва ибтиди ӯ ва садри байти дуюм маҳбун ва ибтиди байти дуюм матвӣ ва амсоли ин бисёр аст. Ва ғараз аз эроди ин сухан он аст, то донанд, ки усулу буҳур дар он чӣ гуфтем, маҳсур (маҳдуд) нест ва на фуруӯ ва тағиирот, бал он чи эрод кардем, мавҷуд аст ҳасби ағлаб. Валлоҳу аълам ва аҳкам.

Фасли ҳаштум ДАР ТАҒИИРИ БА ЗИЁДАТ, КИ ТАҶАЛЛУК БА АРКОН НАДОРАД

Аз тағиирот, ки дар пештар ёд кардаем, тағиiri ба зиёdat, ки онро ҳазм²⁰⁶ хонанд, дар ҳеч мавзӯъ мисол наёвардаем ва он бағоят гирон ва нописандида бувад ва ба рукне ва баҳре

хос набувад. Ва эроди он ба он сабаб бо ин мавзэй афкандем, ки то бар бухуру авзон вүкүф набошад, идроки он чунонки бояд, даст надицад. Ва харм бештар ба як ҳарф бувад, ки дар аввали байт афзояд, мисолаш аз тозй: Имраулқайс гүяд:

Ва қаанна Сарибан²⁰⁷ фй аронина ваблихи,
Қабири уносин фй бичодин музаммали.

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Гүё Сариб андар борони сел
Раҳбари мардум бошад, ки чомаи рах-раҳ пӯшидаст).

Бар баҳри Тавил аст аз вазни дуюм ва ў ахзам аст ва зиёдат аз ин ҳам овардаанд, то як калима аз ҷаҳор ҳарф ва он нодир аст ва байташ ин аст:

Ушдуд ҳаёзимака ли-л-мавти
Фаинна-л-мавта лоқиқо.
Ва ло таҷзаз мина-л-мавти
Изо ҳаллат би водико²⁰⁸.

(Тарчамаи таҳтуллафзи байт:

Бибанд камаратро баҳри марг,
Марг ҳамоно туро ёбад.
Зўй макун ту ба марг,
Агар ба водии ту фурояд).

Бар баҳри Ҳазаҷ аст аз вазни аввал ва калимаи «ашдуд» ҳарм аст.

Ва дар порсӣ ҳам қудамо ба як ҳарф овардаанд ва баъзе дар аввали мисрои аввал бар ин гуна, ки Рӯдакӣ гүяд:

Чаъд ҳамчун наварди об ба бод,
Гүйё ончион шикастай.
Миёнакаш нозуқак чу шонаи мӯ,
Гӯй аз якдигар гусастай.

Баҳри Ҳафиғ аст аз вазни ҳафтум ва «мим» ҳарм аст дар аввали байти дуввум. Ва баъзе дар аввали мисрои дуюм ҳам гуфтаанд, чунонки Муродӣ гүяд:

Аз ҳашаму ганҷ чӣ фарёду суд,
Гаҳ марг кунад бар сари ту тоҳтан.

Баҳри Сареъ аст аз вазни дуюм ва ҳарфи «гаҳ» дар аввали мисрои дуюми ҳарм аст. Ва мутааххирон албатта истеъмоли ҳарм намекунанд, валлоҳу аълам биссавоб.

Фасли нуҳум

Дар зикри баъзе аз алқоби мазкур ба порсӣ гӯяд: сабаб расан бошад ва ватад — меҳ ва ин ду исм аз он ҷиҳат ниҳодаанд, ки араб байти шеърро ба хона ташбеҳ кардаанд. Чи байт хона бошад ва хонаи эшон ҳайма бошад ва ҳайма ба расану меҳ қоим (мустакам) шавад.

Ба фосила ҷудокунанда бошад, яъне мутаҳаррикоти мутаволиро ба сокин аз якдигар мутаҳаррикот чудо кунанд.

Ва аммо бухури Тавилу Мадидро ба он сабаб ба маънни дарозӣ ва қашандагӣ ва густурдагӣ ном кардаанд, ки ба тозӣ бузургтар аз таркиби усули ин бухур, ки дар доира бисту ҷаҳор ҳарф аст, ҳеч таркиб нест. Ва баъд аз ин се баҳри асл бузургтар аз баҳри Воғиру Комил бисту як ҳарф аст ва ҳарчанд мусовии дигар мусаббаът аст, аммо ба ҳаракат аз он зиёдат аст. Пас аз ин ҷиҳат ду баҳрро ба Воғир ва Комил мавсум карданд.

Ва Ҳазаҷ овозеро гӯянд, ки бо тараннуме бошад ва ин исм аз ҷиҳати нақӯи баҳр бар — ў ниҳодаанд.

Ва Раҷаз ранҷеро гӯянд, ки пои шутурро биларzonad. Ва гуфтаанд мавзеъни нишастани бошад бар уштур аз ҳавдаҷ хурдтар ва ин аз ҷиҳати изтироби аҷзои ў ба сабаби тақоруби ҳаракат ё ба сабаби кӯтоҳии байт бар ин баҳр ниҳодаанд, ки дар араб бештар маштур истеъмол кунанд.

Ва Рамал рафтан ба шитоб бошад ва ин исм аз ҷиҳати равонии вазни ниҳодаанд.

Ва Сареъро ба сабаби суръати иттилоъ бар таносуби вазнаш ин ном ниҳодаанд.

Ва Қарибро ба сабаби қурби ў ба Музореъ.

Ва ноқаи мунсаҳро тезрав бошад. Ва «инсаҳар-ар-раҷул» он бошад, ки бо пушт афтад ва пойҳо аз ҳам боз ниҳад. Ва Мунсаҳро ин ном ё ба сабаби равонӣ ниҳодаанд ё ба сабаби он ки ду руҳи, ки бар вазни мустағъилун аст, аз якдигар ба руҳни мағъӯлоту чудо шудааст.

Ва Ҳафиғро ба сабаби хифати вазни Ҳафиғ ном кардаанд.

Ва Музореъро аз ҷиҳати мушобаҳати ў ба Ҳазаҷ.

Ва иқтизоб буридан аст ва иқтизоби сухан ва шеър буридан он бошад бар сабили иртиҷол (тан). Баъзе гӯянд: баҳрро Муқтазаб аз он ҷиҳат хондаанд, ки баъзе аз Мунсаҳро аст, ки боз буридаанд. Ва баъзе гӯянд: ба он сабаб, ки вазне муртаҷал аст.

Ва Мұchtass аз бун барканда бошад ва гӯянд: ба он сабаб гуфтаанд, ки гӯй ин баҳрро аз Ҳафиғ боз кардаанд. Ва мароғи тасаввур аст, ки Муқтазабу Мұchtassро ба ин номҳо аз он ҷиҳасаввур аст.

хат хондаанд, ки араб чуз маңзү истеъмол накардаанд, гӯи баъзе аз асли баҳр боз буридаанд ё онро аз бун барканда.

Ва Мутақорибро аз чиҳати тақоруби ачзо ва кӯтоҳии аркон Мутақориб гуфтаанд.

Ва Фарибро аз чиҳати қиллати истеъмол ва ракзухайл (рондани асп бошад ба пой, ки бар паҳлӯи ў бичунбонанд). Ва иш баҳрро ба он сабаб ба он ном хонда, ки равонии ў ба такаллуф аст.

Ва баҳрро аз чиҳати иштимоли ў бар авзони бисёр баҳр хондаанд, чи маънци баҳр иқтизи вусъат ва таъаммуқ кунад.

Баҳромӣ ва ғайри ў аз арӯзиён гуфтаанд: аруз чӯбе бошад, ки дар миёни хайма бошад ва зарб доманҳои хайма бошад ва ман ин тафсир дар кутуби луғат наёфтам. Ва чунон пиндорам, ки арӯзо ба ин сабаб ба ин исм гуфтаанд, ки муъоризи зарб аст, яъне муқобили ў ё аз он ваҷҳ, ки арӯз исми роҳ ва самтироҳ бошад. Ва зарбро аз ин чиҳат ба ин исм хондаанд, ки авзони он сабаби зарбҳои мухталиф шаванд, чи зарбу сифат яке бошад.

Ва илмро ба он сабаб ъарӯз хондаанд, ки муштамил аст ба роҳ музҳиза кардан шеърро усул ва аркони ў.

Ва маңзуро маънни чузве бияфканда бошад.

Ва маштурро шарте, яъне нисфе бияфканда.

Ва манхук — аз лӯғарӣ бигудохта.

Ва аммо алқоби тағиирот. Хабиро шикастани чома бошад ва ба дуҳтан мавзеъи шикаста ё кӯтоҳ шавад ва маҳбун аз ин чо гирифтаанд.

Ва тайӣ — дарнавардидан.

Ва қабз — фароҳам гирифтан.

Ва кафф — боздоштан.

Ва измор — борик ва миён сик кардани чаҳорпой.

Ва асб — тайӣ саҳт бошад. Ва таъассуб борикмиён кардан аз гуруслагӣ ва маъсуб аз ин чо гирифтанд.

Ва мавқуф аз вақф гирифтаанд.

Ва машкуро аз қашф, ки чун ҳарфе аз охир бияфкандаанд, монанди он аст, ки баражна шуда бошад.

Ва мақсур — кӯтоҳкарда.

Ва мақтӯй — буридаандом.

Ва маҳзуф — баъзе аз ў бияфканда.

Ва аҳаззу айтар — дунболбурида.

Ва аслам — ҳар ду гӯш барканда.

Ва мушаъас — парокандакарда.

Ва аслам — раҳнашуда.

Ва аҳрам — девори бинибурида.

Ва мусаббағ — тамом ва дарозкунанда.

Ва музол — домандароз карда ё фурӯгузошта.

Ва мураффал — бузургкарда ва доманкашон карда.

Ва машкул — чаҳорпои дасту до баста ба шикол (ишкел).

Ва маҳбул — ақл ё аъзо тамомшуда.

Ва маъкул — шутури зонубаста ба иқол (банд).

Ва манқус — ноқискарда.

Ва мақтуф — харошида ё меваи аз дараҳт чида.

Ва мавқус — гарданшикаста.

Ва маҳзул — бурида.

Ва асрар — дандонбияфтода.

Ва аштар — пилки чашм бозгардида.

Ва аҳраб — гӯши макон шикофта.

Ва аъзаб — гӯсфанде, ки суруи (шоҳи) андаруни ў нозуқ бошад ва шикаста бошад. Ва низ гӯсфандеро гӯянд, ки як суруи (шоҳ) шикаста бошад.

Ва ақсам — гӯсфанде, ки суруи беруни ў, ки муҳкам бошад, шикаста бошад. Ва мардеро низ гӯядн, ки дандони пешини ў аз нима шикаста бошад.

Ва аҷамм — он гӯсфанде, ки суру надорад.

Ва аъқас — суру бар ҳам ё бар гӯш печида бошад.

Ва аҳрам²⁰⁹ — расан дар бинӣ карда.

Ва Халил бештар аз ин алқоб ба мулоҳазати ахволи тағиирот ниҳодааст. Лақаби ҳар иллат, ки хос ба авоили мисраҳост, аз иллатҳои мукаддами чаҳорпой гирифта ва он чо хос аст ба авохир, аз иллатҳои муахҳар ва он чо тамом аст, аз он чо хос ба мавзеъе набошад.

Ва ҳамчунин аъраҷ — ланг.

Ва мадрус — кӯхна ва нопайдо.

Ва матмус — нопадид ва сутурда.

Ва азалл — ноқиссурин.

Ва маҷбуб — бурида, ҳасӣ карда бошад.

Ва ҳамчунин мӯъқаба — бар ақиби яқдигар омадан бошад.

Ва муроқаба — яқдигарро нигоҳ доштан. Ва «ракиб» ҳар манзиле аз манозили Қамар, манзиле, бошад, ки чун аз ҳар ду яке тулӯй кунад, дигар ғуруб намояд. Валлоҳу аълам биссавоб.

Фасли даҳум ДАР БАЁНИ ФОИДА ВА МАНФИҶАТИ ИЛМИ ЪАРӮЗ

Баёни ин маънӣ ҳарчанд ба садри китоб лоиқтар бошад, аммо чун фаҳмаш бар мубтадӣ душвор бувад, таъхираш маслаҳат намуд. Ва аз ин чиҳат дар таносуб ҳалале наяфтад, чи фоидай

хар чизе, ки ба ваҷхе ғаразву ғояти он чиз аст, ҳамчунин аввали фикр бошад, охири амал низ бошад.

Ва мункирони ғоидай ин илм гӯянд, идроки вази ба завқ тавонад буд ва соҳиби ъарӯз аз завқ мустаънӣ набошад ва ин машро ба василати ъарӯз аз шеър ҳазз наомадӣ, пас ъарӯзи ғоидай зиёdat набошад.

Ва бидон, ки аксари ин муқаддамот номусаллам аст ва ин ғаш аз он чи дар ин фасл гуфта шавад, рӯшан гардад. Гуфта ғоидай ин илм аз ҷаҳор ваҷҳ аст:

Аввал он ки иҳотат ба ҳама авзон ва эҳсои (хисоби) он вуҷӯҳи муносабату муҳолафati авzon бо якдигар ва тасаррufi фотi писандida дар он илм, ки муштамил аст бар лугат, ин завқ ҳосил натавонад шуд ва аз синоъат ҳосил ояд. Ва мисоли ин чунон бувад, ки ба хоссаи завқ идроки ширинӣ мумкин будад. Аммо маърифati он ки анвоъи ширинихо ҷанд бошад таркиби он чӣ гуна кунанд ва салоҳи фасоди ҳар як аз ҷои бӯшад, ба хоссаи завқ мумкин набошад.

Дуюм он ки шеърҳо, ки бар вазни ғайримутадовил (мул бошад ва таносуби он аз бадеханазар дур, соҳибзаки идроки вазни он очиз шавад, то ба маърифati ҳунару айни он ҷӣ расад ва соҳибсиноъатро дар ҳол бар он вуқуф уфтад.

Сеюм ин ки тамӣиз миёни авзони мутакориб (ба ҳам наҷдик) дар аксар аҳвол бар асхobi завқ мултабас (пӯшида) бӯшад ва агар идрок қунанд, аз баёни он очиз бошанд ва бар ъарӯзӣ на чунин бувад.

Мисоли авзони Мутакориб аз порсӣ, ин байт:

Оқил аз айши талҳ ҳозим гардад,
Бошад эмин, ҳар он ки оқил гардад.

Агар «лом»-и «оқил» таҳrik накунанд ва «ҳамза» изҳор қунанд, вазни тарона бошад аз Ҳазаҷ ва агар таҳrik қунанд ба изҳори «ҳамза» Мунсареҳ бошад ва агар «ҳамза» дар лафз наёданд, Ҳафиҷ бошад²¹⁰ ва ҳам бар ин киёс дар мисроъи дуввум. Ва мисоли дигар ҷаъозӣ:

Қад қода қалбӣ ан язилла би сехриҳи
Фа вакқоҳу ман кона-л-қулубу би амриҳи²¹¹.

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт:

Кариб буд, ки дилам ғиревад ба сехраш,
Он кас ниғаҳ дошт, ки дилҳо ба фармони ўст).

Мисроъи аввал мӯҳтамал аст, ки аз Тавил бошад ва аслам бувад ва мӯҳтамал аст, ки аз Комил бошад ва чун ба мисроъи дуюм ибтидо кард, «вакқоҳ» муҳаффаф гӯянд, маълум шавад.

Комил аст ва агар мушаддад гӯянд, маълум шавад, ки Тавил аст.

Ва яке аз фозили олим, ки дар улум мутабаҳхир (донишонад) буд, дар аснои баёни масъалае ҷанд аз ъарӯз хостааст, ин байтро тақтеъ кунад:

Ман рао явмано ва яма Бани-т-Тай
Ми иза-лтаффа синфуху бидамиҳи.

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт:

Касе, ки дид рӯзи марою рӯзи Бинӣ Таймро,
Ки вуҷудаш бар ҳунаш ҷононда шавад).

Гуфтааст, аз Мунсареҳ аст ва рӯкни аввал, ки мустафъилун бувад, ба ҳаби мағоъилун шуда ва баъд аз он ба исқоти «мим» ғоъилун шуда. Ва аз он ғоъил буда, ки ин ҷо исқоти «мим» ғоъилун шуда, ба ҳарм дар ватад буда ва ин «мим» ҷузве аз баъб аст ва ғоъилун ба ҳеч ваҷҳ аз фурӯъ дар мустафъилун натавонад буд. Ва агар аввали байт «ғаман рао» будӣ, чунон будӣ, ки ў гуфт. Аммо чун бар ин ваҷҳ аст, аз баҳри Ҳафиҷ аст, аз вазни дуюм. Ва он фозил бузургтар аз он аст, ки амсоли ин маъни бар ў пӯшида монад, илло он ки Ҷӯтиҳад бар ҷонинкарда ва дар биноъат маҳорате том надошта, чунин саҳве барда.

Ва ман якеро аз удабо (адибон) дидам, ки қасидаи дароз бар вазни аввали Тавил гуфта буд ва як байт дар миёна бар инни сеюм уфтода²¹², хостем, ки ўро вуқуф диҳам, чун дар синоъат басирате надошт, идрок намекард, то баъд аз муддате, ин ба завқ идрок карда байтро. Ва он ин аст:

Таҳаммала ҷайронӣ фамо лия ҷайрону
Ва bona рукодӣ из ла аъриҷу из бону
Мато налтакӣ, аммо манозилу ахлиҳо
Фа Бусро ва аммо манзили фа Уммону.

(Тарҷамаи таҳтуллафзи аబёт:

Таҳаммул карданҷ ҳамсоягонаму ман чӣ ҳамсоя дорам,
Оромиям чунон намуд, ки мекалавам, чун намоён шуданд.
Кай дучор меөем, аммо макони ахли ў
Дар Бусро аст, аммо манзили ман — Уммон).

Ва баъд аз он бо «фа Уммону» қард.

Ҷаҳорум он ки одими завқро тарики таҳсили тамӣиз миёни ғизму наср ҷуз ъарӯз набувад ва ин ғоидатом аст бо он ки ғизтиқоди ман аст, ки агар қасеро дар мабдаъи фитрат завқ набошад, мумкин бошад, ки ба малакаи ъарӯз ўро иқтибоси завқе ҳосил шавад ва ин маъни дар ҳештан мушоҳида кардаам. Ин аст тамомии сухан дар арӯз. Валлоҳу валӣ-ют-тавғиқ.

Фани дуюм

ДАР ИЛМИ ҚОФИЯ ВА ОН ДАХ
ФАСЛ АСТ

Фасли аввал

ДАР ҲАДДИ ҚОФИЯ ВА АҚСОМИ Ү

Қофия исме бувад, ки бар ҳама қасида ё бар тамоми як-як байт аз қасида итлок кунанд: ва он ба тарики тавассуъ (вусъ-ат) ва маҷоз бошад. Ва бошад, ки қалимоти муташобиҳаро, ки дар авохирин абёт бошанд, қавоғиҳонанд. Ва он аз ҷиҳати ишдар авохирин абёт бошанд, қавоғиҳонанд. Ва он аз ҷиҳати ишдар авохирин абёт бошанд, қавоғиҳонанд. Ва Хилил ва қавме аз уламои луғати Ҷараб, ки назаре дақиқтар кардаанд, дар таърифи қоғия гуфтаанд: «Қоғия иборат аз маҷмӯъи ҳаракат ва хуруфе²¹³, ки аз ҳарфи сокини охири байт бошад, то ҳарфе сокин, ки бар ў мутақаддим бувад, ё ҳаракате, ки пеш аз сокини мутақаддим бувад. Масалан, дар «соҳибо» ва «котибо» маҷмӯъи ду «алиф» ва ду ҳарф, ки миёни эшон аст ва ҳаракати он ду ҳарф ва ҳаракати «сад» ё (коғ). Агар дар охири байт ду сокин бувад, қоғия маҷмӯъи он ду сокин ва ҳаракати мөқабли эшон бошад»²¹⁴.

Ва бинобар ино таъриф қавоғиро қисмат кардаанд бар панҷ қисм. Ва ҳар якеро лақабе ниҳода бар ин вачҳ, ки миёни ду сокини охир холӣ набувад аз он ки ё ҷаҳор мутаҳаррарик бувад ё се мутаҳаррарик ё ду мутаҳаррарик ё як мутаҳаррарик ё ҳеч мутаҳаррарик набувад. Ва ҳеч қисми дигар ғайр аз ин ақсом мумкин набушад.

Ва аввалро Мутаковис (рӯи ҳам қабат-қабат хобида)²¹⁵ хонанд ва дуюмро Мутароқиб (рӯи ҳам савор шуда)²¹⁶ ва сеюмро Мутадор-ик (ба яқдигар пайвасташуда)²¹⁷ ва ҷаҳорумро Мутавотир (пай дар пай)²¹⁸ ва панҷумро Мутародиғ²¹⁹ (аз пай яқдигар рафта) ва лағзи СБҚРФ²²⁰ муштамил бар хуруфи авохирин ин алқоб аст.

Ва бидон, ки дар ин таъриф ва қисмат назаре воҷиб аст, чи бошад, ки мутановили (азхудкунандай) ин таъриф муштамил

шавад бар он чи дар қоғия мӯътабар набушад. Масалан, дар ин байт, ки гуфтаанд:

Қад ҷабар-ад-дина-л-илоқу фачабара

(Тарҷамаи таҳтуллағзи мисраъ:

Худо динро дастгирий карду он тавони шуд).

Ба мӯчиби таърифи мазкур қоғия маҷмӯъи шаш ҳарф ва панҷ мутаҳаррарик ҳаракат бошад ва охири байт ва на ҷунон аст: чи дар ин мавзез ҳарфи «ро» ва ҳаракати мөқабли ў беш мӯътабар нест. Ва ҳамчунин дар ин байт, ки гуфтаанд:

Ло ора би-л-мавти из-ал-мавту назал.

(Тарҷамаи таҳтуллағзи мисраъ:

Аз марг ор нест, ҷун марг омад фурӯд).

Қоғия ба мӯчиби таърифи мазкур маҷмӯъи панҷ ҳарф ва ҷаҳор ҳаракати охирин бошад. Ва дар ин байт, ки

Ё лайтаний
Фиҳо ҷазаъ

(Тарҷамаи таҳтуллағзи байт:

Эй қошиқи
Дар он ҷавон мебудам).

Маҷмӯъи ҷаҳор ҳарф ва се ҳаракати охирин бошад ва на ҷунон аст: чи дар ҳар як-як ҳарф ва як ҳаракат беш мӯътабар нест.

Ва аммо қисмати мазкур агар ба тарики манъи хулув (холигӣ) кунанд, яъне қоғия аз ин ақсом холӣ набушад, саҳех бувад. Аммо агар ба тарики манъ ҷамъ кунанд, саҳех набувад, чи агар шеър, масалан, бар баҳри Басити мажзуъ ё Раҷаз бошад ва рукни охир дар байте маҳбул ва дар дигар байт матвӣ ва дар солим ё маҳбул бошад²²¹, қоғия дар як қасида ҳам Мутаковис ва ҳам Мутароқиб ва ҳам Мутадор-ик бошад. Ва агар бар баҳри Комил бошад ва рукни охир вақте маҳзул ва вақте солим ё музмар ё мавқус кунад, қоғия дар як қасида ҳам Мутароқиб ва ҳам Мутадор-ик бошад²²².

Ва байд аз ин тақрир гӯем, агар қасе ҳоҳад, ки таърифи қоғия кунад, ба вачҳе ки ба таҳқиқ наздиқ бувад, бар ин вачҳ бояд гуфт, ки қоғия иборат аст аз маҷмӯъе, ки муаллаф бошад аз ҳарфе ё аз хуруфе, ки воҷиб бошад, ки дар қалимоти мутаҳоббех, ки дар авохирин абёт ё мисраъҳо бувад, муқаррар ё дар ҳукми муқаррар бошад ба ҳасби истилоҳ ва аз ҳарфе, ки ба

масобати ҳашв уфтад миёни он ду ҳарф ва аз ҳаракоте, ки аллук ба он хуруф дошта бошад. Ва фâми маънни ин таъсис байд аз маърифати хуруф ва ҳаракоти қофия сурат банаад. Маърифати мураккаб бе маърифати аҷзои ў мусассар нашавад. Ва таҳқики фарқ миёни мазҳаби араб ва мазҳаби аҷам қофия ҳам байд аз он мумкин бошад. Ва чун сабкат дар улуми шеър араброст, ибтидо ба баёни мазҳаби араб не мадар дар мисоли ғолӣ ин байт оваранд:

Фасли дуввум

ДАР БАЁНИ ХУРУФ ВА ҲАРАҚОТЕ, КИ АҶЗОИ КОФИЯ БОШАД

Бар мазҳаби араб хуруфи қофия ба наздики чумхур шаваст: равӣ²²³ ва се ҳарф, ки ба равӣ мӯқаддам бошад. Ва он таъсис²²⁴ ва даҳил²²⁵ ва ридф²²⁶ аст ва ду ҳарф, ки аз вай мутавхир бошанд. Ва он васл²²⁷ ва хуруҷ²²⁸ бошад.

Аммо ҳарфи равӣ ҳарфе бошад мӯқаррар, ки бинои қофия бар ўст. Ва ҳар қасида, ки ба қофия мансуб бошад, нисбатан ба ҳарфи равӣ кунанд. Масалан, қасидае, ки «зарб» ва «сал» қофия бошад, «боия» хонанд. Ва қасидае ки «чумал» ва «зӯҳал» қофия бошад, «ломия» хонанд. Пас «бо» ва «лом» дар ин ду қофия равӣ бошад.

Хуруфи мутақаддам бар равӣ.

Ва аммо таъсис «алифе» бошад, ки миёни ў ва равӣ ҳарфе мутаҳаррик бувад, чунонки «алиф» дар «ҳомил» ва «ҷоҳил».

Ва аммо даҳил он ҳарфи мутаҳаррик бувад, ки миёни таъсис ва равӣ бошад, монанди «мим» ва «ҳо» дар «ҳомил» ва «ҷоҳил».

Ва аммо ридф ҳарфе аз хуруфи мадд бошад, ки миёни ў ва равӣ ҳеч ҳарф набувад, монанди «алиф» дар «соз» ва «ноз» ва «вов»-и аввал дар «сурӯ» ва «нурӯ». Ва «ё» дар «сиру» ва «нинӯ»²²⁹. Ва «вов» ва «ё» чун сокин бошанд ва мӯқабли эшон мутаҳарriк, қавме онро ридф шумуранд ва қавме нашумуранд.

Хуруфи мутааххир аз равӣ.

Ва аммо васл ё яке аз хуруфи мадд бошад, ки байд аз равии мутаҳарriк чунонки «алиф» дар «ҳамало» ва «раҳало»²³⁰ ва «вов» дар «ҳамалу» ва «раҳалу» ва «ё» дар «ҳамалӣ» ва «раҳалӣ» ва ё ҳарфи «ҳо» ва он ё сокин бувад, чунонки дар «чамалух» ва «ҳамалух» бошад ва ё мутаҳарriк, чунонки дар «ҳамалаҳо» ва «аҳамлаҳу» ва «ҳамалиҳӣ».

Ва аммо хуруҷ яке аз хуруфи мадд бувад, ки байд аз «ҳо»-и васли мутаҳарriк бошад, монанди «алиф» дар «чамалухо» ва

дар «чамалуху» ва «ё» дар «ҷамалиҳӣ». Ва хуруфи авоили ин шаш лақаб дар ин лафз ҷамъ аст: ИСЛФЛҔ²³¹.

Ва васлро сила низ хонанд. Ва баъзе даҳилро аз хуруфи нашумуранд. Ва баъзе ду ҳарфи дигар исбот кунанд, ки наро ба эътибори он ду ҳарф ғолӣ (гулувкарда) ва мутаҳарriк (таҷоовузкарда) хонанд.

Ва дар мисоли ғолӣ ин байт оваранд:

Ва қотими-л-атъмоқи ховии-л-мухтарақин²³²

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт:

Ва ҷукурие тира, гузаргоҳе ҳолӣ).

Ва ривояте, ки «нун»-и сокин дар лафз оваранд байд аз қоғӣ, ки равист ва сокин аст. Ва бошад, ки таҳрикаш кунанд ҳарчи вазн ба он сабаб мухталл шавад. Ва он «нун»-ро ҳарфи «гулувв» хонанд. Ва дар мисоли мутааддӣ ин байт оваранд:

Ламмо раайту-л-даҳра ҷамман ҳаталаҳу

(Тарҷамаи таҳтуллафзи байт:

Вақте қи анбӯҳи ҳарзаҳои ин дунёро дидам).

«Ҳо» ҳарфи сила аст, сокин мебояд ва чун бар одати баъзе араб мутаҳарriк кунанд, «вов»-е тавлид кунад, онро ҳарфи таъддӣ хонанд. Ва ҳар ду аз ҳисоби уюби шеър шумуранд, ки тааллук ба қофия дорад. Ва фарқ бошад миёни хуруҷ ва тааддӣ, ки он ҳарфро эрод воҷиб бувад ва ин ҳарфро — ҳато, аз ҷиҳати он қи вазн мухталл мешавад.

Ҳаракоти қофия. Ва аммо ҳаракот, ки тааллук ба қофия дорад, ҳам шаш аст:

Аввал²³³ расс (օգօզ) ва он ҳаракати мӯқабли алифи таъсис бувад. Дуюм ишбӯъ²³⁴ ва он ҳаракати даҳил бувад. Сеюм ҳазв (аз паи чизе рафтсан)²³⁵ ва он ҳаракати мӯқабли ридф бувад. Ҷаҳорум тавҷех²³⁶ ва он ҳаракати мӯқабли равии сокин бувад. Панҷум мачро²³⁷ ва он ҳаракати равии мутаҳирriк бувад. Шашум ноафоз (нуғуз кардан)²³⁸ ва он ҳаракати «ҳо»-и мутаҳarrik бувад.

Ва хуруфи авоили ин шаш лақаб дар ин лафз ҷамъ аст, ки «роҳати ман»²³⁹. Ва қавме рассро эътироф накардаанд ва қавме ишбӯъро.

Ва дар он қи фатҳати мӯқабли «вов» ва «ё»-ро, ки на аз хуруфи мадд бошанд, чун ба ҷои ридф афтанд, ҳазв хонанд ё на, ҳилоф аст.

ДАР АҲКОМИ ИН ҲУРУФ ВА ҲАРАКОТ

Ҳеч шеъри муқаффо аз равӣ ҳолӣ натавонад буд ва шояд из панҷ ҳарфи бокӣ ҳолӣ бувад. Ва равӣ агар мутахаррик бувад, қофияро мутлақ ҳонанд ва агар сокин бувад, муқайяд ҳонанд.

Ва ҷамъи таъсис ва ридф ба ҳам мумкин набувад, аммо хулув аз ҳар ду мумкин бувад. Ва он қофияро, ки аз ҳар ҳолӣ бувад, мӯҷаррад²⁴⁰ ҳонанд. Пас қофия ё муассас бувад мурдаф²⁴¹ ё мӯҷаррад.

Ва бештари ҳуруф, ки дар як қофия ҷамъ шавад, панҷ бувад. Таъсис ва даҳил ва равӣ ва васл ва ҳуруҷ, ҷунонки дар «ҳомилухо»²⁴² ва амсоли он мӯҷтамеъанд. Ва бештари ҳаракот, ки дар як қофия ҷамъ шавад, ҷаҳор бувад: расс ва ишбӯъ маҷро ва нағоз, ки дар ҳамин мисол ҷамъанд.

Ва камтари ҳуруф, ки дар як қофия афтад, як ҳарф бувад ва он равии танҳо бувад. Ва камтари ҳаракот як ҳаракат бувад ва он маҷро бувад ҷунонки дар «қамар» афтад. Масалан, ҷун «вове» бувад ё маҷро, ҷунонки дар «қамару»²⁴³ афтад. Ва эътибори ҳар яке аз таъсис ва ирдоф ва таҷрид ва итлоқ ва тақиҷ дар ҳама қасида ва дар ҳар шеър, ки бар як қофия бувад, воҷиб бощад. Ва таъсис ҷунонки гуфтем, ҷуз «алиф» на бошад. Ва расс ҷуз фатҳот натавонад бувад. Ва даҳил ҳар ҳарф, ки бувад, ғайри ҳуруфи мадд, шояд. Ва ишбӯъ низ асноғи ҳаракот тавонад буд.

Ва ихтилоғи даҳил иописандида набувад. Ва ихтилоғи ишбӯъ иописандида бувад:

Ва ридф ҷуз ҳуруфи иллат²⁴⁴ набувад. Ва ба наздики бештари аҳли синоъат ҷуз ҳуруфи мадд нашояд.

Ва ихтилоғ иописандида бувад, ҷуз як ихтилоғ ва он ихтилоғ ба «вов» ва «ё» бощад, ба шарти он ки аз ҳарфи мадд бошад. Ва дар он сурат ломаҷола ҳазв мухталиф бощад ба заммат ва қасрат. Ва дар ғайри он сурат ихтилоғи ҳазв ҳам иописандида бувад.

Ва равӣ ҳар ҳарф, ки бощад, шояд, илло ҷаҳор ҳарф, ки дар ёздаҳ ҳолат шояд. Ва он ҷаҳор ҳарфи мадд аст ва «ҳо», ки ҳарфи вастанд. Ва тафсили ҳолатҳо ин аст:

Аммо «алиф» дар панҷ ҳолат нашояд, ки равӣ бувад:
 а) «алифе», ки аз ишбӯъи ҳаракат ҳодис шавад, ҷунонки дар лафзи «аз-зарбо»²⁴⁵, онро «алиф»-и итлоқ ҳонанд;
 б) «алифе», ки аз ҷиҳати баёни ҳаракат дар охир қалима ояд: ҷунонки дар лафзи «ана» ва «ҳайюҳа»;

ч) «алифе», ки бадали танвин ӯувад дар ҳоли ҳарф, ӯунози дар лафзи «зарбату Зайдан»²⁴⁶.

д) «алифе», ки бадали «нун»-и таъкиди ҳафиға бошад, ҷунонки дар «азрибо», ки бадали «азрибан» бувад;

х) «алиф»-и тасния, ҷунонки дар «зарабо» бощад. Ва аммо «ё» дар ду ҳолат нашояд ки равӣ бувад:

а) «ё»-е, ки аз ишбӯъи ҳаракат ҳодис шавад, ҷунонки дар ин лафзи «фа-ҳазмалий» ва онро «ё»-и итлоқ ҳонанд;

б) «ё»-и таъnis²⁴⁷, ҷунонки дар «кумӣ» бощад. Ва аммо «вов» дар ду ҳолат нашояд ки равӣ бувад:

а) «вов»-е, ки аз ишбӯъ ҳодис шавад, ҷунонки дар ин лафзи «фаҳавмалу» ва онро «вов»-и итлоқ ҳонанд;

б) «вов»-и ҷамъ ҷунончи дар «зарабу» бощад. Ва аммо «ҳо» дар ду ҳолат нашояд:

а) «ҳо»-и саканат, ҷунонки дар «молия» ва «султония» бошад;

б) «ҳо»-и таъnis, ҳосса, ки сокин бувад, ҷунонки дар «ҳамза» ва «зориба» бощад ва агар мутахаррик бувад, баъзе ба кор доштаанд. Аммо бағоят иописандида бощад. Ва «то»-и таъnis дар амсоли «зарабат» ва «ҳаракат» раво доштаанд, ки равӣ ҳонанд. Аммо ҳам қабех бувад ва агар мутахарriк кунад ҷун «зарабти» ва «ҳаракти», кубҳаш камтар шавад.

Ва бидон, ки «нун» низ дар як ҳолат нашояд ва он «нун»-и танвин бощад. Ва аҳли синоъат зикри он накардаанд ба он сабаб, ки дар макотеъи суханҳо танвин мустаъмал набощад. Ва ҳар чи ғайри ин ҳарфҳои мазкур бощад, раво бувад, ки равӣ бощад.

Аммо аз «алифот» монанди «алиф», ки бадали ҳарфи аслий бувад, ҷунонки дар «асо» ва «раҳо». Ва «алиф»-и таъnis ҷунонки дар «хубло» бувад. Ва «алиф»-и зондӣ мулҳак ба охир қалима, ҷунонки дар «хуборо» бощад.

Ва аз «ё»-ҳо «ё»-и аслий, ҷунонки «ярмӣ» ва «ядӣ» бощад. Ва «ё»-и изофат, ҷунонки дар «байтий». Ва «ё»-и нисбат, ҷунонки дар «якӣ» бощад. Ва ҳамчунин «вов»-и аслий, ки дар «яғзу» бощад ва «ҳо»-и аслий, ҷунонки дар «балаҳ» ва «имах» бощад. Ва «ҳо»-и замир, ҷунонки дар «байтуҳу» ва «байтуҳо» бощад ва агарчи сокин буда, ҳарчанд баъзе аз ин кубҳе ҳолӣ набувад.

Ва зобит он аст, ки ҳар ҳарф, ки ба як маъни дар авоҳири қалимот муқаррар шавад, монанди замоир ва «нун»-и тасния ё ҷамъ ва ғайри он, агар равӣ кунанд, аз кубҳе ҳолӣ набувад, чи ба ваҷҳ такорри қофия бощад ва дар амсоли он муқайяд аз мутлақ ва мӯҷаррад аз ғайр қабехтар бощад.

Ва бехтарин ҳарфе, ки равӣ кунанд, ҳуруфи аслий, ки аз чин-

си хуруфи мадд шавад. Ва ихтилофи равӣ ва ихтилофи мазкур раво набувад. Ва ихтилофи тавҷеҳ раво доштаанд, аммо аз кӯзе холӣ набувад. Ва баъзе гуфтаанд ихтилофи тавҷеҳ бо замони ва каср раво бувад ва қиёс бар ридф ва ҳазв ва ғайри он раво набувад.

Ва ҳарфи васл ҷуз яке аз ҷаҳор ҳарфи мазкур натавонад буд.

Ва ҷамъи миёни қоғияи мавсул²⁴⁸ ва ихтилофи хуруфи васл аз ихтилофи нағоз раво набувад.

Ва ҳарфи хуруҷ ҷуз яке аз хуруф натавонад буд ва ихтилофи он раво набувад.

Ва васлу ҳуруҷ ба наздики чумхур ҷуз равии мутлакро навошад. Ва иштибоҳ миёни он хуруф мумкин навошад ҷуз миёни равӣ ва ридф ё васл.

Аммо миёни равӣ ва ридф, ҷунонки дар ин сурат ки «салот» ва «закот» дар ҳарфи «алиф», чи ба ваҷхе «алиф» авло он бошад, ки равӣ кунанд, аз он ҷиҳат, ки «ҳо»-и таънис нашояд, ки равӣ бошад. Ва ба ваҷхе авло он бошад, ки ридф кунанд, ки «ҳо»-и васл баъд аз равӣ муқайяд наёйд ва дар ин сурат, ки «улоҳ» ва «ҳиҷоҳ» ба ваҷхе «алиф» авло он бошад, ки ридф кунанд, ки дар ин сурат «ҳо»-и замир аст. Ва шояд ки равӣ бувад, аммо нашояд, ки васл бувад аз ҷиҳати сукуни равӣ ва ба ваҷхе авло он ки равӣ кунанд, ки ҳарфи аслист ва «ҳо»-и замир ва дар ҳукми тақори «ё» аз қубҳ холӣ бувад, ки ба иттифоқ амсоли ин қоғия қабеҳ навошад ва агар «аклуху» ва «илмуху» қоғия кунанд, қабеҳ бошад.

Ва аммо иштибоҳ миёни равӣ ва васл ҳам дар ин суратҳо дар ҳарфи «ҳо» уфтад, чӣ бар он тақдир, ки «алиф» ридф кунанд, «ҳо» равӣ бошад ва бар он тақдир, ки «алиф» равӣ кунанд, «ҳо» васл бошад. Ва гуфтаанд васл ҷуз «ҳо»-и замир ё таънис ё вакф натавонад буд.

Ва васли мутаҳарrik аз ин ҷумлаи «ҳо»-и замир навошад. Ва ин ҳукмҳо бештар ба ҳукми ғазаб тавонад буд ва илло, агар касе қоғияи «асҳобиҳи» ва «абвобиҳи» кунад ва баъд аз он «нобиҳи»²⁴⁹ биёварад, ки аз «набоҳат» муштакқ бошад, «ҳо»-и аслий васл уфтода бошад. Ва нашояд ки гӯянд «ҳо» равист ва бо даҳил ва илло раво бояд дошт, ки «эъломиҳи»²⁵⁰ масалан, дар ин қоғия уфтад.

Ва бидон, ки ҳар ҳарф ё ҳар ҳаракат, ки дар ҳама қасида мұқаррар шавад, ғайри хуруф ва ҳаракоти мазкура, онро ба қоғия тааллук навошад ва аз боби «гӯзуми мо ло ялзам»²⁵¹ бувад, ки аз қабили санъатҳо ва ибдоъҳои (әчодкориҳои) сухан бошад ва ба сабаби он назму наср аркон бувад. Валлоҳу аль-лам.

Фасли ҷаҳорум ДАР АНВОҶИ ҚАВОФИ

Ба наздики араб, ҷунонки гуфтем, ба эътибори ҳол ду навъ бувад: мутлак ё муқайяд. Ва ба эътибори мөқабли равӣ се навъ бувад: муассас ё мурдаф ё мұчаррад. Ва ба эътибори мөбъед се навъ мавсули маҳрач²⁵¹ ё мавсули танҳо²²⁵, ё ғайри мавсул ва ғайри маҳрач. Пас ба ҳасби таркиб ҳечдаҳ шавад, ки из зарби ду дар се ҳодис шавад. Аммо баъзе аз ин мұраккабот мумкин — улвуқӯ (вокеъ шуданаш мумкин) набувад. Ва баъзе мұхталиффихи (ихтилофдор) бошанд ва он чи муттағиғи әлайҳи бувад, нұх навъ бошад:

- а) мутлаки муассаси мавсули маҳрач, ҷунонки дар ин қоғия, ки «соҳибухо» (соҳиби он) ва «қотибухо» (нависандан он);
- б) мутлаки муассаси мавсули ғайримаҳрач, ҷунонки «соҳиб» ва «қотибо»;
- в) мутлаки мурдафи мавсули маҳрач, ҷунонки «ҷамолухо» (ҷамоли ў) ва «ҳаёлухо» (ҳаёли ў).
- д) мутлаки мурдафи мавсули ғайримаҳрач: «ҷамоло ва ҳаёло».
- ж) мутлаки маҳрач, ҷунонки «зарабаҳо» (ўро зад) ва «ҳатабаҳо» (ўро хостгорӣ кард);
- з) мутлаки маҳрачи мавсули ғайримаҳрач, ҷунонки «задабо» (заданд) ва «ҳатабо» (хостгорӣ карданд).

Ва ин шаш навъ мутлакот аст.
з) муқайяди муассас, ҷунонки «қозӣ» ва «ҳомӣ»;
ж) муқайяди мурдаф, ҷунонки «ҷамол» ва «ҳаёл»;
т) муқайяди мұчарrad, ҷунонки «қар» (қарор гирифт) ва «ҳатар» бошукӯҳ шуд.

Ва ин се навъи мутлак мумкин — улвуқӯ (вокеъ шуданаш мумкин) набувад ва он муассас ва мурдаф ва мұчарrad бошад. Ҳар се ғайри мавсул ва ғайри маҳрач ва ҷиҳати имтинои мутаҳарriki ҳарфи охир аз шеър. Ва шаш навъ муқайяд вокеъ шавад. Ва оно муассас ва мурдаф ва мұчарrad ҳар се номавсуди ғайримaҳraч ё мавсudi маҳraч. Аммо ба наздики қасоне, ки васл ва ҳуруҷ баъд аз ҳечдаҳ шавад. Ва аммо ба наздики қасоне, ки ҷоиз доранд, аз ин шаш навъ ду навъ мумкин — улвуқӯ набувад. Ва он муқайяди мурдаfi мавsuли ғaiрimehraч се ҳarfi соҳiбi махraч бувад аз ҷiҳati tавoliи (pайдарxamii) се ҳarfi соҳiбi махraч аз ҷiҳati tавoliи du sokin dar ғaiрimehraч мавsul ғaiрimehraч аз ҷiҳati tавoliи du sokin dar ғaiрimehraч maқtaи шeъr va on riđf va ravi buvad, kи bar vasli mutaҳarrik sobic boшand.

Ва чаҳор навъи бокӣ мумкин бувад ба ин тафсил:

а) муқайяди муассаси мавсули маҳраҷ чунонки «лам яхтубҳо» (ӯро хостгори накард) ва «лам арқубҳо» (ӯро ишоид).

Ва касоне, ки инкори ин навъ кунанд, такрори «алиф» ва «ё» аз боби «лузуми мо ло ялзам» шумурданд ва «ҳо» равӣ ниҳанд ба қофия мутлаки мӯчарради мавсули ғайримаҳраҷ. Ва агар бадал бо ҳарфе аз ҳарфи мадд бувад, чунонки дар «қозиҳо» (қозии ў) ва «дониҳо» (наздикишавандай ў) мутлаки мурдаф шумурданд.

б) муқайяди муассаси мавсули ғайримаҳраҷ ва дар ин сурат чун равӣ ва васл сокин бошад, Восил дар қаломи араб он аст, ки чун ду сокин мутаволӣ (пайдарпай) истеъмол кунанд, сокини аввал аз ҳуруфи мадд бувад. Ва ду ҳуруфи мад мутаволӣ натавонад буд. Пас ломаҳола (ночор) равӣ аз ҳуруфи мадд бувад ва васли «ҳо» сокин, чунонки дар «қозиҳҳо» ва «ҳомиҳҳо» (ҳимоятгари ў).

Ва касоне, ки инкори ин навъ кунанд, такрор аз боби «алиф» «лузуми мо ло ялзам» шумуранд ва «ё» ридф ниҳанд ва «ҳо» равӣ ва қофия муқайяди мурдаф.

Ва бидон, ки таҷвизи ин ду навъ иқтизи он кунад, ки таърифе, ки Ҳалил қофияро кардааст, бар он ҷумла, ки дар садри (аввали) ин фан гуфтем, тамоми ҳуруф ва ҳаракоти қофияро мутановил набошад, чӣ даҳил ва таъсис ва расс дар ин ду сурат аз он таъриф ҳориҷ бошанд. Аммо он таъриф бинобар он аст, ки қофия муқайядро васл ва ҳурӯҷ набошад.

ҷ) муқайяди мӯчарради мавсул ва маҳраҷ, чунонки «лам-ятлубҳо» (ӯро талаб накард) ва «лам яхҷубҳо» (ӯро пинҳон накард) ва мункирон ин навъи такрор аз «лузуми мо ло ялзам» шумуранд. Ва «ҳо» равӣ ниҳанд ва қофия мутлаки мӯчарради мавсули ғайримаҳраҷ. Ва агар бадал бо яке аз ҳуруфи мадд бувад, чунонки дар «улоҳо» (бузурги ў) ва «малоҳо» (паҳнои ў) қофия мутлаки мурдаф шумуранд.

д) муқайяди мӯчарради мавсули ғайримаҳраҷ ва дар ин сурат равӣ ҳам аз ҳуруфи мадд тавонад буд ва васли «ҳо»-и соркин чунон ки гуфта омад, мисолаш «салоҳ» ва Ҷаҳон. Ва мункирон ин қофияро мурдаф шумурданد.

Ин аст анвости қавоғӣ. Валлоҳу аълам.

Фасли панҷум ДАР УЮБИ ҚАВОФИ

Ба наздики араб айҳое, ки таъаллук ба қофия дорад, ё роҷеъ аст бо ҳоли ҳуруф ва ҳаракоти қофия, ё роҷеъ нест. Ва синфи аввал мунқасим (тақсимшаванд) аст ба аксоми

ади ҳуруф. Аммо он чи таъаллук ба таъсис дорад, яке беш тавонад буд. Ва он ҷамъи қофияи муассас ва қофияи номуসас бошад дар як байт. Ва ҳамин айб биъаниҳи иқтизи ҷуди адами расс кунад. Ва дар таъсис ва расс ғайри ин ихтилофе дигар тасаввур налофтад.

Ва аммо он чи таъаллук ба даҳил дорад, ҷуз ихтилофи ишъи набулад. Ва аз се гуна тавонад буд, ки ихтилоф ё ба заму қаср бувад ё ба замму фатҳ.

Ва аммо вучуди адами даҳил ва вучуду адами ишбӯъ роҷеъ бувад бо ҷамъи муассасе ва номуссас.

Ва аммо он чи таъаллук ба ридф дорад, даҳ навъ тавонад буд.

а) ҷамъи мурдаф ва номурдаф;

б) ҷамъ миёни «вов» ва «алиф», ҳар ду мадд;

ҷ) ҷамъ миёни «ё» ва «алиф», ҳар ду мадд;

д) ҷамъ миёни «вов»-е ки мокаблаш мафтӯҳ бувад ва «вов»-и мадд;

ҳ) ҷамъ миёни «вов»-е, ки мокаблаш мафтӯҳ бувад ва алиф;

6)²³⁹ ҷамъ миёни «вов»-е, ки мокаблаш мафтӯҳ бувад ва «ё»-и мадд;

7) ҷамъ миёни «ё»-е, ки мокаблаш мафтӯҳ бувад ва «вов»-и мадд;

8) ҷамъ миёни «ё»-е, ки мокаблаш мафтӯҳ бувад ва «вов»-и мадд;

9) ҷамъ миёни «ё»-е, ки мокаблаш мафтӯҳ бувад ва «алиф»;

10) ҷамъ миёни «вов» ва «ё»-и мокабл, ҳар ду мафтӯҳ.

Ва ихтилофе дигар мумкин бувад ва он ҷамъ бошад миёни «вов» ва «ё»-и ҳар ду мадд. Аммо онро аз уюб нашумуранд. Ва касоне, ки «вов» ва «ё»-ро, ки мокабли эшон мафтӯҳ бувад, ридф нашумуранд, ба наздики эшон аз ин даҳ навъи охир аз ӯтибор сокит бувад. Ва шаш навъи дигар, ки пеш аз он бошад, доҳил бошад. Ду ҷамъи мурдаф ва номурдаф ва аснофи уюби мутаъаллик ба ридф се навъи аввал беш набулад. Ва он ҷамъи ҳуруф ихтилофи ҳазв кунад ва баръакс.

Ва аммо он чи роҷеъ бувад бо равӣ, се синиф бувад, яъне он чи равӣ дар ӯ мухталиф бошад. Ва он ду навъ бувад; яке он, ки ду ҳарф бошад қарибӣ-л-маҳраҷ²⁴⁴. Ва дигар он ки қурбии мадд дар ӯ мӯътабар набулад. Ва синфи дуюм он чи ба сабаби ихтилофи тавҷех бувад. Ва он ҳам се гуна бувад. Чи ихтилоф ё ба заму қаср бувад ё ба замму фатҳ ё ба фатҳу қаср. Ва синфи сеюм он чи ба сабаби ихтилофи маҷро бувад ва он ҳам се гуна бувад бар киёси гузашта. Ва аммо ихтилоф ба вучуди

тавчех ва адамаш бо вучуди маҷро ва адамаш аз эътибор ҳо
риҷ бувад, ки иқтизи изолати (дур кардани) ташобӯх кунад
аслан.

Ва аммо он чи роҷеъ бо васл бувад, ҳам бар се гуна. Ва он
ихтилоф бувад ба «вов» ва «ё» ва ё ба «вов» ва «алиф» ва
ба «алиф» ва «ё». Ва ба ҳакикат роҷеъ бошад ба ихтилофи
маҷро. Ва аммо ихтилофи васл ба ҷамъи яке аз ҳуруфи мадд
бо «ҳо» ва ихтилоф ба ҷамъи «ҳо»-и сокин ва мутахаррик. Ва
ихтилоф ба вучуди васл ва адамаш аз эътибор ҳориҷ бувад, ки
муқтазии изолати аслӣ ташобӯх бошад.

Ва аммо ихтилофи ҳуруҷ ҳам се навъ бувад, чӣ «ё» ба ҷамъи
«алиф» ва «вов», ё ба ҷамъи «ё» ва «вов» ё ба ҷамъи «ё» ва
«алиф». Ва ҳар се роҷеъ бувад ба ихтилофи нағоз. Ва ҳукми
ихтилофи фурӯй ба ҷамъи вучуди адамаш ҳам аз эътибор ҳо
риҷ бувад. Ва ин айбҳо мутаъаллик бувад ба ҳуруф ва ҳара
кот.

Ва айбҳое, ки ба ҳуруф ва ҳаракот мутаъаллиқ набувад
ба сабаби иодатӣ (дубора овардани) қофия бувад. Ва он ҷу
нон бувад, ки қалимае, ки бар қофия муштамил бувад ба лафзы
маъни мӯқаррар шавад, ё ба сабаби он бувад, ки қофияро аз
санъати мустаъмала таҳриф кунанд, то ташобӯх ҳосил ояд. Ма
салан, «Ибраҳим» ё «Абраҳам» кунанд, ҷун қофия «наъам»
(оре) ва «қарам» (саҳоватмандӣ) бошад ё лафзоро қофия ку
нанд, ки маъниро ба он ихтиносе набувад. Масалан, агар қофия
«сұчұд» ва «шұхұд» бошад ва зикри бори таоло, дар мавзеъи
қофия аз асмои ү таоло, «Вадуд» эрод кунанд ва эроди ин ис
мо чуз риояти қофия вачхе набувад.

Ва ё лафзоро қофия кунанд, ки ҷузви сухане бошад ва ҷуз
ви дигар дар аввали дигар байт бувад. Масалан, дар шеъре, ки
қофия «қарам» ва «қалам» бошад, лафзи «лам» аз «лам яғъал»
(накард) қофия кунанд ва «яғъал» дар аввали дигар байт өва
ранд.

Үюби қофия алаличмөл (муҳтасаран) се синф бошад. Аввал
он чӣ нашояд албатта, ки эрод кунанд ва агар касе эрод кунад,
оқро шозз (аз қоъидা берун) шумуранд. Дуюм он чӣ эродаш
қабех бувад, аммо истеъмоли он шуъароро аз рӯи зарурат итти
фоғ уфтад. Сеюм он чӣ истеъмоли он бисёр бошад, аммо мус
таҳсан набувад.

Ва аз үюби мазкур баъзоро алқоби маҳсус бошад ва баъзе
ро набошад. Ва аз алқоби машҳура яке иқво (ҳолӣ шудан) аст.
Ва он ихтилофи маҷро бошад ва албатта раво набувад. Ва ду
юм иқфо (чаппа) аст ва он ихтилофи ҳарфи равӣ бувад бе эъти
бори қурби маҳраҷ ва ҳам албатта раво набувад.

Сеюм иҷозат²⁵⁵ аст ва он ихтилофи ҳарфи равӣ бошад, ба
шарти он ки дар маҳраҷ мутақориб бошанд, монанди «то» ва
«то» ё «син» ва «сад». Ва ин наవъест аз иқфо.

Чаҳорум синод (ихтилоф) ва он ҷанд навъ бувад. Аввал
ҷамъи муассасу номуассас. Дуюм ҷамъи мурдафу номуурдаф.
Сеюм ихтилофи ридф ба «вов» ва «алиф» ё ба «ё» ва «алиф»
дар ҳуруфи мадд. Чаҳорум ихтилоф ба «ё»-и ғайри мадд, ки
моқаблаш мафтӯҳ бувад ба «ё»-и мадд. Панҷум ихтилофи тав
ҷек. Ва се қисми аввал раво набувад ва чаҳорум қабех бувад,
аммо истеъмол кунанд ба нодир. Ва панҷум бисёр истеъмол кун
анд ва кубҳаш аз кубҳи чаҳорум камтар бувад. Ва баъзе их
тилофи тавҷек ба замму қаср раво доранд, қиёс бар ихтилофи
ридфи ба «вов» ва «ё» дар ҳама мавзеъ, кубҳи ин навъи ихти
лоф аз дигар қамтар шумуранд.

Панҷум йо (мудоғақат) ва он иъодати (такрори) қофия
бувад ва ҷандон ки тақрори қофия ба яқдигар наздиқтар бувад,
кубҳаш зиёdat бувад ва эроди алфози муштараки монанди ба
маъни мӯхталифа йо набувад. Ва ҳамчунин лафз агар дар асл
яке бувад ва ба тасриф бо вучуди истеъмол мӯхталиф шавад,
ихтилофе, ки иқтизи ихтилофи лафз ё маъни кунад, мисли «ра
ҷулуни» ва «арраҷулу» (мард) яке накира (номуайян) ва дигар
маърифа (муайян) ва «лам тазриб» (назадӣ) ва «лам тазриб»
(назад) яке мухотабаи мӯннас (шҳси дуюми занона) ва дигар
муғоябай (шҳси сеюм) ү. Ва «ғуломӣ» ва «ғуломӣ» — яке ба
«ё»-и изофат бо нағси ҳуд ва амсоли ин йо набувад.

Аммо «би-раҷулини» (бо мард) ва «ли-раҷулини» (барои мард)
ва «язирибу» «мезанад» ва «тазрибу» (мезанӣ) ва амсоли ин йо
бувад.

Ва шашум тазмин²⁵⁶ ва он таъаллуки оҳири байт бувад ба
аввали дигар байт, ҷунонки дар пештар гуфта омад. Ва ин таз
мин ғайри он аст, ки дар санъатҳои шеър уфтад ва он эроди
шоир бувад дар аснои шеъри ҳуд байте машҳурро, ки бар ҳа
мон вазн ва қофия бувад ва шеъре дигар бар сабили истишҳод
(шоҳид) ё тамсил.

Ин аст он чӣ воҷиб намуд эроди он аз илми қофияи шеъри
тозӣ. Валлоҳу аълам биссавоб.

Фасли шашум

ДАР ҲУРУФ ВА ҲАРАКОТИ ҚАВОФИ НАЗДИКИ ПОРСИГҮЕН ВА ЗИКРИ РАДИФ

Ҳарфи таъсисро дар шеъри порсӣ эътиборе нест ва қасоне,
ки эътибор кардаанд ва ҳоли эшон ҳамон аст, ки ҳоли қасоне,
ки бар авзони араб шеъри порсӣ гуфтаанд. Ва ҷун таъсис сокит

шавад, аз ҳаракот рассу ишбөй сокит шавад. Ва ридф дар сий ҳар ҳарф, ки иттифок афтад, шояд, хоҳ ҳарфи мадд, хоҳ бувад, ки дар ҳамаи қасида як ҳарф биъанри он. Вочиб бувад, ки дар ҳамаи қасида як ҳарф биъанри он.

Ва равии музоъаф аз ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва равии музоъаф аз ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва равии музоъаф аз ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва равии музоъаф аз ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва равии музоъаф аз ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва равии музоъаф аз ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва равии музоъаф аз ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва равии музоъаф аз ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва равии музоъаф аз ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва равии музоъаф аз ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва равии музоъаф аз ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва равии музоъаф аз ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва равии музоъаф аз ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва равии музоъаф аз ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф.

Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф.

Ва равии музоъаф аз ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф. Ва аммо ҳарфҳои маъдуд (бошумор) бувад, ки қофия муғрад ҳонанд ва дуюмро музоъаф.

дар ин сурат бе васл бошад. Ва бар ҷумла чун ҳарфи равӣ ду мутаҳаррик бошад ва муттасил бошад ба васл, исми машро ба он ҳаракат лоиктар шавад, ки ба васл пайваста бувад. Ва ҳаракати аввалро он авло, ки ба исми дигар ҳонанд ва ҳамчунин чун мутаҳаррик ҳар ду ба он ҳаракат бошанд, бо яке ва ба васл муттасил набошад, исми машро бар он ҳаракатҳо лоик набошад. Ва ин ҳукмҳо, ки гуфта омад, хос аст ба ин лақаб.

Ва аммо васл ҳарфе зоид бошад, ки баъд аз вай ояд ва аз қалима мунфасил набувад. Ва баъзе гуфтаанд, васл яке аз ин шаш хуруф бошад: «то» ва «мим» ва «шин» ва «ё» ва «дол» ва «ҳо», чунонки дар «суханат» ва «суханам» ва «суханаш» ва «сухане» ва «гӯяд» ва «гуфта» меояд. Ва ин ҳаср (маҳдуд кардан) вочиб нест, чӣ «ё», ки дар хитоб бошад, масалан, «гӯй ту дар ин суханий», ё дар сифат, чунонки дар лафзи «хушсуханий» ё дар нисбат, чунонки дар «шаҳрий» дигар бошад ва шабех ба «ё», ки дар накира ояд, масалан, «гӯй сухане аз суханҳо» ё дар тақдирӣ феъл, чунонки гӯй, «агар гуфтий» ва «кошкӣ гуфтаме» ва «ба хоб дидам, ки гуфтаме» — дигар. Ва ин ду ҳарф бошад ва яке гирифтаанд. Ва низ «алиф»-и ниҳо, чунонки гӯй: «писаро» аз ин қабил аст ва ҳориҷ аст аз ҳуруфи мазкур, Ва ҳамчунин «коф»-и тасғир, чунонки гӯй: «писарак». Ва дар баъзе луғот бадали «коф»-и тасғирро «вов» бувад ва «нун»-и масдар, чунонки дар лафзи «гуфтан» ва «кардан» ҳам аз ин қабил аст ва ҳориҷ аст аз ҳуруфи шашгона.

Ва бар ҷумлаи таҳқиқ дар ин мавзӯи он аст, ки ҳар ҳарфи сокин, ки чории маҷрои ин хуруф бошад, ки ба равии мутлақ пайвандад, то қалима ба он тамом шавад, аз қабили васл бувад.

Ва бидон, ки қудамо «алиф»-и итлоқ бар расми араб ба кор доштаанд, чунонки гӯянд: «шавадо» ва «гирадо» ва аз қабили васл шумурда. Ва истемоли он «алиф» аслан ҳатост, чӣ арабро «алиф» ва «вов» ва «ё» аз ишбөй ҳаракоти авоҳири қалимот шавад. Ва аҷамро авоҳири қалимот мутаҳаррик набошад. Пас он ҷо ҳаракате дарағуздан ва онро ишбөй кардан, то ҳарфे ҳадис шавад, ҳуруҷ (берун шудан) бошад аз луғат.

Ва аммо ҳуруҷ дуруст бар он аст, ки дар порсӣ ҳуруҷ нест аз ҷиҳати он ки васл мутаҳарriк нест ва ба ин сабаб Юсуфи Арузӣ, ки дар тамҳиди қавоъиди ҷарӯрӯз ва қавоғии порсӣ ҳонанди Ҳалил аст дар тозӣ, дар аснои ҳуруфи қавоғии порсӣ ҳуруҷ наёвада.. Ва баъзе гуфтаанд: чун ҳарфи васл мутаҳаррик шавад ва ба сокине дигар муттасил гардад, он сокин ҳуруҷ бошад ва ҳаракати васл нағоз, чунонки гӯй: «задамаш» ва «писандаш», «дол» равист ва «мим» васл ва «шин» ҳуруҷ. Ва бошад,

ки хуруч бе ҳаракати васл ба ў пайвандад, чунонки гўй: «писареш» ва «хабареш».

Ва баъзе ҳарфи дигарро, ки ба хуруч пайвандад ҳам, бар ин қиёс, ки дар иттисоли хуруч ба васл гуфта омад, зоид ном ниҳодаанд, чунонки дар ин қофия, ки «задаамат», «дол» равист ва «ҳо»-е, ки дар ҳоли ҳаракати «ҳамза» дар талаффуз бадали ў аст, васл ва «мим» хуруч ва «то» зоид. Ва аз ин ҷо лозим ояд, ки чун гўянд агар «задаамет» ва «бистудамет» ё ҳарфе дигар, ки ба «ё» монад, зиёдат шавад, ба лақабе дигар эҳтиёч афтад, ё зоиди зиёдат аз як ҳарф раво бояд дошт ва шояд ки аз ин ҳам зиёдат шавад. Ва авло он ки ҳар чи баъд аз рави ва васл ояд, ҷумла аз ҳисоби радиф шумуранд ва ҳамчунин ҳарфи васлро чун мутаҳаррик шавад, аз ҳисоби радиф шумуранд. Ва радиф дар асл ҳос буда ба забони порсӣ ва мутаҳхирони шуъарон араб аз порсигӯён фаро гирифтаанд ва ба кор медоранд. Ва он хуруфе бошад ё қалимоте, ки баъд аз равии мавсул ё ғайри мавсул муқаррар шавад дар ҳама қавоғӣ. Ва эътибор дар вай такрори алғоз аст ва ба маънӣ эътиборе нест, чи агар радиф дар ҳамаи қасида ба як маънӣ бувад ё ба маъни мухталифа ё баъзера маънӣ бошад ва баъзера набошад ба сабаби он ки баъзе ба инфириди лағзӣ бошад ва баъзе ҷузъӣ бошад, аз лағзе раво бувад. Масалан, агар қофия «бод» ва «ёд» ва «шод» бошад ва радиф «шоҳ» ва вакте ба маъни «малик» ояд ва вакте ба маъни «шоҳ»-и шатранҷ ва дар миёна як қофия «подшоҳ» ояд ва «шоҳ» дар ин лағз ҷузве аз қалима аст ва ба инфириод ҳеч маънӣ надорад ва вуқӯъи ин ҷумла дар мавзеъи радиф яксон бошад бетафовуте. Ва дар радиф миқдорро эътиборе нест, чӣ агар тамомии мисро муштамил бар қофияву радиф бошад, раво бувад чунонки дар қасрат эътиборе нест.

Ва чун маъни радиф рӯшан шуд, маълум шуд, ки он чи баъд аз рави ва васл ояд, агар як ҳарф бошад ва агар зиёдат, ҷумла аз ҳисоби радиф бувад. Агар гўянд: ба ҳамин баён лоҷумла аз ҳисоби радиф шумуранд, гўем: агарчи ҳукми васл дар вуҷуби (зарурати) такрор баъд аз тамҳиди қофия ҳукми радиф аст, аммо ба сабаби он ки бе ҳарфи васл иститоми (пуррагии) қалимаи қофия ва инқитоъаш (қатъ шуданаш) он ҷо, ки ба васл муттасил (пайваст) бувад, сурат набандад ва радиф ба ҳилоғи ин аст, чи «ка-л-мабнӣ-л-мабоин»²⁵⁹ (чун қалимаи мабнӣ) аст.

Васлро ба қофия таъаллуке зиёдат лозим аст ва ҳилоғи радиф ва ба он сабаб онро ҳукме муфрад воҷиб. Пас миёни у ва радиф фарқе зоҳир шуд, аммо дар хуруч ба ҳилоғи ин

аст, чи вуқӯъи хуруч баъд аз вуқӯъи васл тавонад буд. Ва чун васл миёни ў ва рави фосила гардад, «ка-л-мабоин» шавад. Пас ҳукмаш ҳукми радиф бувад. Ва дар лугати тозӣ чун радиф мӯътабар набудааст, ба эътибори хуруч дар ҳоли таҳрики васл эҳтиёҷ уфтода. Аммо дар лугати порсӣ ба сабаби эътибори радиф аз эътибори васли мутаҳаррик ва хуруч истиғно ҳосил аст.

Ва мо сари сухан шавем ва гўем: аз ин баҳс рӯшан шуд, ки хуруфи қофия дар порсӣ панҷ аст: а) ридф; б) равии муфрад; ч) ...²⁶⁰; д) равии музоъаф; ҳ) васл. Ва ҳаракот ҳам панҷ аст: а) ҳазв; б) тавҷех; ч) мачро; д) ҳаракати маҷхула, ки ҳарфи аввали равии музоъафро бувад; ҳ) ҳаракоте, ки ҳарфи дуюми равии музоъафро бувад ё равии муфрадро дар ҳоли иттисол ба мутаҳаррике, ки баъд аз рави ояд. Ва ҳамчунон ки ҳар чи зиёдат аз васл бошад ва баъд аз рави муқаррар шавад, онро радиф хонанд.

Ҳар чи зиёдат аз радиф бошад, пеш аз рави ва муқаррар шавад, аз қабили санъатҳо бошад ва онро ба рави таъаллуке набудад. Ва агар он муқаррар лағзе бувад, чунонки гӯяд: «кард ёд» ва «кард шод», чун қофия «ёд» ва «шод» бошад, онро хонанд. Илло он ки такрори ҳочиб воҷиб набувад. Ё аз боби «лузуми мо ло ялзам» бошад, чи агар риъоят кунанд, навъе аз санъат ва агар накунанд, ҳараҷе (хато) набошад. Ва такрори радиф воҷиб бувад, магар дар тарҷеъҳо ё он ҷо, ки шоъир ба тарики бидъат радиф бигардонад ё тарқ кунад ва зикри иллат ва узр эрод кунад. Ва ҳар бидъат, ки мақбул ва латиф бувад, навъе аз санъат бошад. Мисоли тағиӣи радиф он аст, ки Қамоли Исфаҳонӣ дар ин рӯзгор қасидае, ки баъзера ба радифи «меомад» кардааст ва баъзера «меояд» овардааст ва матлаъи қасида ин аст:

Сапедадам, ки насими баҳор меомад,
Нигоҳ кардаму дидам, ки ёр меомад.

Ва дар мавзеъи тағиӣи радиф ба ин гуна гуфтааст:

Зи баҳри фол зи мозӣ шудам ба мустақбал,
Ки ин аном чунин ҳушгувор меояд.
Зихӣ расида ба ҷое, ки пеши хотири ту
Ҳама ниҳони сипехр ошкор меояд.

Ва анвоъи бидъат махдуд набувад, чи таъаллуки он бо тарруғи табъҳо манут (вобаста) бошад.

Фасли ҳафтум
ДАР АНВОЬИ ҚАВОФИ БА НАЗДИ ПОРСИГҮЕН

Қоғия дар порсӣ мӯҷаррад бувад ё мурдаф. Ва мурдафро равӣ ё муфрад, ё музоъаф. Ва ҳар яке аз мӯҷарраду мурдаф ё мутлақ бувад ё муқайяд. Ва ҳар яке ё мавсул бувад, ё ғайримавсул.

Пас анвоъи мӯҷарради мурдафи муфрад ҳашт бувад: чаҳор мутлақ ва чаҳор муқайяд. Мисоли мутлақот, аммо мутлақи мӯҷарради мавсул, чунонки гӯй «писаре» — «хабаре». Ва ғайримавсул, чунонки гӯй «писари ман» — «хабари ман». Ва аммо мутлақи мурдафи муфради мавсул, чунонки гӯй «марде» — «дарде». Ва ғайримавсул, чунонки гӯй «марди ман» — «дарди ман». Ва ғайримавсул дар ҳар ду навъ чуз бо радиф натавонад буд, чи мақтаи шеър мутахаррик нашояд. Аммо мавсул аз ҳар ду навъ тавонад буд.

Ва мисоли муқайядот, аммо муқайяди мӯҷарради мавсул, чунонки гӯй: «дӯъот», ва «санот». Ва ин берадиф нашояд, чи вуқӯи ду сокин дар ҳашви байт биюфтад. Ва ғайримавсул, чунонки «хабар» — «гузар» ва ин ҳар ду навъ шояд. Ва муқайяди муфради ғайримавсул чунонки: «мард» ва «дард» ва ин ҳам бо радиф. Ва аммо мавсул мутаъаззир бувад, аз ҷиҳати он ки агар бо радиф бошад, се сокин дар ҳашви байт уфтад ва ин мухол аст. Ва агар берадиф бошад се сокини мутаволӣ дар оҳири байт уфтад. Ва аз ин эътибор хориҷ бувад, чи эътибор ду сокинро беш нест ва агар воқеъ шавад, бар ин гуна бувад, ки гӯй «бораш» — кораш.

Ва аммо мурдафи музоъаф ё ҳар ду равии малғуз бибошад ва ломаҳола, ҳар ду мутлақ бошад. Ва илло вуқӯи зиёdat аз як сокин дар ҳашв ворид ва сокини охир лозим ояд ва ё як матвӣ бошад дар лафз. Ва дигар ё мутлақ бувад ё муқайяд ва ин се навъ бошад. Ва ҳар яке ё мавсул бошад ё ғайримавсул. Пас чумла шаш навъ бошад. Аммо мурдафи музоъаф, ҳар ду равии мутлақи мавсул, чунонки гӯй: «ростӣ» — «хостӣ» ва ғайримавсул, чунонки гӯй: «рост аст», «хост аст» ё «рост буд» ва «хост буд» бар вазни муфтаъилон. Ва ин бағоят гирон бошад дар лафз. Ва ин навъ чуз бо радиф натавонад буд.

Ва аммо мурдафи музоъаф як равии матвӣ ва дигар мутлақи мавсул дар лафз кабех бувад, то мустаъмал ва ғайримавсул, дар лафз аз гиронӣ холӣ набувад, аммо бисёр истеъмол кунанд ва берадиф натавонад буд, мисолаш чунонки гӯй «рост буд» ва «хост буд» бар вазни фоъилун. Ва аммо мурдафи музоъаф як равии матвӣ ва дигар муқайяди мавсул номустаъмал бувад, аз ҷиҳати таъаззур ба лафз, чи сокинҳои мутаъмал бувад.

волӣ бо он ки аз эътибор соқит аст, бо тайӣ²⁶¹ баъзе ва изҳори душвор дар лафз ояд. Ва ғайримавсул бар ин гуна бувад, ки «рост» ва «хост» ва бо радиф натавонад буд.

Пас аз ин баҳс маълум шуд, ки ҳама анвоъ ҷаҳордаҳ аст: се номустаъмал ва ёздаҳ мустаъмал. Ва аз ин ёздаҳ ҳафт муфрад ва ҷаҳор музоъаф. Ва аз ҳафт муфрад ҷаҳор мутлақ ва се муқайяд. Ва аз ҷаҳор музоъаф ду ҳарф равии мутлақ ва яке ду равӣ дар ҳукми як равии мутлақ ва яке ҳар ду равӣ дар ҳукми як равии муқайяд. Ва аз ҷумлаи ин ёздаҳ навъ се навъ бо радиф натавонад буд. Ва ҷаҳор навъ шояд бо радиф бувад ва шояд берадиф бувад. Валлоҳу аълам.

Фасли ҳаштум
ДАР ҚОФИЯИ АСЛӢ ВА ЗИКРИ ШОЙГОН

Лафзе, ки дар мавзеъи қоғия уфтад, аслӣ бувад ё маъмул. Ва аслӣ чунон бувад, ки бар ҳамон сифати асл, ки дар асли вазъ дошта бошанд, истеъмол кунанд. Ва маъмул чунон бувад, ки онро ба таркибе ё тасрифе шоиста истеъмол гардонанд, масалан: «рост» ва «пайдост», аввал аслист ва дуюм маъмул, чи ба таркиби лафз аст бо лафзи «пайдо» шоистаи вуқӯй дар муддам» ва «афшордам» аввал аслист ва дуюм маъмул, чи ба сабаби он ки аз лафзи «афшордан» ҳикояти нафс дар мозӣ (шахси якуми замони гузашта) овардааст, шоистаи истеъмол дар ин қоғия шудааст ва дар тозӣ «нобиҳ», ки исми фоил аз «набоҳат» аст ва «бобиҳ», ки «боб» музоф бошад бо «ҳо»-и замир, яке аслӣ бошад ва дигар маъмул.

Ва ҳар гоҳ ки аз қоғияи мураккаб як чузв мӯқаррар бошад ва дар ҳама мавозеъ такрор ба як маънӣ ояд, он қоғияро шойгон хонанд. Ва мурод аз шойгон касрате номаҳудуд бувад, чи «ганчи шойгон» ганҷеро гӯянд, ки дар вай мол беҳад бисёр бошад. Мисоли қоғияи шойгон «алиф» ва «нун» ба маънӣ ҷамъ, ки дар «асбон» ва «мардон» бошад, ё ба маънӣ фоил, чунонки дар «равон» ва «нигарон» ва «ҷӯён» бошад ва «ҳо» ва «алиф-и ҷамъ», ки дар «сарҳо» ва «даштҳо» бошад ва «ё»-и накира, ки дар «асбе», «марде» бошад ва «дол»-и истиқбол (замони ояндаи феъл), ки дар «гӯяд» ва «кунад» ва «диҳад». Ва истеъмоли шойгон дар қоғия ҷоиз набошад. Ва таҳқиқ чунон иқтизо кунад, ки истеъмоли як қоғия аз шойгон раво бувад. Масалан дар қасидае, ки қоғияи он «ниҳон» ва «гарон» ва «ҷаҳон» бошад, раво бувад, ки «асбон» эрод кунанд ва нашояд ки «алиф» ва «нун»-и ҷамъ дар қоғияи дигар биёваранд, ма-

салан, гүянд «харон», чи «алиф» ва «нун» дар «асбон» ва «харон» ба як маънист.

Пас қофия муқаррар шуда бошад ва иллати қубхи шойгон такори қофия аст ба як маъний. Аммо шуъаро аз шойгон эхтироз кардаанд ба ҳадде, ки он як қофия, ки ҷоиз аст, ҳам настардаанд аз сабаби шӯҳрати қубҳаш, магар он ҷо, ки шеър мурдаанд (радифдор) бувад, чи радиф айби қофияро бипӯшонад. Ва дар шеъри мураддаф ҳам зиёdat аз яке наёвардаанд, албатта. Ва дар луғати арабӣ боистӣ, ки шойгон эътибор карданӣ, чунонки дар «муслимот» ва «мӯъминот» ва дар «нусрат» ва «зарбат» ва дар замоир ва амсоли он, илло он ки кудамо аз он ғофил будаанд ва мӯҳдасон (навомӯzon), ки шеър ороста гүянд, эътибор кунанд.

Фасли нуҳум ДАР БАЪЗЕ АҲҚОМИ ҚАВОФӢ

Бар мазҳаби порсигӯён гоҳ бувад, ки аз эроди як қофия ва ду қофия дар шеъре маълум нашавад, ки қофия аз қадом наవъ аст, чи шоирро маҷол бокӣ бувад, ки аз навъе ба навъе дигар «ро» бошад ва муқайяд бувад ва бе радиф бошад. Ва шояд ки баъд аз он «зор», «ор» ва «роз ор», «соз ор», гүяд, то қофия «оз» ва «боз» ва «роз» ва «соз» буда ва «ор» дар охир ҳама радиф бошад ва нашояд ки қофия бувад ва илло шойгон буда бошад. Ва ин қофия ҳам мурдаф бувад ва равӣ ҳарфи «зо» бувад ва мутлак бувад ва бо радиф бошад ва бори дигар ба баъд аз он, шояд ки «ҳароз ор» ва «киёзор» оварад, то қофияи ӯ «бо» ва «ро» ва «со» ва «ҳаро» ва «киё» буда бошад. Ва «зор» дар охир ҳама радиф бувад ва нашояд ки қофия бувад. Ва илло дар баъзе шойгон уфтад ва ин қофия мұчаррад бувад ва равӣ, ки ҳарфи «алиф» аст, муқайяд бувад ва бо радиф ва бар ин қиёс бояд кард ва дар дигар мавозеъ.

Ва бидон, ки ҳарчанд аз баҳсҳои гузашта маълум шуд, ки чун алфози қофия муттаҳид шуд бо ихтилофи маъонӣ, воҷиб бувад, то қофия муқаррар набошад. Аммо бояд маълум бошад, ки он ихтилоф лозим набошад, ки аз ҷиҳати таъаддуи (бисёрии) маъонӣ бувад танҳо, бал шояд ки аз ҷиҳати вучуди маъни ва адамаш бошад. Ва дар тарафи вучуд ҳамчунон ки ба таъадduи маъонӣ мӯғоярат ҳосил ояд, дар тарафи адам ба ихтилофи таъаллук ба маъонӣ ҳам мӯғоярат ҳосил ояд. Аммо ихтилоф, ки ба сабаби вучуди маъни ва адамаш бошад, чунон

булад, ки дар лафз як «боз» ба инфирод долл набувад, бал ҷузве бошад, ки аз қалимае, ки долл бувад монанди лафзи «боз», ки ба инфирод долл аст бар мурғе. Ва як «боз» долл бувад бар мӯъовадат, чунонки гүянд «боз ҷунин кард»²⁶². Ва аммо ихтилоф, ки ба сабаби ихтилофи таъаллук бувад, ба маъонии мухталиф дар ҳоли адами далолат ба инфирод чунон бувад, ки агар «бозор» ба иштироки, масалан бар «сук» (бозор) биуфтад ва бар маъни дигар лафзи «бозор»-ро дар ҳар ду ҳолат як ҳукм натавонад буд. Мисоле ҷомеъи ин ихтилофот, агар лафзи «гардун» ҷаҳор бор эрод қунанд ва қофия «гар» бошад ва «дун» радиф бувад ва «гар» дар ду мавзеъ ба инфирод долл бувад, яке ба маъни ҳарфи шарт ва яке ба маъни ҷараб (gar) ва дар ду мавзеъ ба инфирод долл набувад, бал ҷузве бошад аз мачмӯи қалима ва маъмӯъ як бор долл бар аҷалат (ҷарҳ) бувад ва як бор долл бар фалак, ин ихтилофоти мазкур ҳосил шавад ва эроди ҳар ҷаҳор дар қофия муқтазии тақрор набувад. Валлоҳу аъلام.

Фасли даҳум ДАР ҶУОБИ ҚАВОФИИ ПОРСӢ

Аз он чи дар боби ҷуоби қавофи шеъри тозӣ гуфта омад, ҷуоби қавофи шеъри порсӣ маълум тавон кард бар қиёси гуашта. Ин ҷо ӯуб ҷаҳор қисми бошад. Қисми аввал он чи таъаллук бар радиф дошта бошад. Ва он ду навъ бувад: аввал ихтилофи ҳазв, масалан «мард» ва дурд» ва «вирид». Ва агар қофия мутлак бувад, чунонки «даста» ва «руста» ва «баста», айбӯшидатар бошад.

Дуюм ихтилофи радиф ва ихтилоф ба хуруфи мутабоъидмачраҷ (маҳраҷашон дур) зоҳиртар ва қабехтар бувад ва ба он истеъмолаш камтар иттилоф ӯфтад. Аммо ба хуруфи мутакоби, чунонки дар «дур» ва «шӯр» ва «шир» ва «шер», бошад, ки ба кор доранд ва ҳам қабех бошад, магар дар луғати қасоне, ки ҳар ду қалима ба як ҳарф гүянд ва ҷамъи мурдаф ва гайри мурдаф ба ҳақиқат роҷеъ ба ҳамин қисм бошад.

Қисми дуюм он чи таъаллук ба равӣ дошта бошад ва он ҷаҳор навъ аст. Аввал ихтилофи тавҷех, чунонки дар «ахтар» ва «унсур» ва «шоир» ва агар «ро» мутаҳарrik шавад, ин айб муртағеъ гардад, ки он ҷо ҳаракати мӯқабли «ро» тавҷех на бувад, балки аз ҳисоби қофия набувад.

Ва бидон, ки дар порсӣ миёни ихтилоф ба фатҳу замм ва ё ба фатҳу қаср ва миёни ихтилоф ба заммӯ қасри он мабоянат (зиддият) набошад, ки дар порсӣ эътибор мекунад ва ҳамаро як ҳукм бошад.

Дуюм ихтилофи ҳарфи равӣ ва ҳамчунон ки дар ридф гуфтем, ба ҳуруфи мутабоъид зоҳирттар ва шоєътар бошад ва ҳуруфи мутақориб пӯшидатар тавонад буд, чунонки «сабӯ» «чорсу» ва «марӣ» (гуворо) ва «Алӣ» ва «гург» ва «турк».

Сеюм ихтилофи маҷро ва қубҳи он пӯшида намонад, агар ки ихтилофи васл бошад ба ду ҳарфи мутақориб, чунонки «ти-сарӣ» дар хитоб ва «хабаре» накира. Пас қасрати «ро» мухталиф аст ва шояд, ки бар бâъзе мардум мултабас гардад, хосса ки бо радиф бувад.

Чаҳорум ихтилофи ҳаракати равии муфрад бо равии музоаф, чунонки гӯй: «подшоҳ» ва «под(и)шоҳ» чи дар аввал қаср аст гарчи аввал маҷхула аст, дуюм ба замм. Ва аммо дар ҳарфи аввал аз равии музоаф ихтилофе тасаввур наюфтад, чи он ҳаракати маҷхула бошад ҳамеша.

Қисми сеюм. Ихтилофи васл ва ҳолаш ҳам бар он қиёс аст, ки гуфта омад.

Қисми чаҳорум. Ихтилофи радиф ва он ҳаракоте ва ҳуруфе тавонад буд, ки пӯшида монад. Ва илло бас қабех бошад мисолаш «бастай» чун дар ҳолати хитоб гӯянд ва «бастае» чун накира гӯянд ё ҳарфи «ё» ва шабех ба «ё» мухталиф бошад, вада ҳаракоти мӯқабл ҳамчунин. Ва бокӣ уюб ҳам бар он қиёс бояд кард, ки дар уюби қавофии тозӣ гуфта омад.

Ва бидон, ки дар қавофии саҷъҳо ва маснавиҳо ва ҳонаҳо муррабаъ ва мусаммат истиқсо (дикқат) бисёр накунанд вада истеъмоли бâъзе уюб раво доранд. Ва дар қасоид қофияни мисрои аввал шояд ки дар дигар аబёти қасида мӯқаррар шавад, аммо дар мисрои дуюм нашояд. Ва қудамо гуфтаанд: такро қофия дар қитъаҳо ва ғазалҳо байд аз ҳафт ва дар қасон байд аз ҷаҳордаҳ байт раво бошад. Аммо ба наздики мӯҳдасон мустаъмал нест.

Ва бâъзе гуфтаанд: ихтилофи тасриф ба нафӣ ва исбот монанди «кун» ва «макун» муктазои такорори қофия набошад ин ҳам мустаъмал нест.

Ин аст он чи хостем дар ин мухтасар эрод кунем аз илмъарӯз ва қавофии ин ду лугат бар сабили эҷоз. Ва биллоҳи тавфиқ.

ТАВЗЕХОТ ВА ТАЪЛИҚОТ

¹ Ҳуруфи сокин ва мутахарrik — ҳарфи сокин ҳарфест, ки баъди садонок меояд, дар истилохи забониноси кадим ҳарфоро гӯянд, ки ҳаракати дарорад, ҳарфи мутахарrik ҳарфест, ки баъди он садонок меояд, яъне ҳаракат дорад, масалан дар қалима «дар», «д» ҳарфи мутахарrik, «а» — ҳаракат ва «р» — ҳарфи сокин аст.

² Овозхое, ки бо ҳарфи «се»-и салоса /л/, «хе»-и хуттӣ, «сад», «зод», «итке», «изге», «ъайн» ва «коф» ифода мейбанд, тоҷикӣ нестанд.

³ Панҷ ҳарфу овоз, ки номбар шудаанд: «п», «ч», «ж», «в», «г» дар забони арабӣ нестанд ва «вов»-е ки дар арабӣ мавҷуд аст, овози лабиро ифодад менамояд.

⁴ Чунин шарҳи муаллиф ба забони имрӯзai тоҷикӣ низ каме мувофиқат мекунад, зеро дар форсии ҳозира ҳангоми талафуз байни «ӯ»-и «шӯр» ва «ӯ»-и «дур» фарқе нест ва «ё»-и «шер» ва «шир» низ қарib як хела талафуз мешаванд.

⁵ Имола (т) — дар фонетика: овозҳои «о» ва «а»-ро монанди «и» ё «ҳ» талафуз кардан, чунончи китоб — китеб, хисоб — хисеб, катиба — китеба.

⁶ Ишмом — дар фонетика: «ү» ва «и»-ро мисли овозҳои лабӣ талафуз кардан.

⁷ Ин аломуатро низ соҳибони рисолаҳои дигар кор фармудаанд. Пас агар аломуати ҳарфи мутахарrik (садонокдор) як доирacha (о) ва ҳарфи сокин (бесадонок) як ҳатҷаи рост бошад (1), сурати (фоъил) масалан, фаъӯ-лун, мафъӯйлун, мустафъилун) чунин мешавад: oo1o1, oololo1, ololo1, лекин дар бâъзе китобҳои арабӣ аломуатҳои дигарро истифода мебаранд: барои ҳарфи мутахарrik аломуати ҳуди ҳаракат (садонок)-и фатҳа (а), ки шаклаш як ҳатҷаи рости горизонталӣ (—) ва барои ҳарфи сокин аломуати ҳуди сукун (ист), ки шаклаш як доирachaи хурд аст (о); фаъӯлун (—о-о), мафъӯйлун (—о-о-о), мустафъилун (—о-о-о).

⁸ Дар арӯзи имрӯзai тоҷикӣ аломуатҳои антиқиро ба кор мебаранд: (V) — роъӣ ояд.

⁹ Дар охирни қалимаи «Амр» дар навишти арабӣ як «вов» мегузоранд, то ки онро «Умар» наҳонанд.

¹⁰ Дар қалимаи «ано»-и арабӣ (ҷонишини шахси якуми танҳо — «ман» «о») ҳангоми талафуз «а»-и дароз аст, аммо дар ибора ва ҷумлаҳо, мисли «ана-л-ҳак» «а»-и қӯтоҳ талафуз карда мешавад.

¹¹ «Вов»-и атф пайвандаки «ва»-ро мегӯянд, ки дар миёни қалимаҳо омада, «ү» ҳонда мешавад.

¹² Максади муаллиф ин аст, ки дар ибтидо «кӣ» ва «ки» «чӣ» ва «чи»-ро ду хел менавиштанд; ё бо «хе»-и ҳавваз (о) ё бо «ё» (ى).

¹² Танвинот — чамъи танвин, ки айнан маъни «нун» гардонидандорад: бандакхон «ун», «ин» ва «ан», ки дар охири калимаҳои маҷхул (номайян) гузошта мешаванд.

¹³ Тащдидот — чамъи ташдид (шиддатнок кардан): аломатест, ки боло ҳарфи ду бор талаффузашаванда гузошта мешавад, аммо худи ҳарфро як бор менависанд.

¹⁴ Маътуф — калимаҳо, ки бо пайвандакҳо ва музоф — калимаҳо, ки бо «изофат» ба ҳам пайванд мешаванд.

¹⁵ Амр — феъли амр (фармоиш), ки маъни мусбат дорад: ба маъни бикун, бигир, нахӣ низ феъли амр (фармоиш) аст, аммо маъни манғӣ дорад: мисли макун, магир ва ф.

¹⁶ Мадд — ҳуруфи мадд, ҳарфҳои «калиф», «вов» ва «ё»-ро мегӯянд, ки чун «о», «ӯ», «ӣ» дароз талаффуз меёбанд; идғом — ходисаи фонетики буда, маъни дугона шудани овозро дорад, яъне асимилясия.

¹⁷ Маҷхулҳарака — ҳарфе, ки ҳарака (садонок)-аш равшан нест, муаллиф чунин ҳаракатро «муҳтлас» наз номидааст.

¹⁸ Тахифи — дар фонетика: овози ташдиднок (ҳарфи мушаддад)-ро як овоз (як ҳарф) ҳондан, кӯтоҳ ё сабук кардани калима.

¹⁹ Таскин — ҳарфи садонокро (мутахаррико) бе садонок (сокин) кардан.

²⁰ Сабаби ҳафиф (сабук), яке аз ҷузъҳои руҳи аст, ки дар арӯз ба як ҳичои дароз (—) баробар мебошад. Онро иборат аз як мутахаррику як сокин гуфтани арӯзиён чунин маъни дорад, ки ҳичо ба ҳарфи мутахаррик (садонок) сар шуда бо ҳарфи сокин (бе садонок) анҷом мейбад: «дар», «бар» ва ф. Ҳичоҳои «бо», «дӣ», «рӯ» ва ф. барои он сабаби ҳафиф номидашаванд, ки дар онҳо «калиф», «ё» ва «вов» ҳарфи сокин хисоб меёбанд.

²¹ Сабаби сақил (гарон) яке аз ҷузъҳои руҳи буда, аз ду ҳичои кӯтоҳ (VV) иборат аст: «дара», «шуда», «дана» ва ф.

²² Ватади мафрук (чудо), яке аз ҷузъҳои руҳи буда, аз як ҳичои дароз ва як ҳичои кӯтоҳ (— у дар аввал ва мобайни мисраъ; ~ дар охири мисраъ) иборат мебошад.

²³ Ватади маҷмӯй (пайваст) яке аз ҷузъҳои руҳи буда, аз як ҳичои кӯтоҳ ва як ҳичои дароз (у —) иборат аст: «садаф», «ҷазо» ва ф.

²⁴ Аҷзо — чамъи ҷузъ, ҷузъ: муаллиф сабабу ватадҳоро чунин номидаст, дар бâъзе китобҳо ба маъни руҳи меоянд.


²⁵ Фосилаи сурғо (хурд), яке аз ҷузъҳои руҳи, ки аз ду ҳичои кӯтоҳ ва як ҳичои дароз (у у —) иборат аст.

²⁶ Фосилаи кубро (калон), яке аз ҷузъҳои руҳи, ки аз се ҳичои кӯтоҳ ва як ҳичои дароз (у у —) иборат аст.

²⁷ Ракзулҳайл — як наవъи давидани асп, дар истилоҳ номи дигари баҳри Мутадорик.

²⁸ Муаллиф дар боло «фоъилун дар порсӣ мустаъмал нест» гуфта буд, дар ин ҷо аз қатори руҳи аслии тоҷикӣ баровардааст. Аммо мағоъилун ва мағоъилун, ки дар нусхай асл бо үзвони усул омадаанд, шояд ғалат-китобат шудаанд, зеро онҳо дар усули арабӣ чунинанд: мағоъилатун ва мутаассифон.

²⁹ Доираҳо дар нусхай асл бо ҳатти арабӣ қашида шудаанд: доираи афоъили ҳумоӣ ба ланҷ ва субоъӣ ба ҳафт ҳона тақсим гардидаанд. Тарзи ҳондани афоъил низ дар доҳили ҳар як доира аз рост ба ҷалъ сурат мегирад. Дар арӯзи имрӯзан тоҷикӣ ҳончаҳои ҳар доира мувоғики адади ҳичоҳои афоъил чой мегирад, масалан доираи руҳҳои фоъилун — фаъулун чунин аст (мисоли муаллиф):



Агар аз ҳичои «би» сар кунем, «бихӣ кун», «бихӣ кун», «бихӣ кун» ба вуҷуд меояд, ки вазни як мисраъ шеъри баҳри Мутақориби мусаммани солим (фаъулун/фаъулун/фаъулун) хосил мешавад. Ва агар аз ҳичои «кун» оғоз намоем, «кун бихӣ», «кун бихӣ», «кун бихӣ» хосил мешавад, ки вазни як мисраъ шеъри баҳри Мутадорики солим /фоъилун/фоъилун/фоъилун/-ро ташкил медиҳад.


Доираҳои дигар низ бо ҳамин минвол давом мекунанд. Барои он ки аз максади аслӣ дур наравему кори ҳонандагонро мушкил нақунем, миқдори ҳончаҳои доираҳо, шакли онҳо ва аломатҳои ҳарфҳои мутахаррик (о) ва сокин (1)-ро, ки худи муаллиф истифода намудааст, нигоҳ доштем. Аммо ҳондани афоъил мувоғики алифбои имрӯзан тоҷикӣ аз ҷалъ ба рост навишта шуд. Ҳамин усул дар доираҳои дигар, ки минбаъд ҳоҳанд омад, риоя мегардад.

³⁰ Баҳромӣ — Абулҳасан Алии Сарахсӣ (ваф. 1106), шоир ва донишманди форс-тоҷик, аз адабони аҳди Фазнавиён. Оиди илми арӯз ва коғия «Фоят-ул-арӯзийин» ва «Қаиз-ул-коғия» ном рисолаҳо таълиф карда будааст, мутаассифона, то имрӯз бокӣ намондааст.

³¹ Доираи Муҳталифа (гуногун) — аввалин доираи арӯзи Ҳалил ибни Аҳмад аст, ки дар он се баҳр: Тавил, Мадид ва Басит ҷой дода шудааст. Илова ба ин аз доира боз ду вазни дигар мақбули Тавил (зеро сураташ баърҳаси сурати баҳри Тавил аст) ва Мӯҳмал (матruk) берун меояд.

Ин доираро бо ҳичоҳои дарозу кӯтоҳ қашидан мумкин аст:

Рис. V



³² Доираи Мұтталифа (ба хам созанда, ба хам улфат гиранда), доиралық арұзы Халил ибни Ахмад буда, ду баҳр: Воғириу Комилро дарбар мегирад. Аз он баҳри сеюм низ сохта мешавад, лекин дар истемол нест.

Ва хамин доираро ба таври хичой кашида дар он мисоли Хоча Насируддинро навища хиҷохояшро бо аломатхо ишора кунем, чунин мешавад:


Рис. VI



Баҳрои доирахони Мұтталифа ва Мұтталифа, ба истисной баҳри Мадид, дар шеъри араби аз замони қадим то имрұз нихоят зиёд истемол гардидаанд.

³³ Доираи Мұтталиба (чалбушуда, кашидашуда), доираи сеюми арұзы Халил ибни Ахмад буда, баҳрои Ҳазақ, Рамал, Рақазро дар бар мегирад. Дар арұзы точикӣ бошад ин доира дар чои аввал мейстад. Ин анъанаро Шамси Қайси Рози ибтидо гузоштааст, ки ду доираи аввали Халилро аз арұзы точикӣ сокит кардааст, зеро баҳрои он доирахон дар шеъри точикӣ мустаъмал нестанд. Шамси Қайси Рози номи доираи Мұтталибаро тағиیر мөдода, Мұтталифа номидааст. Шакли доира бо аломатхон ҳаракат чунин мешавад:

Рис. VII



Баҳрои доираи Мұтталиба, махсусан, Ҳазақ дар шеъри араби, кам искеңде арұзы буда, барьакс дар шеъри форсӣ-точикӣ аз серистеъмолтарин баҳрои арӯз ба хисоб мераванд ва вазнҳои фаръии зиёд доранд, ки низ серистеъмоланд.

³⁴ Сохтани баҳрои нав ва ё күшиши сохтани доирахон нав далели онанд, ки арӯзи Халил Ибни Ахмад дар шеъри точикӣ ба таври сунъӣ ҷоғардида, бақи шонрону олимон ин арӯзо ба шеъру забони форсии дарии точикӣ мутобиқ намуданд. Вазнҳоеро, ки дар ин шеър буданду дар арӯзи Халил ибни Ахмад ному нишон надштанд, худ муайян карда, ба арӯз дохил гардониданд. Муаллифи аксари рисолаҳо ин чизро кайд кардаанд. Масалан: Шамси Қайси Рози навищааст: «Ҳазаҷро се баҳр ниходаанд; баҳри солим ва баҳри макфуғ ва баҳри ахраб. Ва Рақазро ду баҳр ниходаанд; баҳри солим ва баҳри матвӣ. Ва Рамалро ду баҳр кардаанд; ва музоҳофоти онро дар доирае дигар нихода». Насируддини Тўси доиралар макфуғи Ҳазақ, матвии Рақаз ва маҳбуни Рамалро кашида исбот кард, ки музоҳобати эҷодкорона ба арӯз имконпазир аст. Халил ибни Ахмад дар ин доира шаш баҳро чой дода буд. Дар шеъри форсӣ-точикӣ бошад, бештари ин баҳро дар шакли музоҳаф истемол мешаванд ва шакли солим надо-

нанд. Бесабаб нест, ки Шамси Қайси Розӣ ин доираро ба ду таксим карда, аз онҳо ду доира мустакил соҳт.

Аммо доираи Ҳоча Насируддини Тӯсӣ низ аз ахамият холӣ нест. Аз рӯи ин доира муносабати эҷодкорона ба арӯз ва фахмидани асосон оғри осон мегардонад. Бо роҳи гузаронидани амали кафф мафойлун (у—у) ро ба мафойлун (V—V), бо роҳи гузаронидани амали тай мустафъилун (у—у) ро ба зихофи матвӣ — муттаилун (—у—у) ва ниҳоят тавассути имили хаби фонлогутун (—у—у) ро ба зихофи маҳбун — фоилогутун (у—у) табдил додан мумкин аст.

³⁵ Ин гуфтаҳои муаллиф хоси баҳри Муқтазаб аст. Вай ҳангоми шарҳи ин баҳр дар рисола ҳамин фикри ҳудро тақорор мекунад. Гуфтаҳои Насируддини Тӯсӣ факат ба вазни солими ин баҳр даҳл дорад. Ҷунки аз ашъори шоирони асрӣ XIV маъдум мешавад, ки ин баҳр ба доираи истеъмод даромада то имрӯз дар шаклҳои музоҳафи он шеърҳо эҷод гардидаанд.

Аммо ба ахли таҳқиқ маълум аст, ки Ҳалил ибни Аҳмад аз шеъри арабӣ барои баҳри Муқтазаб чанд мисол оварда, онҳоро ҳамчун баҳри мустакил ба арӯзи арабӣ доҳил карда буд. Арӯздони дигар Аҳфаш аз шеъри арабӣ ба ҷуз ҷанд мисоли Ҳалил дигар намунае ёфта натавонист ва аз ин рӯ, Муқтазабу Музореъро аз арӯзи арабӣ берун карда буд. Насируддини Тӯсӣ, ки аз арӯзи араб оғоҳ буд, баҳри Муқтазабро маҳсуси тозиёни номид. Ийнишофи вазни аруз дар шеъри арабӣ нишон дод, ки Муқтазаб факат хоси шеъри араб набуда, балки баъдтар камистеъмол гардид. Дар шеъри форсӣ-тоҷики бошад, баръякс, баъдтар мавқеъ пайдо кард ва имрӯз Муқтазаб хусусан вазни музоҳафи он мавриди истифодаи шоирон қарор гирифтааст.

³⁶ Доираи Муштабаҳа (шабоҳатдор), доираи ҷоруми арӯзи Ҳалил ибни Аҳмад буда, дар он баҳрои Сареъ, Мунсаҳ, Ҳафиф, Музореъ, Муқтазаб ва Мұчтасси ҷой гирифтаанд. Насируддини Тӯсӣ ба он як баҳри ару-

зи форсӣ-тоҷики — баҳри Қарибро афзудааст. Баҳрои ин доира дар шеъри арабӣ камистеъмол буда, аз онҳо Муқтазабу Музореъ тақрибан аз истеъмод афтидаанд.

Ин доира барои ба вуҷуд омадани баҳрои нав имконият бештар доштааст. Баъзе арӯздонони форс-тоҷик ба қавле, Юсуфи Нишопурӣ аз ин имконоти доира истифода бурда, аз он се баҳри нав берун овардаанд. Ҳарчанд Насируддини Тӯсӣ аз ин доира имкони хосил шудани вазниҳои фоилогутун/фонлогутун/мустан/мағафъи-лун (Чадид) ва фоилогутун/мафойлун/мафойлун (Мушиқи) ро таъқид кардааст, лекин ба онҳо ном нагузонтааст.

Шакли доира бо аломатҳои хичои: (Ниг. ба саҳ. 134).

Азбаски баҳрои доираи Муштабаҳа дар шакли солим дар шеъри тоҷики мустаъмал нестанд, Шамси Қайси Розӣ вазниҳои мустаъмали ин баҳроҳо ба ду гурӯҳ ҷудо кард ва аз онҳо ду доира Мунтазина ва Мухталифа соҳт. Дар доираи Мухталифа баҳрои Мунсаҳҳои матвӣ Музорен макфуф соҳт. Дар доираи Мұчтасси маҳбунро дар шакли мусамман ва дар доираи Мунтазина баҳрои Сарен матвӣ, Ҷадиди маҳбун, Қариби макфуф, Ҳафифи маҳбун ва Мушиқи макфуфро дар шакли мусадлас ҷой дод. Насируддини Тӯсӣ низ ба мисолҳо шарҳу тафсир кардааст. Дар нусхай асли ин рисола ду доираи холӣ ҳаст ва ҳуди Насируддини Тӯсӣ ба ду гурӯҳ ҷудо шудани вазниҳои музоҳафи баҳроҳо доираҳои Муштабаҳаро қайд карда бошад ҳам, бо ишорае ба ин маъни ниткоҳи кардааст ва илова намудааст: «Ва мо ин ду доираро наёвдарем таҳфиғро».

³⁷ Дар китоб ду доираи холӣ омадааст.
³⁸ Доираи Муттағиқа (ҳамоҳанг) — доираи панҷум ва охирин арӯзи Ҳалил ибни Аҳмад буда, аз он ду баҳр Мутакориб ва Мутадорик (Фарид)-ро берун овардаанд. Қарид аксари муаллиғон рисолаҳои арӯзи арабӣ ин Муғикро тақорор кардаанд, ки Ҳалил ибни Аҳмад аз баҳри Фарид, яъне Мутадорик номе набурдааст ва Аҳфаши Балҳӣ онро дарёфтаст. Намунаҳои ин баҳр дар шеъри арабӣ ҳеле кам буда, дар баъзе рисолаҳои арӯзӣ байти чун мисоли авзони ин баҳр бойӣ мондаасту ҳалос. Муаллиғон рисолаҳои арӯзӣ ин баҳро ба номҳои: Мутадорик (ба фатҳи «ро»), Мұхтар, Мұхдас, Мұнтасаб, Тансик, Ҳабаб, Ракзулхайл, Қатрулмизоб ёд кардаанд.

Шакли доира бо аломатҳои хичои:




Рис V



⁴⁰ Маълум аст, ки «Меър-ул-ашъор» рисолаест, ки онди арўзи араби ва форсий-точиқи таълиф шудааст ва Насируддини Тўсий миёни номи доиро хо, баҳро, зихофҳо ва умуман истилоҳоти арўзӣ тафовути чиддӣ нағузони тааст. Ба арўзиён пӯшида нест, ки номгузории Шамси Қайси Рози онди доираҳон арӯз кабул шуда, то имрӯз давом дорад. Агар муаллифи «Меър ул-ашъор» Мұчталибаи солима гўяд, Шамси Қайси Мұчталифа.

Ҳамин тарик Муштабахай мусаммана — Мұхталаифа, Муштабахай мұсаддаса-Мунтазиа, Мұттафиқа-Муттафиқа омадааст, Шамси Қайси Рози Мұчталибаи Музоҳафай Насируддини Тўсиру дар «Ал-мўъзам» чой надода, имкони чунин доираро таъкид кардааст. Усули ташкили доираҳо дар ҳарду рисола низ яххела буда, факат дар ном фарқ мекунад. Илова бар ин, Шамси Қайси Рози максади худро бо мисолҳо шарҳу тавзех дода, Насируддини Тўсий мўъказбәёниро иhtiёр кардааст.

⁴¹ Махбун — зихоф, ки дар натиҷаи гузаронидани амали ҳабн ҳосил шудааст. Ҳабн — партофтани ҳарфи дуюми руқни солим, агар сокин ва ҳарфи дуюми сабаб бошад. Ё ба иборан дигар, агар ҳичон якуми руқни ҳичон дароз бошад, ҳарфи дуюмо мепартоем ё умуман ҳамон ҳичон дарозро кутон мекунем, ки дар натиҷа аз мустафъилун мағоъилун, аз фоъилун — фоъилун ва мағъўлоту — фоъўлоту, аз фоъилотун — фоъилотун, ба вучуд меоянд, ки онҳоро махбун меноманд.

⁴² Матвӣ — зихоф, ки дар натиҷаи гузаронидани амали тайӣ ҳосил мешавад. Тайӣ — партофтани ҳарфи чоруми руқни, ба шарте ки агар сокин ва ҳарфи дуюми сабаб бошад. Аз мустафъилун муфтаъилун, аз мутафъайлун — мутафъайлун, аз мағъўлоту — фоъилоту ҳосил мешавад, ки онҳоро матвӣ меноманд.

⁴³ Макбуз — зихоф, ки дар натиҷаи амали қабз ба вучуд омадааст. Қабз — партофтани ҳарфи панҷуми руқни солим аст, ба шарте ки ҳарфи сокин ва дуюми он сабаб бошад. Агар ин амалро дар руқҳои фоъўлуну магойилун гузаронем, аз фоъўлун фоъўлу, аз мағоъилун мағоъилун ҳосил мешавад.

⁴⁴ Макфуф — зихоф, ки бо таъсири амали кафф ҳосил шудааст. Кафф — партофтани ҳарфи ҳафтуми руқни солим аст, ба шарте ки ҳарфи сокин ва дуюми сабаб бошад, Мас. аз мағоъилун — мағоъйлу, аз фоъилотун — фоъилоту, аз мус-тафъи-лун мус-тафъи-лу ба вучуд мөояд.

⁴⁵ Максур — зихоф, ки бо таъсири амали қаср ҳосил шудааст. Қаср — партофтани ҳарфи сокини сабаби ҳафиф ва сокин гардонидани ҳарфи мутаҳарриki бокимонда. Ба таври дигар гўем, агар аз ҳичон дароз ҳарфи якуми ригоҳ дошта, садоноки кўтоҳ ва овози оҳирин ё садоноки дарозро партоем, аз фоъилотун — фоъилот, аз фоъўлун — фоъўл, аз мағоъилун мағоъйл ё фоъўлон ҳосил мешавад.

⁴⁶ Махзуф — зихоф, ки бо таъсири амали ҳазф ҳосил шудааст. Ҳазф — партофтани сабаби ҳафиф аз руқне, ки арӯз ё зарби байт бошад. Мас. аз мағоъилун фоъўлун, аз фоъилотун фоъилун, аз фоъўлун фоъул ё фоъал ҳосил мешавад, ки онҳоро махзуф меноманд.

⁴⁷ Музмар — зихофест, ки дар натиҷаи амали измор ҳосил шудааст.

⁴⁸ Маъсуб, зихофест, ки тавассути гузаронидани амали асб ҳосил шудааст.

⁴⁹ Ҳарм — партофтани ҳарфи якуми мутаҳарriki руқни аз аввали байт ва зихофи онро аҳрам меноманд.

⁵⁰ Аслам (бо «се»-и сенукта), зихофест, ки тавассути амали ҳарм ба вучуд меояд.

⁵¹ Аъсаб — ҳамин тавр (яъне бо сод) дар нұсхай асл омадааст. Лекин аз решая «асб» маъсуб ҳосил мешавад. Дар асл ин калима «аъзаб» (бо «зод») буда, зихофест, ки бо таъсири азб ҳосил мешавад.

⁵² Мавфур — рукнест, ки дар он ҳарм ҷоиз бошад ҳам, онро ҳарм на-кунанд.

⁵³ Мақтӯъ — зихофест, ки ба иллати қатъ ҳосил мешавад. Қатъ — партофтани ҳарфи сокини ватади маҷмӯъ ва сокин гардонидани ҳарфи пеш аз он аст.

⁵⁴ Аҳазз — зихофест, ки бо иллати ҳазаз ҳосил мешавад. Ҳазаз бошад партофтани ватади маҷmӯъ аз рукни, яъне аз оҳирни руқни як ҳичон кўтоҳ на як ҳичон дароз партофтган.

⁵⁵ Мушаъас — зихофест, ки бо иллати ташъис ҳосил шудааст.

⁵⁶ Зачҷоч — Абӯ Исҳоқ Иброҳим ибни Мұхаммад ибни Ас-Сарӣ ибни Саҳл аз-Зачҷоч (ваф. 923), забоншинос ва арӯздорни араб, дар Бағдод ба дунё омада, дар ҳамон ҷо аз олам гузаштааст. «Ал-Иштиқоқ», «Шарҳи аб-би Сибавайхи», «Ал-аруз», «Ал-Қавоғӣ», «Халқ-ул-инсон», «Китоб маонӣ-л-Куръон» ва гайра аз таълифи уст.

Арӯзини байдина Зачҷочро бехтарин арӯздан ҳисобида, гуфтаҳои ўро дар мавридиҳон зарурӣ дарале меоранд.

⁵⁷ Мавқуф — зихофест, ки бо таъсири амали вакф ҳосил шудааст. Вакф — сокин гардонидани ҳарфи оҳирини ватади мағруқ дар оҳирни руқни, яъне як ҳичон дарозу як ҳичон кўтоҳро ба яку ним ҳичо табдил додан. Агар ин амалро дар руқни мағъўлоту (—) у) гузаронем, мағъўлот (—), бокӣ мемонанд.

⁵⁸ Максуф — зихофест, ки бо иллати қасф ҳосил мешавад. Қасф — партофтани ҳарфи мутаҳарriki ватади мағруқ аз оҳирни руқни. Ин зихоф дар рисолаҳо бо номи «қашф» ва руқнаш «макшуф» омадааст.

⁵⁹ Аслам (бо «сад»), зихофест, ки бо иллати салм ҳосил шудааст. Салм — партофтани ватади мағруқ аз оҳирни руқни, яъне партофтани як ҳичон дароз ва як ҳичон кўтоҳ аз оҳирни руқни.

⁶⁰ Ҳазм — дар байзе баҳроҳи шеъри арабӣ гоҳе дар аввали байт як-ду ё се-чор ҳарф зиёдати меояд, ки берун аз вазн аст ва он ҳарф ё ҳарфҳо ба яғон руқни тааллук надоранд. Насируддини Тўсий мушоҳидаашро қайд кардааст, ки ин тағиyr ба худи байт тааллук дорад, на ба руқни.

⁶¹ Мусаббағ — зихофест, ки дар натиҷаи гузаронидани амали тасбеғ ҳосил мешавад. Тасбеғ — афзудани як ҳарфи сокин ба оҳирни руқни, ба шарте коин сабаби ҳафиф бошад. Мас., фоилотун — фоилотон мешавад. Байзехо ин амалро «исбог» номидаанд.

⁶² Музол — зихофест, ки бо таъсири амали изолат ҳосил мешавад. Изолат — афзудани ҳарфи сокин ба руқне аст, ки оҳираш ватади маҷmӯъ бошад. Агар як ҳичон дарозро ба яку ним ҳичо табдил дихем, музол мешавад. Мас., мутафоилун — мутафоилон, мустафъилун — мустафъилон, фоилун — фоилон. Изолату тасбеғ қариб як аст, барон ҳамин байзе муаллифи ни рисолаҳон арӯз ҳар дуро дар зери як мағҳум шарҳ дода, ё тасбеғ ё изолат номидаанд.

⁶³ Мурафғал — зихофест, ки бо иллати тарғил ҳосил шудааст. Тарғил — афзудани як сабаби ҳафиф ба оҳирни руқни, яъне дар руқни як ҳичон дароз зиёд мегардад.

⁶⁴ Муарро — руқне, ки аз таъсири иллати знёда солим мондааст. Муарро синоними сахех аст.

⁶⁵ Асрар — зихофест, ки бо таъсири амали сарм ҳосил мешавад. Ин зихоф дар асл, аслами макбуз буда, як ном дорад, ки асрар аст.

⁶⁶ Аштар — номи зихофест, ки бо таъсири амали шатр ҳосил мешавад.

⁶⁷ Руқни фоилотуро вобаста ба таркиби ачзо ду хел менависанд: фоило-тун ва фои-ло-тун. Дар навишти аввал ватад маҷmӯъ буда, дар мобайн воқеъ аст, дар руқни дуюм ватад мағруқ ва дар аввал омадааст. Ин ду руқни як ҷошоҳ ҳам, дар ташкили зихофҳо каме фарқ мекунанд. Барон ҳамин арӯзиён онҳоро нигоҳ доштаанд. Муаллиф фоилотуни маҷmӯъ гуфта,

рукни аввалро дар назар дорад. Ин рукни асоси баҳри Рамал буда, руки дуюм мунфасила ном дошта, дар баҳрхон Қариб, Музореъ, Мушонки иштирок меномояд.

⁶⁸ Машкул — зихофест, ки аз амали шакл ҳосил мешавад.

⁶⁹ Рукни мустафъилун (— у —) низ ду хел навишта мешавад: мустафъи-лун ва мус-тафъ-илун. Дар ин чо низ айнан усули фо-ило-тун ва фои-ло-тун хукмфармост. Максади муаллиф ҳамон аст, ки ватадаш, яъне «ъилун», ватади маҷмӯй аст.

⁷⁰ Махбул — зихофест, ки бо таъсири амали ҳабл ҳосил мешавад.

⁷¹ Бояд қайд кард, ки чунин шарҳ ҷандон саҳех наменомояд, зеро агар ҳарфҳои «син»-у «тоҳ» аз мустафъилун гирифта шавад, муғлилун (— у —) мемонад, ки махбул намешавад. Шояд муаллиф дар назар дошта бошад, ки аз мустафъилун муғафилун бокӣ мемонад ва ба ҷоиш рукни мустафъи-лафъилатун (у у —)-ро гузошта махбул меноманд.

⁷² Дар матни китоб мустафъилун омадааст, мо мустафъилу навиштем, зерро муаллиф ин зихофро макфуф номидааст. Макфуф ин кӯтоҳ шудани ҳичоҳ охир аст. Агар мо ин рукиро ба таври мус-тафъ-илун нависем, аз он макфуф берун намояд, ҷунки дар илми арӯз қафъ зихоф аст, на иллат. Зихоф фақат дар сабаб ба вуҷуд меояд, аммо илун ватад аст. Агар рукиро ба шакли мус-тафъи-лун нависем, аз он макфуф ҳосил мешавад, ҷунки «лун» сабаб аст. Барои ҳамин, арузин дар асоси ҳамин коида ду тарзи навишти мустафъилуно нигоҳ доштаанд.

⁷³ Дар матни китоб «фаълотун» аст ва он махбун аст. Аммо махбуни мағфӯлоту фаълоту мешавад, ки худи муаллиф зери рақами I овардааст. Аз ин рӯ, мо «фаълоту»-ро илова кардем, ки шакли овозии зихofi махбуни матвӣ аст.

⁷⁴ Манкӯс — зихофе, ки бо амали накс ҳосил мешавад.

⁷⁵ Мактӯф — зихофест, ки бо таъсири амали қатф ҳосил мешавад.

⁷⁶ Ақсам — зихофест, ки бо таъсири амали қасм ҳосил мешавад.

⁷⁷ Аҷамм — зихофест, ки бо таъсири амали ҷамам ҳосил мешавад.

⁷⁸ Аъқас — зихофест, ки бо таъсири амали аъқас ҳосил мешавад.

⁷⁹ Мавқус — номи зихофест, ки бо таъсири амали вакс ҳосил мешавад.

⁸⁰ Дар нусхай муаллиф «фаълан» омадааст ва онро музмар мактӯй номидаанд. Дар асл бошад, мутафонилун тавассути гузаронидани амали измор мустафъилун мешавад ва музмар бо қатъ шакли мустафъиро мегирад, ба ҷои он рукни мустафъи-мағфӯлуро гузошта мактӯй музмар меноманд. Шояд «мағфӯлун»-ро котибон саҳван «фаълан» навишта бошанд, зеро «фаълан»-ро худи Насируддини Тӯй зери рақами 7 шарҳ додааст.

⁸¹ Таскин — дар илми арӯз тағиироти рукиро гӯянд ва он чи ба он дучор шавад, мусаккан номанд. Таскин ҳамчун истилоҳоти арӯзӣ фақат дар ин асар дучор шуд. Таскин аслан истилоҳи фонетики мебошад. Шарҳи Насируддини Тӯйро бо ин мисол фахмондан мумкин аст: Муханнак — зихофест, ки таҳник шудааст. Таҳник низ мисли амали ҳарм аст ва дар ашъори араб ин зихофро фақат дар рукни аввали байт истифода мебаранд, аммо дар шеъри форсӣ-тоҷикӣ ин зихофро дар ҳамон рукниҳон байт, яъне дар садру ибтидою арӯзу зарбу ҳашвайн ҷой медиханд. Агар ин зихоф дар аввали руки ояд, аҳрам, дар рукниҳои дигар ояд, муханнак номида мешавад.

⁸² Аъраҷ — Нисируддини Тӯй мағфӯлуро, ки аз мустафъилун чудо мешавад, ҷунки номидааст.

⁸³ Матмус — зихофест, ки бо таъсири амали тамс ҳосил мешавад.

⁸⁴ Мадрус — номи дигари маҷхуфи мусаббағ.

⁸⁵ Азалл — номи дигари аҳтам.

⁸⁶ Мачбуб — зихофест, ки бо таъсири амали ҷабб ҳосил мешавад.

⁸⁷ Фаълон — дар «Меъёр ул ашъор» мушаъаси максур ва дар «Ал-мӯйзам» аслами мусаббағ номида шудааст, ки ҳарду ном дуруст аст.

⁸⁸ Байти зикршуда қарib дар тамоми китобҳои арӯзӣ ҳамчун шоҳиди баҳри Тавил омадааст. Насируддини Тӯй низ гуфтааст: «...абёти арӯзи араб ҳамеша ҳамон абёт оваранд, ки Ҳалил ибни Аҳмад овардааст... Пас мо низ ҳамон абёт биайниҳо (айнан) биёвардем». Ба қавли Замахшарӣ, ин байт ба шоҳри давраи ҷоҳилияи араб — Тарафа ибни Абд (а. 6) тааллук дорад.

⁸⁹ Мувофиқи гуфтаи Замахшарӣ, ин байт аз қасида — муаллақаи шоҳри а. 6 Тарафа ибни Абд аст.

⁹⁰ Ин байт дар «Ал-қустос-ул-мустаким фӣ илм-ил-арӯз» (Багдод, 1969, чони интиқодӣ, саҳ. 97) оварда шудааст, аммо муаллифи онро зикр накардаанд.

⁹¹ Максади Насируддини Тӯй рукни сеоми мисраъи дуюми байт — «алайя» (у — у) аст, ки пеш аз рукни оҳир мисраъи дуюми байт, яъне зарб омадааст. Рукни сеоми мисраъи дуюм аз зихофи мақбuz — фаълу (у — у) соҳта шудааст.

⁹² Мусаммат — санъати шеъриест, ки шоҳир ҳар байтро ба ҷаҳор қисм чудо карда, дар оҳир се қисм саҷъ нигоҳ дорад ва дар қисми ҷаҳорум коғифа биорад.

⁹³ Мувофиқи маълумоти Замахшарӣ дар «Ал-қустос-ул-мустаким фӣ илм-ил-арӯз» ин байт ба Муҳалхил (вағ. 530) тааллук дорад.

⁹⁴ Муаллифи ин байт маълум нест, аммо ба гуфтаи Замахшарӣ, онро муаллифони фарҳангҳо ва дигар китобҳои илмӣ дар асаҳрои хеш чун шоҳид овардаанд.

⁹⁵ Муаллифи ин байт низ маълум нест.

⁹⁶ Муаллифи ин байт низ маълум нагардид.

⁹⁷ Зулфо — номи занест.

⁹⁸ Мувофиқи маълумоти Замахшарӣ, ин байти яке аз шоҳрони давраи ҷоҳилияи араб-Аддӣ ибни Зайд (вағ. 587) аст, ки ў муддате дар дарбори Хурмузӣ 4 Сосонӣ вазифаи котибиро иҷро мекард.

⁹⁹ Баҳри Мадид дар шеъри арабӣ ҳеле камистеъмол аст. Ба гуфтаи Замахшарӣ, Ҳалил на барои шакли маштур (ҳар байт дорон се рукни), балки барои мачэӯ (ҳар байт дорон ҷор ҷониши) аз шеъри арабӣ мисоле наёфтаст.

¹⁰⁰ Фароловӣ — Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Мӯсо аз шоҳрони нимаи аввали асрӣ X аст.

¹⁰¹ Аз рӯи гуфтаи Замахшарӣ, ин байт ба яке аз шоҳрони машҳури давраи ҷоҳилия, муаллифи яке аз муаллақаҳо — Зухайр ибни Абусуљмо (530–627) мансуб аст.

¹⁰² Ин байтро ба шоҳир машҳури давраи ҷоҳилияи араб, муаллифи муаллақаи аввалин — Имрулқайс (500–540) нисбат медиҳанд.

¹⁰³ Муаллифи ин байт низ маълум нагардид.

¹⁰⁴ Муаллифи ин байт низ маълум нагардид. Ба гуфтаи Замахшарӣ, байти зерин ба шоҳрони гуногун нисбат дода шудааст.

¹⁰⁵ Муаллифи ин байт низ маълум нашуд.

¹⁰⁶ Муаллифи ин байт низ номаълум аст.

¹⁰⁷ Дар арӯзи арабӣ шакли мусаддаси баҳри Баситро «муҳаллаъ» ё «муҳаллаи Басит» меноманд. Муҳаллаъ инчунин номи зихофест, ки дар натиҷаи ба рукни мустафъилун гузаронидани амалҳон ҳабн ва катъ ба вуҷуд меояд ва шакли овозии он фаъулун (у — —) аст.

¹⁰⁸ Муаллифи ин байт низ маълум нест.

¹⁰⁹ Бино ба маълумоти Замахшарӣ, ин байт ба яке аз шоҳрони машҳури давраи ҷоҳилияи араб, муаллифи муаллақаи аввалин — Имру-улқайс (500–540) тааллук дорад.

¹¹⁰ Муаллифи ин байт низ маълум нашуд.

¹¹¹ Муаллифи ин байт низ номаълум мебошад.

¹¹² Ин байт ба шоири давраи ҷоҳилияи араб, муаллифи яке аз муаллифа — Антара ибни Шаддоди Абсӣ (525—615) тааллук дорад.

¹¹³ Байти зикршуда аз қасидан шоири бузурги давраи Ӯмавиён — Гиёс ибни Гаве ибни Султ машхур ба ал-Ахтал (640—710) аст.

¹¹⁴ Муаллифи байт маълум нашуд.

¹¹⁵ Муаллифи ин байт низ маълум нест.

¹¹⁶ Мувофиқи гуфтаи Замахшарӣ дар «Ал-Кустос-ул-мустаким фӣ илм-и-арӯз», ин байт ба Зухайри Абӯсамо тааллук дорад.

¹¹⁷ Муаллифи ин байт маълум нашуд.

¹¹⁸ Муаллифи ин байт низ маълум нест.

¹¹⁹ Ҳарчанд ин байт дар китобҳои адабиётшиносӣ бо шаклҳои мухталиф омадааст, аммо муаллифи он маълум нест.

¹²⁰ Муаллифи ин байт низ маълум нест.

¹²¹ Ҳарчанд дар китоб (маҳзул) бо «ҳе»-и хуттӣ омадааст, аммо ин гаралт аст, зеро асли қалима «ҳаззл» аст, ки дар натиҷа зиҳоби маҳзул ба вучуд меояд.

¹²² Ҳарчанд муаллиф ин байтро барои мисоли «ҳарду (яъне арӯзу зарб) мактӯъ» овардааст, лекин арӯзи байт, яъне рукни охири мисраъи аввал солим аст: «наравад зи дил» — мутафонилун).

¹²³ Мувофиқи маълумоти Замахшарӣ, ин байт аз шоирони давраи ҷоҳилияи араб буда, қариб дар тамоми рисолаҳои оиди арӯзи араби омадааст. Муаллифаш номаълум. Амлоҳ ва Ғайр номи мавзеҳоест дар Арабистон.

¹²⁴ Муаллифи ин байт маълум нест.

¹²⁵ Ҳарчанд Насируддини Тӯсӣ таъқидан мегӯяд, ки «дар охири ин вазн (яъне Ҳазаҷи мусаммани солим) мусаббағ наёйд», Ҳазаҷи мусаммани мусаббағ аз ибтидои шеъру шоири ба забони дарӣ-тоҷикӣ то имрӯз дар байни шоирон мутадовил аст.

¹²⁶ Ин мисраъи аввали шеъри машҳури Рӯдакист, ки ҳамаи байтоҳо он дар вазни Ҳазаҷи мусаммани солим эҷод шудааст. Насируддини Тӯсӣ мисраъи аввали оро ба ду қисм ҷудо карда чун мисоли баҳри Ҳазаҷи муррабаҳи солим овардааст. Мо оро дар шакли аввала нигоҳ доштем.

¹²⁷ Дар китоб баъди ин ҳарфҳо мувофиқи тартиби ҳисоби абҷад оварда шудаанд. Мо ҳарфи якуми гурӯҳи аввалиро бо «ӣ» ва гурӯҳи дуюмро бо «қ» ишорат намудем, яъне 11-ро «ӣо», 12-ро «ӣб», 13-ро «ӣҷ», 14-ро «ӣд», 15-ро «ӣҳ», 16-ро «ӣв», 20-ро «қ», 21-ро «қа», 22-ро «қб» ва гайра гуфтем.

¹²⁸ Дар илми бадеъи классикик руబиеро номанд, ки мисроъи сеюми он кофия надошта бошад.

¹²⁹ Азбаски Раҷаз дар доира мусаддас аст, манҳуки он шакли мусандоро мегирад, яъне ҳар мисръ аз як рукни иборат мешавад.

¹³⁰ Муаллифи ин байт низ номаълум мебошад.

¹³¹ Муаллифаш маълум нест.

¹³² Мувофиқи гуфтаи Замахшарӣ, ин байт ба яке аз шоирони урҷузасори араб — Ал-Аҷҷоҷ (ваф. 715) тааллук дорад.

¹³³ Муаллифи асосии ин байт маълум нест. Дар маъҳазҳои арабӣ ба шоирони гуногун нисбат дода мешавад.

¹³⁴ Абдусамад ибни Мӯъзили Раҷазӣ яке аз шоирони асри 9 араб буда, дар ҳаҷҷ дасти тавони доштааст.

¹³⁵ Азбаски баҳри Раҷаз дар доираи арӯзи араб мусаддас аст, маштури он мусаллас аст. Ба ин маънӣ, ки ҳар байт аз се рукни иборат аст, онҳоро шартан ду мисраъ мөхисобанд.

¹³⁶ Бадеъ Балхӣ-Абӯмуҳаммад Бадеъ ибни Муҳаммад ибни Махмуди Балхӣ — яке аз шоирони нимаи дуюми асри X форс-тоҷик, ҳам ба тоҷикӣ

ва ҳам ба арабӣ шеър мегуфт. Муддате дар хизмати амири Ҷағонӣ-Абӯяҳӯё Тоҳир ибни Фазл (ваф. 991) будааст.

¹³⁷ Муаллиф таъқид кардааст, ки ҳар байт аз як рукни иборат аст, баҳрои ҳамин мо ҳар-рукнро ду таксим намуда, шеърро ба ҳамин шакл навиштем.

¹³⁸ Дар мисраъи дуюм, дар қалимаи дил бандаки «кам»-ро дар қавсайн илова намудем, то ки вазн сахех шавад.

¹³⁹ Мувофиқи гуфтаи Замахшарӣ ин байт ба Аддӣ ибни Зайд тааллук дорад, ки ў опро ҳангоми дар маҳбас буданаш навишта ба подшоҳи давраи ҷоҳилияи араб — Нӯмон ибни Мунизир фиристонидааст.

¹⁴⁰ Ин байт ба қалами шоири маддоҳи давраи ҷоҳилияи араб — Абид ибни Ал-Абрас (ваф. 554) тааллук дорад, ки ў аз тарафи ҳокими ҳамон замон — Мунизир ибни Моиссано кушта шуд.

¹⁴¹ Ин байт ба шоири машҳури араб — Имруулқайс нисбат дода шудааст.

¹⁴² Муаллифи байт маълум нест. Асфон — номи дехаест дар қарибии Макка.

¹⁴³ Муаллифи байт номаълум.

¹⁴⁴ Муаллифи ин байт низ номаълум мебошад.

¹⁴⁵ Аз рӯи талаботи вазн дар мисраъи дуюм ду ҳичо (яке дарозу яке кӯтоҳ) қамӣ мекунад. Барои ҳамин мо қалимаи «роз»-ро дар қавсайн илова намудем.

¹⁴⁶ Ҳарчанд муаллиф мегӯяд, ки «арӯз — солим ва зарб — мусаббағ» аммо зарби ин байт максур аст, яъне аз зиҳофи фоилон иборат шудааст.

¹⁴⁷ Муаллиф менависад: «зарб (яъне рукни охири мисраъи дуюм) — мушаъасс», аммо тамоми руқиҳои байт дар асоси рукни солими баҳри Рамал — фонлотун (—у—) соҳта шудааст, яъне номи баҳри Рамали мусаддаси мушаъасс не, чи хеле ку муаллиф таъқид кардааст, балки Рамали мусаддаси солим мебошад.

¹⁴⁸ Агар ин байтоҳо тақтеъ кунем, вазни он ба шарҳи муаллиф мувофиқат намекунад, зеро мувофиқи таъқиди муаллиф, руқиҳои охири ҳарду мисраъ (яъне арӯзу зарб) бояд аз зиҳофи мушаъасс (мағъӯлун) соҳта шавад. Арӯзу зарби ин байт бошад рукни солим — фоилотун аст. Илова бар ин-вазни мисроъи дуюм ба афиоли Рамали мусаддаси мушаъас ё солим умум мувофиқат намекунад, яъне нокис мебошад.

¹⁴⁹ Руқни охири мисраъи дуюم, яъне зарб ба гуфтаи муаллиф мувофиқат намекунад, чунки шакли овозии зиҳофи максур фоилон (—у~) аст, аммо дар ин ҷо фоилун (—у—) омадааст, ки маҳзуз аст.

¹⁵⁰ Вазни ин байт низ ба гуфтаи муаллиф мувофиқат намекунад, зеро муаллиф арӯзи байтоҳо (яъне рукни охири мисраъи аввали байтоҳо) маҳзуз аммо максур мегӯяд, аммо дар мисоли рукни солим омадааст.

¹⁵¹ Ҳарчанд муаллиф навиштааст, ки «арӯз ва зарб ҳарду — маҳбун», аммо руқиҳои охири байт ба гуфтаи муаллиф мувофиқат намекунад, зеро аз текстеъи байт маълум мегардад, ки вазни рукни охири мисраъи аввали, яъне арӯз аз афиоли «фаълон» (—) ташкил ёфтааст, шакли афиоли зиҳофи маҳбун бошад, фаълотун (у—) аст. Дар ин мисоли фаъкат рукни охири мисроъи дуюм, яъне зарб аз зиҳофи маҳбун — фаълотун (у—) соҳта шудааст, дар рукни охири мисраъи аввали, яъне арӯз бошад фаълон (—) омадааст, ки зиҳофи аслами мусаббағ аст.

¹⁵² Панҷум — аз рӯи тартиби ҳарфҳои абҷад ин ҷо бояд «ҳҳ»-и ҳавваз бошад. Ба ғумони мо, ин ҳарфҳо ба арабӣ мисли панҷ (V) менависанд, ба иштибоҳ оро «панҷум» ҳондаанд.

¹⁵³ Дар ҳақиқат, дар ин вазни ҳеч гуна зиҳофи абтар иштирок надорад. Вазни байт — Рамали мусаммани маҳбуни маҳзуз аст ба ин тарик: фаълотун/фаълотун/фаълотун/фаълотун/фаълотун.

¹⁵⁴ Муаллифи байт маълум нест. Дар нусхай китоб қабл аз байт «аввал» навишта шудааст, ки ба гумони мо «алиф» аст, чунки тартиби овардан мисолҳо мувоғики хисоби абҷад аст. Ҳаминро ба назар гирифта, мо неш аз байт ба ҷои аввал ҳарфи «а»-ро гузоштем, ки маъни якумро дорад.

¹⁵⁵ Муаллифи ин байт низ маълум нагардид.

¹⁵⁶ Ин байтро ба Абӯқайс-ас-Суламӣ ном шаҳс нисбат медиҳанд, ки гӯ сабаби таълиғаш ривояти зерин шудааст. Абӯқайс-ас-Суламӣ баъди сафари якмоҳа шабе ба хонаш омада, дари онро мекӯбад. Ҷун занаш дарро мекушояд, ўро намешиносад. Суламӣ маҷбур мешавад, ки номашро гӯяд. Баъди ин занаш ҷавоб медиҳад, ки агар ҳарф намезади, ба номи худо қасам, ки туро намешинотам, як дам ист, ки ба гӯшам расид. Дар аксари сарчашмаҳо баъди ин байт ривояти мазкур низ сабт шудааст, то ки мазмун байт маълум шавад.

¹⁵⁷ Ин байт аз марсияи шонри давраи ҷоҳилияи араб-Ал-Муракқаш (тав. 500) аст. Анам номи дараҳтест, шоҳаҳояш мулоими сурх.

¹⁵⁸ Муаллифи ин мисраъ маълум нест.

¹⁵⁹ Муаллифи ин мисраъ низ маълум нест.

¹⁶⁰ Муаллиф «сұхан дар ў хамон аст, ки гуфта омад» мегӯяд, шархи «д»-ро дар назар дорад, яъне зарби ин байтро ки аслам гуфтаанд, сахв аст, зеро ин чо тайӣ, яъне зихофи матвӣ лозим аст.

¹⁶¹ Дар матни китоб ба ҷои ҳарфи «а» ва «б» шуморахои «аввал» ва «дуюм» оварда шудааст, ки мо онро низ нигоҳ доштем.

¹⁶² Муаллифи байт маълум нест.

¹⁶³ Ин мисраъ ба қалами Ҳинд бинти Утба (ваф. 635) тааллук дорад. Ӯ модари Муовия — асосгузори хилофати Ӯмавиён буд.

¹⁶⁴ Ин мисраъи модари Саъд ибни Муоз (ваф. 627) аст, ки дар вафоти писараш гуфтааст. Саъд ибни Муоз аз саҳобагони Мухаммади пайғамбар буд.

¹⁶⁵ Вазни мисраъ дуюм ғалат аст.

¹⁶⁶ Ҳарчанд муаллиф ин байтро барон арӯз ва зарб солим овардааст, лекин арӯзи он матвӣ, зарб солим аст.

¹⁶⁷ Дар руҳни дуюми мисраъ аввал як ҳичои кӯтоҳ намерасад.

¹⁶⁸ Дар китоб фоилотун, яъне маҳбус навишта шудааст, аммо дар доира чунин руҳи нест, аз ин рӯ, мо фоилотун навиштем.

¹⁶⁹ Дар китоб котиб «алиф»-ро «яқ» ҳонда, «аввал» навиштааст, мо шакли «а»-ро нигоҳ доштем, зеро мувоғики хисоби абҷад баъд «б» меояд.

¹⁷⁰ Ин байт ба шонру давраи ҷоҳилияи араб — Маймун ибни Қайс маъруф ба Аъшии Қайс (ваф. 629) тааллук дорад. Аъши аз ҷумлаи шоиронест, ки дар охри ҳаёташ дини исломро қабул кард. Қасидаи «Ломия»-и ўдар байни шоирони араб ҳеле машҳур аст.

¹⁷¹ Ин байт ба шонри араб — Ал-Кумайт ибни Зайд ал-Асадӣ (680—744) тааллук дорад. Кумайт шонри соҳибевон буда, девонаш бо номи «Хошимиёт» ба табъ расидааст. Дар ашъораш вай асосан Бани Ҳошим (аз хонадони пайғамбар)-ро мадҳ кардааст.

¹⁷² Муаллифи байт маълум нест.

¹⁷³ Муаллифи байт низ маълум нест.

¹⁷⁴ Ин байт ҳам муаллиф надорад.

¹⁷⁵ Дар китоб «алиф» нест, азбаски минбаъд «б», «ҷ».. ва ғ. омадааст, мо дар ин чо «а») гузоштем.

¹⁷⁶ Мисраъ дуюм аз ҷиҳати вазн нуқс дорад.

¹⁷⁷ Ҳарчанд муаллиф ҳамаи руҳиҳои ин байтро солим номидааст, аммо дар асл арӯзи ин байт солим не, балки мақсур (фойлон) аст.

¹⁷⁸ Мувоғики талаботи вазн дар мисраъ дуюм як ҳичои дароз намерасад, мо дар қавсайн «ро»-ро илова кардем.

¹⁷⁹ Муаллифи байт маълум нест.

¹⁸⁰ Ин таъкиди муаллиф чунин маънидорад, ки агар фаълун аз фонлотун чудо шавад, онро абтар номанд, агар аз фои-ло-тун чудо шавад — маҳзуғи мақсур, зеро амали кать хоси ватади маҷмӯъ аст (мақтаи миёнаи фо-и-ло-тун) ва, амали қаср низ худи ҳамон чиз аст, vale ҳоси сабаби ҳифиф (мақтаи миёнаи фои-ло-тун).

¹⁸¹ Ҳарчанд муаллиф мегӯяд: «арӯз ва зарб — ҳарду солим», лекин номи пурраи баҳр Музореъи мураббаъи макфуф аст, зеро агар байтро тактеъ кунем, ин шакл мегирад;

мағоъйлу/фойлотун

V — VI — V —

Барои ҳамин, гуфтан лозим аст, ки садр (рукни аввали мисраъи аввал) ва ибтидо (рукни аввали мисраъи дуюм) макфуф «мағоъйлу», аруз (рукни охри мисраъи аввал) зарб (рукни охри мисраъи дуюм) солиманд (фойлотун).

¹⁸² Дар китоб «суманибар» навишта шудааст, аммо муаллиф, «ҳар ду солим» (фойлотун) гуфтааст, ки ин ба он мувоғикат намекунад, мо онро бо қалимаи «суманбар» иваз кардем.

¹⁸³ Вақте ки муаллиф мегӯяд: «ҷун мусаккан (яъне сокин гардонида шавад), мағоъйлу/фойлотун ҳаҷор бор шавад», ин коидан арӯзо дар назардорад. Агар вазни мағоъйлу/фоъилоту/мағоъйлу/фоъилотун (— у) — у — у) у — у — у) — у — у) -ро мусаккан гардонем, ҳиҷоҳи кӯтоҳи 7-ум ва 8-ум ба як ҳичои дароз табдил ёфта, вазни нави мағоъйлу/фоъилотун/мағоъйлу/фоъилотун (— у) — у — у) — у — у) — у — у) хосил мегардад. Вазни аввал «Музореъи мусаммани аҳраби макфуф арӯз зарб солим» ва дуюм «Музореъи мусаммани аҳраби солим» ном дорад.

¹⁸⁴ Чи тавре ки мебинед, дар китоб ҷумла нотамом аст ва мисол нест. Барои тавзехи матлаби муаллиф мисоли баҳри Музореъи мусаммани аҳраби солим байти зеринро овардем.

Аз ҷон тавон буридан осон бувад, валекин

Аз дӯстони ҷон мушкил тавон буридан.

мағоъйлу/фоъилотун/мағоъйлу/фоъилотун

— V) — V —) — V) — V —

¹⁸⁵ Да р мисраъ дуюм як ҳичои кӯтоҳ намерасад.

¹⁸⁶ Дар матн, дар мисраъи дуюм «В-аз монда» омадааст, ки ба вазни мувоғикат намекунад, аз ин рӯ ҳам аз рӯи мазмун ва ҳам вазн ба ҷои он «В-аз н-омада»-ро лозим доинистем.

¹⁸⁷ Агар байтро тактеъ кунем, вазни мисраъи аввал чунин шаклро мегирад:

мағоъйлу/фоъилотун/фаълон

— у) — у —) —

Вазни мисраъи дуюм бошад ин шаклро:

фоъилотун/мустағъилюн

— у — / — V —

Пас гуфтаи муаллиф ба вазни мисраъи аввал тааллук дорад, яъне аз ду руҳни охри мисраъ (фоилоту/мағоъйлу) тавассути сокин гардонидани мутахарrikot соҳтани фоилотун/фаълон), аммо вазни мисраъи дуюм ба гуфтаи муаллиф мувоғикат намекунад.

¹⁸⁸ Дар мисраъи дуюм як ватади маҷмӯъ (яъне як ҳичои кӯтоҳу як ҳичои дароз) намерасад, бо максади амали шудани гуфтаи муаллиф қалимаи «даме»-ро илова кардем.

¹⁸⁹ Яъне, мувоғики тартиби ҳарҳои абҷад, навъи «йх».

¹⁹⁰ Дар руҳиҳои аслии китоб руҳни «мустағъилюн»-и дуюм нест, ки шоҳиди саҳви котибон бошад. Дар ин чо руҳро илова кардем.

¹⁹¹ муаллифи ин байт маълум нест.

¹⁹² Муаллифи ин байт низ маълум нест.

¹⁹³ Арўзу зарби ин байт аз зиҳофи маҳбун иборат аст, «файлутун», на маҳбуни максур (файлон).

¹⁹⁴ Вақте ки муаллиф мегўяд: «арўз ҳамон ва зарб маҳбуни максур» вай ду чизро дар назар дорад, ки аз ҳам фарқ доранд. Ва «ҳамон» гуфта вай ду руҳни арўзи байти болоиро мефаҳмонад. Дар байти болой, дар иборни ў руҳни арўзи байти болоиро мефаҳмонад. Дар байти болой, дар иборни ў руҳни арўзи байти болоиро мефаҳмонад. Дар байти болой, дар иборни ў руҳни арўзи байти болоиро мефаҳмонад.

¹⁹⁵ «Коф» ва «нун», яъне «кун» — феъли амр аст, аз «кона» — «будан», ки маъни «бибош»-ро дорад.

¹⁹⁶ Ин байт ба шоири давраи ҷоҳилияи араб — Бишр ибни Абӯхозим (ваф. 533) тааллук дорад.

¹⁹⁷ Мувоғики гуфтаи Замахшарӣ ин байт аз шеъри шоири давраи ҷоҳилияи араб аст, ки аз Ҳузайл будааст. Мутаассифона, номи ў маълум нашуд.

¹⁹⁸ Муаллифи байт маълум нест.

¹⁹⁹ Муаллифи ин байт низ маълум нест.

²⁰⁰ То ин ҷо тартиб аз рӯи ҳарфҳои абҷад буд ва боз ба ҷои ҳарфҳои «ҳ» ва «в» — «панҷум» ва «шашум»-ро навиштаанд.

²⁰¹ Муаллифи байт маълум нест.

²⁰² Муаллифи ин байт низ маълум нест.

²⁰³ «Роҳи Аъшо», яъне роҳу равиши шоири давраи ҷоҳилияи араб-Маймун ибни Қайс маъруф ба Аъшон Қайс (ваф. 629), ки қасидай «Ломия»-и ў дар байни арабу аҷам хеле машҳур аст.

²⁰⁴ Ба гумони мо, дар ин ҷо низ котибон «ҳ»-и ҳаввазро «панҷум» нашиштаанд.

²⁰⁵ Арўзи ин байт, яъне руҳни охири мисраи аввал аз руҳни солим (фоилун) не, балки аз зиҳофи маҳбун — файлун соҳта шудааст.

²⁰⁶ Қасида, ки муаллиф дар ин фасл шарҳ доданист, яъне берун аз вазн зиёд карданӣ як ё зиёда ҳарфҳо дар китоб бо номи ҳарм омадааст. Ани, ки ин саҳви котибон буда ва мо онро ҳазм ислоҳ кардем.

²⁰⁷ Сариб — номи қуҳест дар Арабистон.

²⁰⁸ Ин аబёт ба ҳалифаи ҷаҳоруми рошидин — Алӣ ибни Абӯтолиб таалук дорад.

²⁰⁹ Аҳрам — бояд саҳви котибон бошад, аҳрам, не, балки «аҳзам» аст, дэро муаллиф «аҳрам» (бо «р»)-ро пештар шарҳ дода буд ба маъни дэвori бинибурида.

²¹⁰ Агар байти болоиро, ки дар авзони мутакориб (ба ҳам наздик) гуфта шудааст, тақтэъ кунем:

мафъулун/мафъулун/мафъойлун/фаъ
—у—(у—у)—

баҳри Ҳазаҷи мусаммани аҳрами муханнаки а佈тар (яке аз авzonи рубой) мешавад, агар ҳамон байtro ба таври:

фоъилун/фоъилоту/мафъулун/фаъ
—у—(у—у)—

тақтэъ кунем, баҳри Ҷунсарехи мусаммани марғӯйи матвии мактӯи манхур ба вуҷуд меояд: агар онро ба таври;

фоъилотун/мафъойлун/ фълун
—у—(у—у)—

тақтэъ кунем, яке аз наవъҳои баҳри Ҳаиф-Ҳаифи мусаддаси маҳбуни аслам ҳосил мешавад.

²¹¹ Муаллифи ин байт маълум нест.

²¹² Дар вазни аввали баҳри Тавил руҳни охири мисраи аввал, яъне арўз аз зиҳофи макбуз, аммо зарб аз руҳни солим таркиб ёфтааст. Арўзу зарби байти аввали байти поёнӣ солим аст, барои он ки матлаи шеър аст. Руҳни охири мисран дуюми байти дуюми шеъри поёнӣ, яъне зарб — «умо-

ну» (фаўлун) маҳзуф аст ва вазни сеоми баҳри Тавил низ ҷунин мебошад.

²¹³ Мағхуми ҳарф дар забоншиносии арабӣ ҳам ба маъни «ҳарф» ва ҳам «ковоз»-и имрӯзai тоҷикий кор фармуда мешавад, аммо ҳаракат ҳарф на буда, факат овоз («а», «и», «у») аст ва дар баъзе фарҳангҳо, алифбоҳо ва ғ. барои ифодай ҳатти онҳо аломатҳоро истифода мебаранд. Мағхумҳои ҳарф ва ҳаракат ҳамчун унсурҳои кофия низ ба кор мерарад.

²¹⁴ Насируддини Тӯсӣ дар ин ҷо таърифи классики кофиyo овардааст, аммо ин таърифи кофия не, балки таърифи ҳудуди кофия мебошад. Қамеқафтар ў кофияро таъриф мекунад.

²¹⁵ Мутаковис (рӯи ҳам қабат-қабат хобид, анбӯҳи ба ҳам печида), наవъи пурраи кофия аст, ки ҳамаи унсурҳои кофияро дарбар мегирад. Аз ҷор ҳарфи мутаҳарrik, ки дар байни ду сокин вokeанд, иборат аст.

²¹⁶ Мутарқib (анбӯҳе, ки рӯи ҳам таркиб ё савор шуда), наవъи кофияест, ки аз се мутаҳарrik, ки байни ду сокин vokeанд, иборат аст.

²¹⁷ Мутадорик (маҷмӯъе, ки яке ба дигаре пайваст шуда), кофияест, ки аз ду мутаҳарrik байни ду сокин иборат аст.

²¹⁸ Мутавотир (бо фосилае аз пай ҳам рафта), навъи кофияест, ки аз ҷак ҳарфи мутаҳарrik байни ду сокин иборат мебошад.

²¹⁹ Мутародиф (аз пай яқдигар рафта, савор шуда), навъи кофияест, ки аз ду сокини пай ҳам иборат аст.

²²⁰ СБҚРФ — қалимаи мураккабест, ки аз ҳарфҳон охири номҳон ҳар як навъи кофия соҳта шудааст, яъне ҳарфи «с»-и охири Мутаковис, «Б»-и охири Мутарқib, «Қ»-и охири Мутадорик, «Р»-и охири Мутавotir ва «Ф»-и охири Мутародif.

²²¹ Максади муаллиф аз ин гуфтаҳо он аст, ки аз рӯи принципи Ҳалил ибни Аҳмад зиҳоҳаро якҷоя бо шакли солимашон дар як шеър омехтан мумкин аст. Агар ин оmezish дар аркони охири байtҳo вokeъ гардад, чунин шаклро мегиранд:

у — (маҳбул)
—у— (матви)
—у— (солим)
у—у— (маҳбун).

Аз рӯи ин қоида метавонад, ки навъҳон зерини кофия Мутаковис, Мутарқib ва Мутадорик дар як шеър истеъmol шаванд.

²²² Агар шоир зиҳоҳаро маҳбул, музмар, мавқусро якҷоя бо солим дар руҳни охири байtҳo як қасida ба ҳам оmezad, ашқоли зерин ҳосил мешавад:

—у— (маҳбул)
—у— (солим)
—у— (музмар)
у—у— (мавқус).

²²³ Равӣ — ҳарфи асосии решагии кофия. Аз таърифи Насируддини Тӯсӣ маълум аст, ки ин ҳарф дар ҳар як кофия байtҳo шеър ҳатман бояд тақоррӯ шавад.

²²⁴ Таъсис — яке аз унсурҳои кофия. Насируддини Тӯсӣ ин унсурро аз ҳарфи шеъри тоҷикий берун кардаast. Шамси Қайси Розӣ мегӯяд: «Бештарӣ шуарои Аҷам таъсисро эътибор намедixанд».

²²⁵ Ҷаҳил — яке аз унсурҳои кофия. Ҷаҳил бо таъсис алокаманд аст, аз ин рӯи Насируддини Тӯсӣ онро аз ҷумлаи унсурҳои кофияи шеъри тоҷикий берун кардаast..

²²⁶ Ридф — дар кофияи арабӣ унсур ҳисоб мебадд ва факат ҳарфҳои мадд (о, ӣ, ў) мешавад. Насируддини Тӯсӣ ин таърифро дар кофияи тоҷикий тағйир дода, дар он ҳарфи мοқабли равиро ридф меномад.

²²⁷ Васл яке аз унсурҳои кофияро номанд.

²²⁸ Хурӯч унсурини харфии кофия аст.

²²⁹ Яъне ридфи арабӣ фақат «о», «й» ва «ӯ» мебошад, ки аз ридфи тоҷики фарқ дорад.

²³⁰ «Ҳамало» ва «краҳало» ба маъни «бардоштанд» ва «рафтанд». Дар ҳарду қалима «алиф» ишбӯй фатхе набуда, балки аломати феъли замони гузаштаи шаҳси сеюм аст.

²³¹ ИСЛФЛЧ — ин ҳам қалимаи мураккаби кӯтоҳкардашуда аст, ки муаллиф аз ҳарфҳои охирин номҳои унсурҳои кофия, яъне ҳарфи «й»-и охир қалимаи «равӣ», «с»-и охирин қалимаи «тъисис»-и, «л»-и охирин қалимаи «дা�хил», «ғ»-и охирин қалимаи «ридф», «л»-и охирин қалимаи «васл» ва «ҷ»-и охирин қалимаи «хурӯч» соҳтааст.

²³² Муаллиф бо овардани қалимаҳои ғолӣ ва мутаодӣ ҳолатҳои илова қардани ҳарфе ё овозеро дар назар дорад, ки дар натиҷа онҳо боиси вайрон шудани вазн мегарданд. Муаллиф ин ҳолатҳоро хато ҳисоб мекунад. Ҳол он ки чунин иловаго баъзан ба хотири вазн ба амал меоянд ва онҳо хато нестанд. Максади мусанииф «ин»-и қалимаи охирин мисръ мебошад, ки он ба вазифаи танвин омада, боиси ба вуҷуд омадани ду ғалат шудааст: 1) Мувофиқи қоида охирин қалимаи мисол дар чунин шакли грамматики танвин намегирад. 2) Ҳуди ҳамин «ин» боиси ҳалалдор шудани вазни мисръ гардидааст.

²³³ Аз ин ҷо сар қарда муаллиф ба баёни унсурҳои навъи дуюми кофия мепардозад, ки садонокҳоанд, аммо дар рисолаҳо онҳоро ҳаракатҳо менишонанд.

²³⁴ Ишбӯй, дар кофия ҳаракати даҳил бошад.

²³⁵ Ҳазв (дар пай касе ё ҷизе рафтган), дар кофия ҳаракати мӯқабли ридф аст.

²³⁶ Равӣ ҳарфи асосии кофия буда метавонад ду вазъият дошта бошад: сокин ва мутахарrik.

²³⁷ Маҷро — ҳаракати равии мутахарrik, ки мутлак ном дорад.

²³⁸ Нафоз — дар лӯғат нуғуз қардан, гузаштан аст. Насоруддини Тӯсӣ оноро ҳаракати «х»-и мутахарrik меномад, лекин дар ҷумлаи унсурҳои кофияни тоҷики намеорад. Дар асл ҷо унсур ҳаракати ғасл аст.

²³⁹ «Роҳати ман» ибораест, ки муаллиф аз ҳарфҳои аввали номи ҳаракатҳои кофия соҳтааст, яъне ҳарфи «р»-и қалимаи «рас», ҳарфи «и»-и қалимаи «ишбӯй», ҳарфи «ҳ»-и қалимаи «ҳазв», ҳарфи «м» қалимаи «маҷро», ҳарфи «н»-и қалимаи «нафоз»-ро дар назар дорад. Ҳарфҳои аввали қалимаҳои болоиро ба таври: РИХТМН низ навиштан мумкин аст.

²⁴⁰ Кофияи мӯҷаррад — кофияест, ки равии он танҳо буда, дар он дигар унсурҳо иштирок надоранд.

²⁴¹ Муассас — кофияест, ки тъисис дорад, аммо мурдаф — кофияи ридф-нок аст. Қалимаҳои «мурдаф» ва «мураддаф» дар хати арабӣ яъне ҳел навишта мешаванд. Дар ин ҷо «мурдаф» навиштани мо аз рӯи масдари «ирдоф» аст, ки муаллиф баъдтар оноро таъқид кардааст. Ба ақидаи мо, дар тарзи навишти имрӯза, кофияе, ки ридф дорад, «мурдаф», ва қофияе, ки радиф дорад, «мураддаф» бояд навишта шавад.

²⁴² «Ҳомилухо» ба маъни «барапанд» ё «соҳиби он», — «ҳо» ҳандакҷонинии шаҳси сеюми танҳо занона мебошад.

²⁴³ Максади муаллиф «у»-и «камару» аст, ки замма мебошад ва мачро ҳисоб мейбад, аммо дар қофия чун садоноки дароз, яъне «вов» менишонанд.

²⁴⁴ Ҳуруфи иллат, яъне ҳарфҳои «алиф»-у «вов»-у «ё» мебошанд.

²⁴⁵ «Ишбӯй» дар ин маврид ба маъни истилоҳи фонетикий омадааст, дар мисол бошад фатҳаи охир ишбӯй шуда ба «алиф» табдил мейбад, ки оноро равӣ насозанд.

²⁴⁶ «Зарабту Зайдо», яъне «Зайдро задам», «о»-и охир чун қоида тан-

вини «ан» буда, «алиф» навишта оноро «ан» менишонанд, аммо дар қофия ғақат овози о»-ро ифода мекунад.

²⁴⁷ «Ё»-и таъnis — «ё»-и занонаест, ки дар охирин феъли амр меояд.

²⁴⁸ Қофияи мавсул, қофияест, ки ғасл дорад.

²⁴⁹ «Ҳ» дар қалимаи «нобихи» ҳарфи решагист ва муаллиф масдари оноро овардааст: «набоҳат» — «донишмандӣ». Максади муаллиф «ҳ» аст, ки дар мисолҳои аввали ба вазифаи ҳандакҷонинишина дар мисоли ҳозир чун ҳарфи решагӣ омадааст.

²⁵⁰ Максади муаллиф «Эъломиҳи» — огоҳ қардани «у», «ҳ» аст, ки дар ин ҷо ҳандакҷонинишина аст. Агар дар қалимаҳои «нобихи» «ҳ»-ро, ки ҳарфи решагӣ аст, равӣ ҳисоб қунем, пас оноро бо «Эъломиҳи» қофия қардан раво мебошад.

²⁵¹ «Лузуми мо ло ялзам» — аз ҷумлаи санъатҳоест, ки шоир барои ороиши сухан оварад, ҳарчанд накунад ҳам, зарар надорад, зеро максади ӯ фикат ороиши сухан аст.

²⁵² Мавсули маҳраҷ — қофияест, ки дар ғасл ва ҳурӯч иштирок додар.

²⁵³ Мавсули танҳо — қофияест, ки танҳо ғасл дорад. Дар ҳар навъи қофия будани равӣ шарт аст.

²⁵⁴ Ҳарбийи-л-маҳраҷ — овозҳо, ки талафузи онҳо ба ҳамдигар наздианд.

²⁵⁵ Иҷозат — яке аз айҳои қофия ба шумор мераҷад, дар ҳолате ки қофияҳо ба ҳам наздик бошанд, мисли он ки ҳарфҳои равӣ аз «то» ва «то» ё «син»-у «сад» ва ғайра.

²⁵⁶ Газмин — яке аз айҳои қофия аст, ки қалимаро ба ду қисм ҷудо карда, қисме дар як байт ва қисмеро ба байти дигар мегузаронанд.

²⁵⁷ Дар қитоб «коф» омадааст, аммо дар лағзи «сӯҳанаш жарғ», яъне («сӯҳанаш амиқ»), ки як навъи қалимаи мураккаби кӯтоҳкардашуда аст, «карн» нест.

²⁵⁸ «Қа-л-мабнӣ-л мабонӣ» ба маъни «ҷун қалимаи мабнӣ». Қалимаҳои мабнӣ мегӯянд.

²⁵⁹ Дар матни қитоб, дар ҳамин ҷо се нукта гузаштаанд, яъне ҳарфҳои форсиро панҷто гӯфта, ҷор ҳарф оварда шудааст. Ҳарфи панҷум ҳурӯч мебошад.

²⁶⁰ Тайӣ — номи зиҳоф аст. Максади муаллиф ба садонок талафуз кардан ду ҳарфи охирини «рост»-у «ҳост» мебошад.

²⁶¹ Тайӣ — номи зиҳоф аст. Максади муаллиф ба садонок талафуз кардан ду ҳарфи охирини «рост»-у «ҳост» мебошад.

²⁶² Ин ҷо ишора ба сермаъногии қалима аст, яъне «боз» пешоянд, «боз» — исм.

МУНДАРИЧА

Насиуруддин Түсій ва «Меъёр-ул-ашъор»-и ӯ	3
Муқаддима	14
Дар баёни моҳияти шеър ва зикри синооте, ки бад-он тааллук бошад	14
<i>Фасли аввал;</i>	
Дар ҳадди шеър ва таҳқиқи он	14
<i>Фасли дуюм;</i>	
Дар асбоби (сабабҳои) ихтилоғи авзон ва қавоғӣ дар лугот	17
<i>Фасли сезум;</i>	
Дар зикри синоатҳо, ки шеърро бад-он тааллук бошад	18
<i>Фанни аввал:</i>	
Дар илми арӯз даҳ фасл аст	19
<i>Фасли аввал;</i>	
Дар ишорат ба аҷзои аввалии шеър ва он ҳуруф ва ҳаракат аст	19
<i>Фасли дуюм;</i>	
Дар қайғияти эътибори ҳуруфи мутахаррик ва сокин дар шеър ва ишорат ба тақтеб	21
<i>Фасли сезум;</i>	
Дар аҷзои сонияи шеър, ки аз ҳуруфи мутахаррик ва сокин муаллаф шаванд	24
<i>Фасли чаҳорум;</i>	
Дар аркони шеър, ки муаллиф бувад аз ин аҷзо	27
<i>Фасли панҷум;</i>	
Дар баҳрҳо ва давоир ва факки баҳрҳо аз яқдигар	29
<i>Фасли шашум;</i>	
Дар тагийоти аркону алқоб ва тағсили фурӯғи ҳар яке аз усули аркон	40
<i>Фасли ҳафтум;</i>	
Дар тағсили авзони мустаъмал аз ҳар баҳре	52
Тавил	53
Мадид	55
Маклуби Тавил	57
Басит	58
Воғир	60
Комил	62
Баҳрҳои доираи Мұчталиба	65
Хазаҷ	65
Раҷаз	71

Рамал	76
Баҳри (Сареъ)	82
Мунсаҳар	85
Хағиф	88
Музореъ	91
Мұқтазаб	94
Мұчтасс	95
Баҳрҳои доираи Мұттағиқа	97
Мұтакориб	97
Ғаріб	99
<i>Фасли ҳаштум;</i>	
Дар тағири ба зиёдат, ки тааллук ба арқон надорад	101
<i>Фасли нұхұм;</i>	
Дар зикри баъзе алқоби мазкур ба порсӣ	103
<i>Фасли даҳум;</i>	
Дар баёни фоида ва манғиати илми ъарӯз	105
<i>Фанни дуюм:</i>	
Дар илми коғия ва он дех дасл аст	108
<i>Фасли аввал;</i>	
Дар ҳадди коғия ва ақсоми ӯ	108
<i>Фасли дуюм;</i>	
Дар баёни ҳуруф ва ҳаракоте, ки аҷзои қофия бошад	110
<i>Фасли сезум;</i>	
Дар аҳкоми ин ҳуруф ва ҳаракот	112
<i>Фасли чаҳорум;</i>	
Дар анвоъи қавоғӣ	115
<i>Фасли панҷум;</i>	
Дар уюби қавоғӣ	116
<i>Фасли шашум;</i>	
Дар ҳуруф ва ҳаракоти қавоғӣ наздики порсигүён ва зикри радиф	119
<i>Фасли ҳафтум;</i>	
Дар анвоъи қавоғӣ ба назди порсигүён	124
<i>Фасли ҳаштум;</i>	
Дар коғияни аслӣ ва зикри шойгон	125
<i>Фасли нұхұм;</i>	
Дар баъзе аҳкоми қавоғӣ	126
<i>Фасли даҳум;</i>	
Дар уюби қавоғии порсӣ	127
Тавзәҳот ва таълиқот	129

ТАСХЕХ

чоп шудааст	хонда шавад
-------------	-------------

с. 36 муштбаха (номи доира)	муштбаха
арӯз (дар кадом сахифае, ки дучор шавад)	ъарӯз
фаўлун (дар хама чо)	фаъўлун
фоилун (—«—)	фоъилун
мафойлун (—«—)	мафоъйлун
мафиулун (—«—)	мафоъилун
фоилотун (—«—)	фоъилотун
фаилотун (—«—)	фаъилотун
аҷам (—«—)	ъаҷам
файлун (—«—)	фаъилун
мафойлу (—«—)	мафоъйлу
мафиолатун (—«—)	мафоъилатун
мутафонлатун (—«—)	мутафоъилатун
мутафонлун (—«—)	мутафоъилун
мафъулоту (—«—)	мафъўлоту
фаилоту (—«—)	фаъилоту
муфтаилун (—«—)	муфтаъилун
фаал (—«—)	фаъал
фаўл (—«—)	фаъўл
фоилийён (—«—)	фоъилийён
матлаи (—«—)	матлаи

НАСИРУДДИНИ ТЎСИЙ

«МЕЪЁР-УЛ-АШЬОР»

Муҳаррири техникӣ *И. Исҳоқов*

Мусаххехон *Мавзуна ва Саодат*

Хурӯфчинҳо; *О. Муҳаммадиева ва Р. Олимов*

Саҳифабанд *А. Ҳомидов*

